

Ш. ИСМОИЛОВ

БАЪЗЕ МАСъАЛАҲОИ
ТАъЛИМИ
ЗАБОНИ ТОЧИКӢ
ДАР МАКТАБ

И-71

Исмоилов Ш.
Баъзе масъалаҳои таълими забони тоҷикӣ дар мактаб.— Душанбе: «Маориф» 1994.

С/С

Исмоилов Ш.

И-71 Баъзе масъалаҳои таълими забони тоҷикӣ дар мактаб.— Душанбе: «Маориф» 1994.

И 4306010200—01
504(12)—93

ISBN 5—670—00723—9

ББК 74. 261.4

© Исмоилов Ш. 1994.

МУҚАДДИМА

Дар шароити ҳозира вазифаи муассисоти гуногуни чомеа дар бобати муайян намудани самтҳои дуруст ва ҷозибу ҷолиби таълиму тарбияи насли ҷавон беш аз пеш меафзояд. Алалхусус, дар ин рӯ ҳиссаи оила, боғча ва мактаб, ки дар ин-кишофи маънавиёти бачаҳо мавқеи асосӣ доранд, басе зиёд аст. Аз ин рӯ, вакте ки онд ба масъалаи тарбияи зехни гирон бачаҳо ва завқи волои онҳо дар ҷабҳаи дарки мавзӯъҳои муҳимми рӯз сухан ба миён меояд, ҳамоноз зарурияти равобити ҳамешагию бардавом ва ногусастани ин се ҳалқаи пайвастӣ таълим дар назар дошта мешавад. Зоро бача шевай гуфторро нахуст дар оила, сипас дар аҳди колектив — дар боғчою мактаб омӯхта, бо мурури замон ва рафти камолоти ақл савиии забондонию забонфаҳмии худро сайқал медиҳад. Вокеан, затҳи забондонии шогирдон ва маҳорати суханварии онҳо ҳамон вақт боло меравад, ки барояшон муҳити нутқи солим ҳамеша таъмин бошад ва тарзи гуфтори атрофиён, муколамаю мунозираи онҳо мувофиқи меъёрҳои забони адабӣ сурат гирифта, намунаи ибрату пайравӣ шуда тавонад. Вале, чунонки мушиҳдаи чандсола ба ҳулоса меорад, имконияти таъминии шароити мусоид барои камолоти нутқи бачаҳо дар ҳама ҷо як хел ва дар як зина нест. Ба ин маънӣ, оилаҳо ҳастанд, ки дар ин бобат ғамхории маҳсус зоҳир карда, нутқи фарзандонро ҳамеша зери назорат мегиранд ва барои забономӯзии энҳо ҳама гуна шароити мувофиқро фароҳам меоранд, вале барӯ-акс волидоне низ кам нестанд, ки ба ин масъалаи муҳим бетафовут менигаранд. Ҳамчунин устодонеро медонем, ки ба шогирдони худ дар ҳама гуна шароит (дар дарс, берун аз дарс) риояи меъёрҳо (меъёрҳои талаффуз ва навишт)-и нутқи адабиро талқин менамоянд, ғалатҳои онҳоро ислоҳ месозанд ва шаклу қолабҳои дурусти оммафаҳмро ёд медиҳанд, аммо устодоне ҳам истисно нестанд, ки на танҳо нисбати нутқи шогирд беларвоанд, ҳатто дар дарс ва ҷамъомадҳои беруназдарсию сӯҳбатҳои фардӣ бо шогирдон худ меъёри талаффузи забони адабиро риоя намекунанд. Ҳамаи ин имкон медиҳад, ки ҳонандагонро вобаста ба омилҳои доҳилӣ (оила) ва беруна (мактаб, муҳити атроф)-и забономӯзӣ ба ду гурӯҳ ҷудо намо-

ем: а) Бачаҳое, ки дар муҳити забони адабӣ камол мейбанд; б) Бачаҳое, ки дар муҳити лаҳҷа ба воя мерасанд. Ба гурӯҳи яқум бештар шогирдоне дохил мешаванд, ки дар марказҳои маданий — шаҳр, шаҳракҳои сернуфус ва ё маркази ноҳияҳо тарбия мейбанд. Гурӯҳи дуюм шогирдони деҳотӣ мебошанд, ки дар маҳалҳои дурдаст таълим мегиранд. Аз муқоисаи маводи ҷамъшиуда бармеояд, ки алҳол дар мо аксариятро гурӯҳи дуюм ташкил медиҳад. Ин чанд сабаб дорад: Аввалан, ҳоло раванди омезиши лаҳҷаҳои маҳаллӣ, ки макони асосии интишори онҳо деҳот аст, бо забони адабии тоҷик ба охир нарасидааст ва аз ин рӯ, таъсири лаҳҷаҳо ба нутқи аҳолӣ, аз ҷумла шогирдони мактаб, хеле зиёд мебошад; Дуввум, ҳонандагон, ки дар шароити лаҳҷа камол мейбанд, берун аз дарс — дар оила, дар муҳовараю муноизира бо ҳамдиёрон ҳамеша унсурҳои хосӣ лаҳҷа ва умуман, тарзи гуфтори лаҳҷавиро мешунаванд; Саввум, шогирдони мактаб барои ба мусоҳиб — ҳамдеха (пирон, қасони таълими устоду мактаб надида, ки ба қоидоҳои забони адабӣ ошнӣ надоранд) фаҳмо будани матлаб мачбуру мешаванд, ки тавассути забони аҳли деҳ — лаҳҷаи маҳалли худ сухан кунанд; Ҷаҳорум, ба ҳама маълум аст, ки на ҳама мактаби деҳоти мо бо мутахассисони варзида ва маводи дурусти таълим бартамом таъминанд.

Инак, мақолаҳои ин китобча ба масъалаҳои гуногуни таълими забони адабӣ дар шароити лаҳҷа, роҳу усули ислоҳи нутқи шогирдони мактаб аз унсурҳои маҳдуду нодаркори лаҳҷавӣ ва ба ин восита такмилу танзими нутқи шифоҳиву ҳаттии онҳо аз ҳисоби муродифоти мувофиқу муносиби адабии воҳидҳои забон бахшида шудаанд. Муаллиф ҳамиро ба ҳисоб гирифтааст, ки бе инкишофи нутқи мукаммалу мунаzzами адабӣ дар шогирдон таъмини имконоти татбиқи амалии Қонуни забон дар ҷумҳурӣ, ки инро раванди навсозии ҳаёт талаб дорад, амрест ношуданӣ. Ин воҷиботи воқеӣ такозо мекунад, ки омӯзгорони мактаби маълумоти умумӣ, баҳусус муаллимони забону адабиёти тоҷик, аз усулҳои пешқадами таълим истифода намуда, дар зеҳни шогирдон ҳар чӣ бештару беҳтар қонуну қоидаҳои забони адабиро тарҳрезӣ созанд, зеро забони адабӣ дар мактаб, аз як тараф, воситаи муҳимми омӯзиши ҳама фанҳои таълими ҳисоб ёбад, аз дигар тараф, созу беолоиш нигоҳ доштани он ҳам дар гуфтор ва ҳам дар навишт ҳифзи яке аз руқнҳои волои инсонӣ — маданияти баланди ӯ дар ҷомеа мебошад.

Таъсири лаҳҷаҳои маҳаллӣ ба нутқи мактабиён дар ҳама соҳа — ҳам дар соҳаи фонетикаю лексика ва ҳам дар соҳаи морфологияю синтаксис ҳамеша ва ҳамвора ба мушоҳид мерасад. Ин табиист, зеро лаҳҷаи муҳити зист барои ҳар як фарди ҷомеа аввалин забонест, ки онро аз модар меомӯзад ва тавассути он як умр мубодилаи афкор мекунад. Дигар ин ки лаҳҷаҳои маҳаллӣ як шоҳаи забони миллӣ буда, бо забони адабӣ

дар иртиботи ҳамешагӣ қарор доранд. Ин ҳодиса шиз **ба нут-ки** хонандагон беасар намемонад. Бинобар он, агар таълими забони адабӣ зимни назардошти ҳамин масъалаҳои мухим **сурат** гирад, шогирдон моҳиятан ду шоҳай забони миллӣ **будани** лаҳҷаҳои маҳаллию забони адабиро донанд ва умумияту тафовути онҳоро дуруст сарфаҳм раванд, метавонанд дар як давраи муайяни таълим меъёрҳои мӯкаррарию умумии забони адабиро ба осонӣ аз худ намоянд. Бо мавзӯи «Забони адабию лаҳҷаҳои маҳаллӣ ва умумияту фарқияти онҳо» оғоз ёфтани китобчай мазкур низ ба он мақсад аст, ки муаллим ҳамеша ва дар ҳар мавриди муносиб ҳамин масъаларо мебояд ба бачаҳо ёдрас намояд, то дарки масоили муҳталифи забони адабӣ барояшон дар ҳамbastagӣ бо қонуну қоидаҳои лаҳҷаи маҳали зисти онҳо ҷараён ёбад. Зоро дар алоқа бо меъёрҳои лаҳҷа таълим додани мавзӯъоти забони адабӣ ва дар ҳамин равия назокати забони адабиро сарфаҳм рафтани шогирдон зеҳни онҳоро гиро, қабули хотироти бачаҳоро устувор месозад ва дар фаҳмашон қоидаҳои забони адабӣ якумрӣ нақш мебандад.

ЗАБОНИ АДАБИЮ ЛАҲҶАҲОИ МАҲАЛЛӢ ВА УМУМИЯТУ ФАРҚИЯТИ ОНҲО

Забони миллии ҳар як ҳалқ ба ду шоҳаи бо ҳам алоқаманд чудо мешавад: а) забони адабӣ, б) лаҳҷаҳои маҳаллӣ.

Забони адабӣ вобаста ба зинаҳои тараққиёти таърихии ҷамъият ва мусоидати шароиту муҳити зисти мардум дар асоси лаҳҷаҳои маҳаллӣ ташаккул меёбад ва барои аъзон ҷамъият ҳамчун воситаи мубодилоту муомилоти умум хизмат мекунад. Забони адабӣ баробари тараққиёту такомулоти ҳаёти ворисони худ инкишоф ёфта, торафт пурра ва сүфтаву равон мегардад. Забони адабӣ забони ҳӯҷҷатҳои давлатӣ, муассисоти гуногуни ҷамъият, забони илм ва адабиёти бадеию публицистӣ, матбуоти давр, театру кино, мактабу маориф ба ҳисоб меравад. Забони адабӣ шакли мукаммал ва олию сайқалёфтаи забони миллӣ мебошад, ки дар тӯли қарнҳо аз ҷониби устодони сухан ва арбобони илму маданият, зиёйёни пешқадам кор ҳӯрда ба норма дароварда шудааст ва риояи нормаҳои талафузу навишти он вазифай ҳар як аъзон ҷомеааст.

Дорои нормаҳои муайян будани забони адабӣ он маъноро ифода мекунад, ки таркиби лугавии он аз ҳисоби лексикаи бою гуногунмазмуни забони умумихалӣ такмил ёфтааст. Ба таври дигар, дар забони адабӣ маъно ва тарзи навишту талафузи воҳидҳои лугавӣ, қолабҳои қалимасозию қалимабандӣ моҳиятан барои ҳама ворисони забон умумӣ мебошанд.

Устод Горький гуфта буд: «Забонро ҳалқ меофарад. ба ду шоҳа—адабию ҳалқӣ ҷудо кардани забон он маъноро дорад, ки мо, ҷунонки мегӯянд, забони «ҳом» ва забони аз тарафи устодони сухан сайқалёфта дорем». Таҳти мағҳуми ибораи «забони ҳом» М. Горький лаҳҷаҳои маҳаллиро дар назар дорад. Laҳҷаҳои маҳаллӣ ҷунин шакли забони миллианд, ки дар мавзеъҳои алоҳида паҳн шуда, хизмати як гурӯҳи ҳурди аҳолиро ба ҷо меоранду бас ва аз ҷиҳати истеъмоли умум имконияти васеъ надоранд. Аз ин рӯ, лаҳҷаҳои маҳаллӣ шакли инкишофнаёфта ва дараҷаи поёни забони миллӣ ҳисоб меёбанд. Бо вучуди ин, баробари пайдоиши забони адабӣ дар ҷомеа байни ин ду шоҳаи забони миллӣ—забони адабию лаҳҷаҳои маҳаллӣ муносибати зич ва доимӣ ҷорӣ мегардад, ки ин му-

носибат дар «додугирифт»-и ҳамешагӣ ва бардавоми онҳо зоҳир ҳоҳад шуд.

Аз чанд ишораи боло бармеояд, ки забони адабио лаҳҷаҳои маҳаллӣ бо ҳам тавъам буда, дар якчоягӣ як забон — забони миллиро ба, вуҷуд меоранд. Вале ин чунин маънӣ надорад, ки бо ин ҳама қаробату ҳамбастагӣ байни онҳо кам ё зиёд тафовуте чой надошта бошад. Не, ин тавр нест. Ҳарчанд ки дар онҳо ҳодисаҳои умумию муштараки забон хеле зиёд аст ва яке дигареро ҳамеша пурраю мукаммал месозад, дар навбати худ, ба ин ё он дараҷа аз ҳам фарқ низ доранд, ки баъзе фарқиятро муҳтасар ба таври зерин номбар кардан мумкин аст:

1. Аз ҷиҳати иҷтимоӣ забони адабӣ ба як гурӯҳи калони этникӣ (халқ, миллат), vale лаҳҷаҳои маҳаллӣ танҳо барои як қисми он хизмат меқунанд.

2) Забони адабӣ дар ҳаёти инсон вазифаҳои бисёри ҷамъиятий дорад, аммо лаҳҷаҳои маҳаллӣ аз ин нигоҳ хеле маҳдуанд.

3) Забони адабӣ моҳияттан мустақил аст, лекин лаҳҷаҳои маҳаллӣ чунин имконият надошта, фақат як сарҷашмаи инкишофи он ба шумор мераванд.

4) Забони адабӣ шаклҳои маҳсуси услубӣ (услуби илмӣ, бадеӣ, публицистӣ, расмӣ — коргузорӣ) дорад. Дар лаҳҷаҳои маҳаллӣ ҳарчанд ки се намуди сабки баён (гуфтугӯи оиласӣ, тарзи баёни асарҳои фольклорӣ, нутқи оммавӣ)-ро қайд кардан мумкин аст, vale онҳо аз услубҳои забони адабӣ ба куљӣ фарқ менамоянд.

5) Забони адабӣ шаклҳои даҳонӣ ва ҳаттӣ дорад, лаҳҷаҳои маҳаллӣ бошанд, дорои шакли ҳаттӣ нестанд.

Ба ҳонандагон фаҳмондани ин масъалаҳои назарӣ аз он ҷиҳат аҳамиятнок аст, ки: а) онҳо, пеш аз ҳама, моҳияти забони адабиро дар инкишофи ҷомеа, пешрафти маънавиёти инсон, равнақи илму фарҳанг дуруст сарфаҳм мераванд; б) фарқи забони адабиро аз ҷиҳати иҷтимоӣ, вазифа ва имкониятҳои ҷамъиятий аз лаҳҷаҳои маҳаллӣ мефаҳманд; в) муҳиммаш, як масъалаи асосӣ — аз лаҳҷа баландтару босикидзор забонеро бо номи «забони адабӣ» шинохта мегиранд.

Забони адабии тоҷик воситаи асосии мубодилоту муомилоти тамоми мардуми тоҷикзабон аст. Вай ҳамеша ва мутассил имкониятҳои доҳилии худро аз ҳисоби лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ такмил медиҳад. Забони адабии тоҷик забони радиову телевизион, рӯзномаю маҷаллаҳои ҷумҳурӣ, забони асарҳои илмию бадеии эҷодкорони тоҷик буда, моҳияти давлатӣ дорад. Забони адабии ҳозираи тоҷик дар базаи ҳамон забони адабии пешазинқилобӣ ба замин фаро гирифтани «аз худ намудан»-и воҳидҳои луғавӣ ва сарфу наҳви лаҳҷаҳои имрӯзаи тамоми мавзесъҳои тоҷикнишин ба вуҷуд омада, ҳоло ниҳоят содда ва ба фаҳми ҳамагон наздик гаштааст. Вокеан, дар бобати оммавӣ гардидани забони адабии ҳозираи тоҷик саҳми аҳли эҷод,

аалалхусус, асосгузори адабиёти советии точик устод Айнӣ ба-
со бузург мебошад. Вале, баръакси ин, дар забони зиндаи
мардум (лаҳҷаҳои маҳаллӣ) — амон як идда калимаю маф-
хум ва шаклу қолабҳое вуҷуд доранд, ки барои гурӯҳи хурди
аҳолӣ дар як ҳудуди муайянни ҷуғрофӣ хизмат карда, ба ҳама
тоҷикзабонҳо дастрас нестанд. Масалан, қисми зиёди аҳолии
шимоли ҷумҳурий ба маъни луғавии калимаҳои **угам, ала, лозър, мево, қироқидан, хилк** ва амсоли онҳо сарфаҳм наме-
раванд. Ҳол он ки ин калимаҳои дар асл тоҷикӣ ё тоҷикишуда
дар нутқи аҳолии қисми ҷанубӣ ва ҷануби шарқии ҷумҳурий
дар маъни «баъд», «албатта», «пиряҳ», «шояд», «бонги мурғи
хонагӣ», «тарма» ҳамеша дар истеъмоланд. Мисли ҳамин, ун-
сурҳои луғавии **ҷомсар, мӯл, қундош, ука**, ки дар мағҳуми
«фарангӣ», «бисъёр», «муносабати хешни занҳои як мард»,
«додар» хоси гуфтугӯи аҳолии шимоли ҷумҳурий мебошанд, на
ба ҳама сокинони қисми ҷануб ва ҷануби шарқии Тоҷикистон
маълуманд. Ба ин маъни, ҳар ду гурӯҳи калимаҳои боло изо-
глосс (ҳудуд)-и муайянни истеъмол дошта, барои ҳамаи тоҷи-
кон фаҳмо нестанд ва меъёри забони адабӣ ҳам шуда наме-
тавонанд. Аз ин рӯ, онҳоро ба гурӯҳи воҳидҳои умумитоҷикӣ
нисбат додан мумкин нест.

Дар бисъёр маврид як қисм калимаҳо дар мавзеъҳои гуно-
гун на бо он шакл (таркиби овозӣ)-и муқаррарии адабии худ,
балки дар шакли соғ маҳаллӣ (шакли лаҳҷавӣ) ба кор мераванд. Ҷунончи, калимаҳои **кардан, гаҳвора, дувоздаҳ, чойник, девор** аз ҳамон қабиланд, ки дар лаҳҷаҳои шимолӣ (лаҳҷаи Панҷакент) дар шакли **қарам, ғовара, дуздаҳ, чойнук, дивол** ва дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ дар шакли **кардъм, ғовара, дъвоздаҳ, чойнак//чойнък, девол** кор фармуда мешаванд. Ин навъи калимаҳо низ моҳияти адабии худро аз даст дода, ба сифати
диалектизми фонетикий, характеристи шевагӣ пайдо мекунанд.

Ҳамин тариқ, калима ва шаклу мағҳумоҳе, ки элементҳои
забони гуфтугӯй ё шоҳаҳои хурд-хурди он (лаҳҷаҳои маҳаллӣ)
хисоб меёбанд ва ба забони адабии умумимилӣ тааллук
надоранд, унсурҳои шевагӣ мебошанд.

Муфассал баён намудани навъҳои гуногуни калимаҳои шевагӣ, нишон додани тафовути онҳо аз унсурҳои забони адабӣ
пимон медиҳад, ки шогирдон: а) ба моҳияти ду гурӯҳи воҳидҳои луғавӣ — адабию лаҳҷавӣ дар нутқ сарфаҳм раванд; б) за-
хиран луғавии худро аз ҳисоби калимаҳои забони адабӣ так-
мил диханд; в) барои тозагии забони адабӣ ва парҳез кардан
аз истифодан унсурҳои маҳдуди лаҳҷавӣ кӯшанд; г) минбаъд
дар ҳар маврид бо забони адабӣ гап заданро ёд гиранд; д) мавқеи забони адабиро ҳамчун воситаи муомилоту муоширати
як миллати бузург дар тамаддуни ҷаҳонӣ дарк кунанд.

Лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ табииати ациб доранд. Дар онҳо
дар қатори он маводи забонӣ, ки барои як гурӯҳ ё қисми зиё-
ди лаҳҷаҳои забонамон умумӣ ба ҳисоб мераванд, ҷунонки

туфта шуд, як силсила вохидхое низ истеъмол месбанд, ки моли ҳар яке аз лаҳҷаҳои алоҳида буда, боиси фарқияти доҳилии онҳо мегарданд. Ҳусусияти умумӣ лаҳҷаҳоро бо ҳам низдик месозад ва байни худ муносабати ҳамгурӯҳио ҳешни онҳоро таъмин менамояд. Дар асоиси умумияти лаҳҷаҳои ҳамгурӯҳ ва табитан бо ҳам бисъёр наздик иттиҳоди нисбатан қалони забонӣ ба вуҷуд меояд, ки он як силсила лаҳҷаҳо ё худ воситаи аз ҷиҳати ҳудуд як андоза васеи муоширати мардум—ба истилоҳ «шева»-ро ташкил медиҳад.

Қисми зиёди лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ вобаста ба умумияти системаси овозӣ, таркиби лугат ва соҳти грамматикии худ дар доираи ду шеваи қалон — шеваи ҷанубӣ ва шеваи шимолӣ муттаҳид мешаванд. Аз ин рӯ, шеваҳои ҷанубӣ ва шимолӣ серлаҳҷатарин шеваҳои забони тоҷикӣ ҳисоб меёбанд. Ғайр аз ин, боз як гурӯҳи маҳсуси лаҳҷаҳо дар саргаҳи Зарафшон паҳн шудаанд, ки онҳо ба ҳусусияти доҳилии худ ҳам аз шеваи ҷанубӣ ва ҳам аз шеваи шимолӣ фарқ мекунанд ва дар байни ин ду шева як андоза имконияти гузарандагӣ ҳам доранд. Бинобар ин, онҳоро якҷоя «Шеваи марказӣ, ё худ мобайнӣ» меноманд. Ҳамчунин лаҳҷаҳо, ки дар ноҳияҳои Ванҷу Қалъаи хум интишор ёфтаанд, як гурӯҳи мустақилро ташкил дода, дар шевашиносии тоҷик таҳти унвони «Шеваи ҷанубӣ шарқӣ» омӯхта мешаванд.

Ҷунонки мебинем, дар забоншиносии тоҷик имрӯз ҷор шевваи қалон бо номҳои гуногун ба қайд гирифта шудаанд. Ин гурӯҳандӣ, албатта, нисбист. Зоро дар он танҳо як тарафи масъала — бештар ҳусусияти овозии лаҳҷаҳо меъёр ҳисоб ёфтасту бас. Бинобар он, эҳтимол төъдоди шеваҳои забони тоҷикӣ аз ин кам ё зиёд бошад, ки инро раванди минбаъдai омӯзиш ва ҳаллу фасли сарҷамъонаи билқулии лаҳҷаҳои тоҷикӣ нишон ҳоҳанд дод. Алҳол аз баррасии ин масъала, ки аз доираи кори мо берун аст, даст кашида, ҳамиро гуфтанием, ки фаҳмондани ҳусусияти умумию фарқгузори ҳар яке аз ин шеваҳо, нуқтаҳои паҳншуда ва муносабати онҳо, ҳамчун як шоҳаи забони миллии тоҷик бо дигар шоҳаи он — забони адабӣ имкон медиҳад, ки шогирдон: а) сабаби ба гурӯҳҳои алоҳида ҷудо шудани шеваҳои забони модарии худро фаҳманд; б) сарҳади интишори шеваҳоро минбаъд ҷудо карда тавонанд; в) ба умумияти генетикий (ҳешӣ)-и шеваҳо сарфаҳм раванд; г) нуғузи шеваҳоро дар зуҳуроти муродифот, мувозаҳо, шаклу қолабҳои наъ дар нутқ ва аз ин ҳисоб такомули ҳамешагии забони адабиро дарк кунанд.

Ба ҳама маълум аст, ки яке аз сабабҳои асосии нисбатан суст тағиیر ёфтани забони адабӣ устуворӣ ва дар давоми асрҳо ба қолаб даромадани соҳти грамматикию фонди асосии луғавии он мебошад. Азбаски лаҳҷаҳои маҳаллӣ як шакли забон ба шумор мераванд ва дорои соҳти грамматикию таркиби туприқтидори лугат мебошанд, табиист, ки аз рӯи анъана ҳа-

мин гуна устуворй дар онҳо ҳам чой дорад. Вале, чи таўре ки гуфта шуд, забони адабй метавонад ҳолати мұқаррарии лаҳчаҳои маҳаллиро тағиир диҳад. Ин тағиирот, пеш аз ҳама, ботакозои таъсири фаъолу бардавоми забони адабй ба лаҳчаҳои маҳаллй ба амал меояд. Ба таври дигар, забони адабй, ки талаботи ҳамешагии тамоми аъзои чомеаро ба ҷо меорад, дар ҳар мавриди мусоид ба лаҳчаҳои маҳаллй «рӯ мениҳад» ва аз ҳисоби шаклу воситаҳои солими грамматика ва унсурҳои маъмули лексикаи онҳо таркиби луғавӣ ва соҳти грамматикии худро мунтазам такмил медиҳад. Агар аз ҳамин мавкеъ ба лаҳчаҳои забони тоҷикӣ нигоҳ кунем, маълум мешавад, ки онҳо ҳоло имконияти заҳиравин худро аз даст надодаанд ва забони адабй ҷоҳои ҳолии худро аз ҳисоби умдатарин воҳидҳои лаҳчавӣ пур карда истодааст. Инак, калимаҳои даррак, чапғалат, ҷойдорӣ, чумак (чумаки офтоба), пургӯй кардан, манаҳ задан, супсурх, қаб-қабуд, тақар-туқур, шақар-шукӯр ва амсоли инҳо, ки аз лаҳчаҳои алоҳида ба забони адабй гузаштаанд, аз тавону иктидори таркиби луғат ва соҳти грамматикии онҳо шаҳодат медиҳанд¹.

С. П. Обнорский вазъи таъсири мутакобилаи забони адабий ва лаҳчаҳои маҳаллиро дар мисоли забони русӣ ба мушоҳида гирифта, чунин қайд мекунад: «Инкишофи органикӣи забони адабии рус ба тараккиёти нутқи зиндаи ҳалқ (гуфтугӯй) зич алоқаманд аст. Тавассути ин алоқамандӣ дар шароитҳои муносибу мувоғиқ забони адабий аз ҳисоби лаҳчаҳои маҳаллӣ пай дар пай таъсири мегирад. Баръакси ин, таъсири забони адабий ба забони зиндаи ҳалқ, ҳарчанд ки ҳамвора ва мунтазам давом мекунад, ҳарҳарети яктарафа дорад, зоро ин ходиса асосан дар боби лексика ба назар расида, дорои қуввайи пуртатасвири органикӣ нест ва процесси ҳаматарафаю умумӣ, ҳатто қисман процесси инкишофи морфологии нутқи мардум (нутқи лаҳчавӣ)-ро таъмин карда наметавонад...»²

Баъд аз ғалабаи Инқилоби Октябрь дар натиҷаи наздик шудани забони адабии тоҷик ба забони ҳалқ ба ҳар ду шоҳаи забони миллӣ—ҳам ба забони адабий ва ҳам ба лаҳчаҳои маҳаллӣ бисъёр калима ва шаклу таркибҳои нав роҳ ёфтанд, ки қисме аз онҳо ҳамчун унсури фаъоли нутқ ва воситаи муҳими тасвиру инъикоси образҳо ба адабиёти бадей ворид шуданд. Адабиёти бадей ҳоло аз нутқи оммаи мардум васеъ истифода мебарад ва бо ин роҳ элементҳои зиёди лаҳчавӣ (диалектизмҳо) ба нормаҳои забони адабий мутобиқ гашта, ҳарҳарети умумистеъмолӣ пайдо мекунанд. Вале ин чунин маъни нандорад, ки танҳо забони адабий аз ҳисоби лаҳчаҳои маҳаллӣ инкишофт мейёбад, балки дар навбати худ, лаҳчаҳои маҳаллӣ низ:

¹ Дар ин бобат ниг.: X. Ҳусейнов. Забон ва услуби «Одина»-и устод Айнӣ. Душанбе, 1973, саҳ. 41.

² С. П. Обнорский. Именное склонение в современном русском языке, вып. II. Л., 1931, стр. 405—406.

беш аз пеш унсурхой забони адабиро «моли худ» мекунанд. Дар натица бисъёр маводи күхнаи лаҳча аз байн рафта, чои худро ба муродифоти маъмули адабӣ медиҳанд. Аз байн рафтани унсурхой архаистӣ дар лаҳчаҳо, гум шудани нишонаҳон фарқгузор боиси наздишавӣ ва ба як шакл даромадани забони адабию лаҳчаҳои маҳалӣ мегарданд. Ҳамин гуна процесс ҳоло қариб ҳама лаҳчаҳои забони тоҷикиро фаро гирифтааст.

Дарвоқеъ, торафт бештар наздиш шудани забони омман ҳалқ ба забони адабӣ, омезишу иҳтилоти лаҳчаҳо бо ҳам ва ба ин минвол таъмини имконияти заволи онҳо процесси табиист ва ин ҳодиса ба мархилаи инкишифи ҳозираи забони тоҷикӣ низ рост меояд.

Дар лаҳчаҳои забони тоҷикӣ ду навъи унсурхой нутқ дар муҳовороти ҳамешагии мардум баробар амал мекунад: яке, элементҳои күхна (архаистӣ) ё худ мансуб ба давраҳои собиқи забон, дигаре, шаклу қолабҳои нав, ки вобаста ба падидоҳои навини зиндагӣ ва хосса шароитҳои мувоғиқу муносаби иқтисодию фарҳангӣ дар ҷумҳурӣ беш аз пеш ба вучӯд омада истодаанд. Мавҷудияти навъи якуми қалимаю мағҳумҳо ва таркибу ибораҳо алоқаю пайвастагии бардавоми лаҳчаҳоро бо давраҳои пешинai тараққиёту такомулоти забонамон нишондиҳад, истеъмоли вожаҳои навпайдо, баръаҳс қаробату умумияти онҳоро бо забони адабии ҳозираи тоҷик барқарор месозад. Агар ин ду ҳодисаро ҳамчун процесси таъриҳӣ ба ҳисоб гирем, метавон гуфт, ки процесси дуюм ҳоло дар забони мосъёр босуръат давом карда истодааст.

Лаҳчаҳои маҳалӣ дар як ареали муайянни ҷуғроғӣ паҳн шуда, аз ҷиҳати доираи истеъмол маҳдуданд ва илова бар ин, имконияти таркиби луғавии онҳо низ ҷандон васеъ нест. Маҳз аз ҳамин сабаб лаҳчаҳои маҳалӣ талаботи оммаи ҳалкро, ба он дараҷае ки забони адабӣ қонеъ месозад, ба ҷо оварда на-метавонанд. Забони адабии тоҷик дар шакли ҳозирааш, ҷуноники гуфта шуд, маҳсули инкишифи давраҳои дуру дарози таъриҳӣ буда, қиёсан бо мархилаҳои пешинai тараққиёти худ шакли мукаммал ва ҳаматарафа бою рангин ҳисоб меёбад.

Забони адабии ҳозираи тоҷик талаботи одами нав — одами ҷамъияти социалистиро, ки талаби ў вобаста ба зиндагии на-вин торафт меафзояд, ба ҷо меорад. Маҳз барои ҳамин ҳам, вакте ки лаҳчаҳои маҳаллиро бо забони адабӣ мӯқобил мегузорем, бартарӣ ва имконияти васеи забони адабӣ дар рӯзгори мо маълум мегардад. Аз ин рӯ, ҳамаи восита ва имконотро ба кор бурдан лозим аст, то ин ки ҳонандагонро ба азҳуд карданӣ забони адабӣ, донистани меъёр ва қонуну қондаҳои он раҳнамун созем.

Инкишифи беш аз пеши маънавиёту иҷтимиёти оммаи меҳнаткашони ҷомеа, боло гирифтани сатҳи илму фарҳангӣ мардум бе донистану азбар кардани ҳама қонунияти забони адабии ҳозираи тоҷик дар ҷумҳурӣ таъмин намегардад ва бе ин ҳеч гуна маънӣ ҳам пайдо намекунад. Бинобар он, барои то-

загӣ ва дурустии забони адабиамон бояд ҳамеша мубориза бурда, оиро аз ҳар гуна вайронию ифлосӣ, аз вулгариизму диалектизмҳо ва ба ҳамин монанд унсурҳои нодаркори нутқ муҳофизат намонем. Агар мо аз мавқеи талабу эҳтиёти зиёд муносибат намуда, ҳам дар нутқи ҳаттӣ ва ҳам дар нутқи даҳонӣ аз истифодай элементҳои омиёнаю ғайриадабӣ парҳез кунем, забони адабиамон ягон чиз бой намедиҳад ва қашшоқу камбағал ҳам намегардад. Баръакс, ин як роҳи бисъёр хуби сайқал додани забони адабӣ ва тозаю беолоиш нигоҳ доштани он мебошад. Аз тарафи дигар, ба ин восита забони адабӣ ҳамчун шакли олии забони милли пай дар пай тараққӣ мекунад ва нормаҳояшро боз ҳам устувору мустаҳкам месозад. Аз ин ҷиҳат, муаллим бояд ба назар гирад, ки истеъмоли унсурҳои лаҳҷавӣ дар нутқи мактабиён на танҳо барои дарки қонуну қоидаҳои забони адабӣ, балки барои саводнок шудану боло рафтани сатҳи маданияти онҳо низ имконият намедиҳад. Зоро саводи дуруст баровардани хонандагон, инкишоф ёфтани маънавиёти онҳо, пеш аз ҳама, ба малакаи забондонию забонфаҳмӣ ва омӯхтану азҳуд кардани хусусияти забони адабӣ дар маҷмӯъ вобаста аст. Бинобар он, таълими қоидаҳои забони адабиро ҳам дар гуфтору ҳам дар имло чун ду шоҳаи бо ҳам пайвасту ҷудонопазири як ҳодиса аз ибтидои кор дар як вақт ва баробар ба роҳ мондан лозим аст.

БАЪЗЕ ХУСУСИЯТҲОИ ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ АДАБӢ ДАР МАКТАБ

Маълум аст, ки мактабиён, алалхусус хонандагони дехот, дар муҳити лаҳҷа камол меёбанд ва табиист, ки аз давраҳои аввали кӯдакӣ то арсаи мактабхонӣ дар зеҳни онҳо на элементҳои маъмулу маътуфи забони адабӣ, балки бештар унсурҳои лаҳҷавӣ ҷой мегиранд. Ҳол он ки лаҳҷаҳои маҳалӣ, дар навбати худ, ҳам бо хусусиятҳои фонетикию лексикӣ ва ҳам бо нишонаҳои морфологию синтаксисиашон аз забони адабӣ то як дараҷа фарқ мекунанд. Бинобар он, барои хонанда—намояндаи лаҳҷа, ки нутқи ӯ саршор аз унсурҳои лаҳҷавист ва бори аввал дар мактаб бо масъалаҳои умдаи забони адабӣ рӯ ба рӯ меояд, маҳсусан ҳангоми аз бар кардани қоидаҳои имло, як ҳолати фавқулодда мураккаб рӯй медиҳад. Зоро имло ва қонуну қондаҳои он дар асоси равобит ва муносибати ҳамешагии нутқи ҳаттӣ ва тарзи талаффузи адабии калимаҳо бунъёд меёбад. Аз ин ҷост, ки дар процесси таълим мактаббачагон мушкилоти зиёдеро аз сар мегузаронанд, ки маъмултарини онҳоро ба таври зерин номбар кардан мумкин аст: а) ёд гирифтани талаффузи адабии калимаҳо; б) вобаста карда тавонистани талаффузи адабии калимаҳо бо усули навишти

онҳо; в) алоқаманд намудани талафғузи **лаҳҷавии қалимаҳо** бо имло.

Унсурҳои лаҳҷавӣ мисли дигар ҳодисаҳои забонӣ дар иштемоли хонандагон барвакт решаш гирифта, дар як даврни муайян торафт устувору мустаҳкам мегарданд. Аз ин рӯ, бартараф намудан ё худ иваз кардани онҳо бо муродифоти адабӣ корест басо мушкил. Ин муддао танҳо дар сурате ҳосил ҳоҳад шуд, ки муаллим ва ҳам худи хонанда як муддати мадид баррои рафъи онҳо кушиши бисъёре ба кор баранд. Бояд қайд кард, ки мавҷудияти микдори зиёди қалимаю мағҳумҳои подаркори лаҳҷавӣ дар нутқи бачаҳо таълими забони адабиро мураккаб месозад. Чунки диалектизмҳо, аз як тараф, умуман, **ба рафти омӯзиши масъалаҳои забони модарӣ таъсири мағни расонанд**, аз тарафи дигар, дар инкишофи минбаъдан малакаи даркномоии бачаҳо ва таълими нормаҳои талафғузу навишти қалимаҳо, фаҳмондани мавзӯъҳои нави забон барон муаллим низ як навъ мушкилоти иловагӣ шуда мемонанд. Аз ин ҷиҳат, дар назди муаллим вазифаи дигар — пайдо намудани роҳу **усули маҳсуси таълим** — роҳу усуле, ки дар рафти омӯзиши нормаҳои забони адабӣ бартараф намудани ғалатҳои лаҳҷавиро тақозо қунад, меистад. Воеан, бо вуҷуди он ки бахшида **ба** ин масъала дар матбуоти даврӣ як қатор мақолаҳо ба **табъ** расидаанд ва дар онҳо роҳу равиши ислоҳи ҳатоҳои лаҳҷавии шогирдон то андозае нишон дода шудааст, бисъёре муаллими мактаб алҳол онҳоро ҳамчун дастури муҳими таълим **мавриди истифода** қарор намедиҳанд.

Воҳидҳои лаҳҷавӣ, ки дар ибтидо барои хонандагон **худ** нормаи муқаррарии муомилоту муоширати ҳаррӯза ҳисоб **меёбанд**, дар рафти омӯзиши қоидаҳои забони адабӣ ба онҳо монеа мешаванд, сабаби суст ва иокифоя фаҳмидани мавзӯъҳои ҷудогонаи забони адабӣ мегарданд. Лекин ҳангоми маънидодӣ сабабҳои қафомонию сустхонии хонандагони мактаб аз фани забони модарӣ на ҳамеша ва на ҳама кас таъсири **бемайлон** ва пай дар пай лаҳҷаи худи шогирдонро дар «пешрафти» **онҳо** ба ҳисоб мегирад. Ҳамин фактро ҳам ба назар намегиранд, ки **дар шакли дъст, къҳ, дъҳтар** иштемол шудани қалимаҳои **даст, кӯҳ, дӯҳтар** дар нутқи хонандагони мактабҳои қисми ҷануби Тоҷикистон, ҳамчунин дар шакли **шиш, кӯҳ**, гира ба кор рафтани **шаш, кӯҳ гирья** дар иштемоли талабагони самти шимоли ҷумҳурӣ ва ба ҳамин монанд дар шакли **нун, ҳуна, дуно, шуна** истифода шудани воҳидҳои луғавии **нон, ҳона, доно, шона** дар талафғузи мактаббачагони ҳам қисми ҷанубӣ ва ҳам як қисми шимол (саргҳи Зарафшон)-и ҷумҳурӣ ҳодисаи хеле ҳарактернок буда, ҳатто ба нутқи ҳаттии онҳо сироят кардааст, ки ислоҳи он, фарз кардем, ҳисбат ба қоиди якҷоя ё аз ҳам ҷудо навиштани қалимаҳои алоҳида (ин ҷо қолаби қалимаҳои мураккаб дар назар дошта шудааст) кори ҷандони саҳлу осон нест. Зеро, агар ҳодисаи боло ба ҷараёни талафғузи қалима-

ҳо дар нутқ алоқаманд бошад, якчоя ё аз ҳамдигар чудо зикр карданни калимаҳо ба тафовути маънони худи онҳо ва баъзе мавзӯъҳои баҳси грамматика вобастагӣ дорад.

Ташаккули малакаи нутқи хаттию даҳонии шогирдон ғамхорӣ ва дикқати маҳсус меҳоҳад. Ба таври қаноатбахш ва ба дараҷаи талаботи ҳозираи мактаб ба роҳ монда натавонистани кор оид ба инкишофи нутқи даҳонӣ ба ҷамъбасту натиҷаи машғулниятхое, ки ба гузаронидани корҳои хаттӣ баҳшида мешаванд, таъсири манғӣ мерасонад. Дар байни галатҳои имловӣ, ки аз тарафи ҳонандагон содир мегарданд, он ҳатоҳое, ки маҳз бо таъсири лаҳҷаи шогирдон сар мезананд, мавкеи асосӣ доранд ва ногуфта намонад, ки он ҳатоҳо ба туфайли нутқи даҳонӣ ба вуҷуд меоянд. Ҷунонки фактҳои номзади илми педагогика А. Мирзоматов сабит менамоянд, дар давоми даҳсол (солҳои 1976—1985) дар 6117 кори хаттии ҳонандагони райони Ашт 36541 ғалати имловӣ рӯй додааст, ки 37,2 фоизи онро ғалатҳои имловии лаҳҷавӣ ташкил медиҳанд. Ҳамчунин дар диктанти санчише, ки дар синфҳои IV—VII мактаби миёнаи № 20 гузаронда шудааст, дар байни 529 ғалати имловии 95 нафар ҳонанда 199 ғалати шевагӣ роҳ ёфтааст, ки он ба ҳисоби миёна 38,2 фоизро дар бар мегирад¹. Ҳамин гуна ҳатоҳо дар корҳои хаттии ҳонандагони мактабҳои дигар ноҳияҳои ҷумҳурӣ низ кам нестанд². Акнун мубориза барои барҳам зидани ин ҳатоҳо бояд қатъӣ ва мутассил давом кунад. Вале мутаассифона дар ин бобат аз тарафи устодони мактаб як навъ саҳлангорӣ ва бепарвой ба назар мерасад. Онҳо барои рафъи ғалатҳои навъи боло кам аҳамият медиҳанд ва ё аҳамият диданд ҳам, кори онҳо ҷандон ҷиддӣ ва бобарор нест.

Масъалаи дигаре, ки боиси ташвиши зиёд аст, кам дикқат додани муаллимон ба нутқи шифоҳии шогирдон мебошад. Ин чо на танҳо ҳодисаи вайрон ё ғалат талаффуз карданни калима ва шаклу қолабҳои забони адабӣ, балки истифодай бемавриду бечои унсурҳои сирф лаҳҷавӣ дар истеъмоли бачаҳо низ дар назар дошта мешавад. Масалан, бисъёр маврид мушоҳид мекунем, ки шогирдон ба ҷои калимаҳои шинаму суфтаи ба ҳама маълуми тоҷикии **вайрон, бузғола, занбуруғ, мулоим, мушкил кӯҳна, кӯтоҳ, нағз** ва амсоли инҳо вариантҳои лаҳҷавии онҳо — кълет, бича, хоч, фълҳ, қийин, ҷул, қалта, нозин-ро ба кор мебаранд, ки инҳо меъёри забони адабӣ шуда наметавонанд. Албатта, ин ҷунин маънӣ надорад, ки лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ аллакай аҳамияти захиравии худро аз даст дода бошанд. Не, ин тавр нест ва ҳоло дар захираи лугавии лаҳҷаҳои маҳаллӣ «дурданаҳо»-и зиёде маҳфузанд, ки имконияти ба за-

¹ Ниг.: А. Мирзоматов. Оид ба ғалатҳои имловии шевагӣ ва ғайришевагӣ дар корҳои хаттии ҳонандагон.— Жур. Мактаби советӣ. № 5, 1987. сах. 19.

² Ниг.: И. Облоқулов. Таълими забони тоҷикӣ дар мукоиса бо лаҳҷаи маҳал.— Жур. Мактаби советӣ, № 11, 1987, сах. 25—29.

бони адабӣ роҳ ёфтан доранд. Масалан, ба ин гурӯҳ **торчин** (меваи аз шоҳи дараҳт чида), **тагчин** (меваи аз таги дараҳт чида), **ғамбода** (як навъ бемориест, ки аз ғаму дарди зиёд дар шакли варами чудогона дар рӯи дил пайдо мешавад), **ғамбемор** (он, кас, ки аз дарду ғами зиёд бистарӣ мешавад), **хуроба** (оби андак, ки аз ҷӯи қалон барои нӯшидан таровиш мебад) ва ба ин монанд боз як силсила қалимаҳои дигарро аз лаҳҷаҳои ҷанубӣ ба забони адабӣ дохил намудан мумкин аст, ки онҳо дар забони адабӣ муодили мувофиқу муносиб надоранд. Фақат ҳамин гуна воҳидҳои солимро дар нутқи бачаҳо сара карда тавонистан лозим аст. Мурод аз ин нукта он аст, ки дар мактабҳои ҷумҳурӣ доир ба масъалаи кор бо лугат ва афзуздани қобилияти лугатфаҳми талабаҳо мунтазам кор бурда намешавад.

Ба ҳисоб гирифтани асосҳои нутқи лаҳҷавии хонандагон ҳангоми таълими забони адабӣ кори як гурӯҳи хурди мутахассисон **бошад ҳам**, коркарди ҳаматарафаи ин проблема, ба назари мо, на фақат барои ҳалли масъалаҳои илмии умуман соҳаи методика, балки барои амалӣ гардидан бисъёр масъалаҳои назарии забоншиносӣ низ дар ҷумҳурӣ аҳамияти васеъ пайдо мекунад. Вале, маатаассуф, оид ба ин проблемаи муҳим, чи тавре ки қайд карда шуд, дар моғайр аз ҷанҷ маколаи алоҳида, ки дар журнали «Мактаби советӣ» нашр шудаанд, то ҳол ягон дастури мукаммалу муфассал, ки тамоми ҷузъиёти ин масъалаи муҳимро фаро гирад, ба майдони истифода наомадааст.

Чунонки таҷриба нишон медиҳад, дар процесси таълими забони адабӣ зарур аст, ки имконияту ҳусусиятҳои муҳити нутқро, ки хонандагон дар он муҳит зиндагӣ ва амал мекунанд, ба ҳисоб гирем. Маҳз дар асоси назардошти шароиту имкониятҳои лаҳҷаҳои муҳити зист гиреҳи бисъёр галатҳои шифоҳиву ҳатти хонандагони синҳои болою поёро во кардан мумкин аст. Вобаста ба шароити зиндагӣ ва муоширату муомилоти ҳаррӯза ҳоло дар нутқи хонандагон дар қатори шаклҳои муқаррарии адабии қалимаҳои навъи **ман**, **қарин**, **чойник**, **набера**, **зимистон**, **юнучқа**, **зардолу** шаклҳои лаҳҷавии **ма**, **қалин**, **чойнак** (дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ), **нубера**, **зимистун**, **йурушқа**, **зардолу** (дар лаҳҷаҳои шимолӣ) низ фаровон ба кор мераванд. Ана ҳамин гуна камбудиҳои забони шогирдонро таҳо дар муқоисаю муқобилаи шаклҳои адабию лаҳҷавӣ, фаҳмондани нормаҳои талафғузу навишти адабии қалимаҳо, нишон додани роҳҳои ташаккули таърихии воҳидҳои лугавӣ ислоҳ даровардан мусассар мегардаду бас.

Гоҳо аз рӯи галатҳое, ки дар корҳои ҳаттӣ (дар шинноҳои қабули мактабҳои олӣ) содир мешаванд, намояндай ин ё он лаҳҷа будани соҳиби онҳо маълум мегардад. Масалан, агар ишшое, ки дар он қалимаҳои навъи **гӯшт**, **дӯст**, **пӯст**, **гӯш** дар шакли **гушт**, **дуст**, **пуст**, **гуш** навишта шуда бошанд, яқин со-

ҳиби он намояндаи лаҳҷаҳои ҷанубист. Ё худ коре, ки дар он қалимаҳои эътиroz, эътибор дар шакли итиroz, итибор ва ибо-раҳои навъи раиси колхоз, китоби муаллим дар шакли **колхоза** **раисаш**, муаллима китобаш зикр ёфта бошанд, маълум мешавад, ки нависандай он намояндаи лаҳҷаҳои шимолист. Мав-ҷудияти ҳатоҳои навъи боло ва ба ин монанд камбудиву но-қисиҳои дигар дар нутки шогирдон водор месозанд, ки муаллим дар таълиму тадрис усулҳои нави корро ҷуста, дар амал татбиқ кунад. Чунин ӯсулҳоеро, ки онҳо аз он методҳои муқарарри барои омӯзиши забони адабӣ дар муҳити ғайри лаҳҷа пешбинишуда ба қулӣ тафовут дошта бошанд. Яке аз ҳамин гуна навъҳои кор дарси индивидуалӣ бо ҳар як хонандӣ аст. Мувофиқи талабу тақозои ин метод ҳам синну сол ва ҳам хусусиятҳои психикии бачаҳо, моҳияту имкониятҳои лаҳҷае, ки шогирдон бо он сухан мекунанд, ба ҳисоб гирифта мешавад. Дар ҳақиқат, муаллим маҳз дар мавриди сӯҳбатҳои фардӣ, ҳангоми як-як сухан намудани бачаҳо, алоҳида-алоҳида иҷро кардани корҳои ҳаттӣ аз ҷониби онҳо бештар имконият меёбад, ки ҳатоҳои лаҳҷавии шогирдонро ислоҳ созад, ба ҳар яки онҳо дастури мувофиқ диҳад ва роҳҳои дурусти талафузу ҷавишти қалима ва таркибу ибораҳои алоҳидаро талқин на-мояд. Лекин муаллимони мо на ҳамеша таълими нормаҳои забони адабиро дар асоси қонуну қоидаҳои доҳили лаҳҷаи худи шогирдон ба роҳ мемонанд. Ҳол он ки устодани мактабро ло-зим аст, пеш аз ҳама:

1). Табиати лаҳҷавии нутки шогирдонро ҷиддӣ омӯзанд ва суботкорона онро қиёсан бо нормаҳои забони адабӣ (нормаҳои лексикий, грамматикий, услубӣ, орфоэпӣ) ба таври система тас-ҳех намояд.

2). Ба мақсади инкишоф ва тақмил додани заҳираи луға-вии шогирдон аз ҳисоби унсурҳои забони адабӣ доир ба мав-ҷӯъҳои лексика (дар муқоиса бо материали лаҳҷа) дарсҳои маҳсус ташкил намояд.

3). Барои танг кардану рафта-рафта аз нутки бачаҳо ба-ровардани шаклҳои грамматикии лаҳҷавӣ ва ба ҷои онҳо қабул карданӣ вариантҳои мувофиқу муносиби забони адабӣ оид ба грамматика дарсҳои маҳсус гузаронанд.

4). Ба мақсади ёд додани қоидаҳои имло дарсҳои иловагӣ ташкил кунанд, чунки миқдори зиёди ғалатҳои имловӣ (онҳое, ки бо таъсири лаҳҷа сар мезананд) ба хусусиятҳои нутки лаҳҷавии хонандагон вобастаанд. Дигар ин ки, ҳатоҳои имловии лаҳҷавӣ аз рӯи муносибати сифатӣ як типи маҳсус ҳисоб меёбанд ва мумкин аст онҳо дар натиҷаи ин ё он қоидаи имлоро надоинистани мактаббачагон ба вучуд оянд.

5). Маълум аст, ки ғалатҳои лаҳҷавиро мураттибони китобҳои дарсию васоити таълим ва муаллифони асарҳои мето-дӣ ба назари эътибор намегиранд. Бинобар он, воҷиб аст, ки ҳангоми тафтиши корҳои ҳаттӣ муаллимон дар қатори ғалат-

хой услугбай, грамматикӣ ва амсоли инҳо гурӯҳбандин галатҳои лаҳҷавиро низ ба роҳ монда, дар мавриди таҳлил ҳарактери онҳоро ба шогирдон фахмонанд.

6). Азбаски лаҳҷаҳои маҳаллӣ ба нутқи шогирдони мактаб таъсири ҳархела (дар бобати лексика, фонетика ва грамматика) мегузоранд, табиист, ки ҳатоҳои имловии онҳо низ моҳиятан якхела нестанд. Ин ходиса ҳам водор месозад, ки муаллим ҳатоҳои имловии шогирдонро вобаста ба моҳияташон гурӯҳбандӣ карда, барои минбаъд такрор наёфтани онҳо чораҳои зарурӣ андешад.

7). Ҳарактери гуногун доштани он ҳатоҳои имлой, ки аз тарафи хонандагон бо таъсири лаҳҷа ба вуҷуд меоянд, тақозо мекунанд, ки муаллим барои рафғи онҳо методҳои нав ба нави корро пайдо намояд. Ҷунки он метод ва роҳу усулҳое, ки барои ислоҳи умуман ҳатоҳои имловӣ дар дарсхои забон пешбинӣ шудаанд, дар барҳам задани ҳатоҳои лаҳҷавӣ ҷандон фоидавар нестанд. Аз ин рӯ, дар заминани методҳои ҷории ба ҳама маълум ва дар асоси системаи муқаррарии он методҳо усулҳои тоза ба тозаи таълимиро ёфта истифода карданни муаллим зарурат пайдо мекунад.

8). Вобаста ба шароиту имкониятҳои гуногуни лаҳҷа ба қоидаҳои умумии имло — ҳам ба қоидаҳои маъмули навишт ва ҳам ба тавсияҳою тарзи истифодаи онҳо ислоҳ бояд даровард. Зеро истифодаи баъзе аз он қоидаҳо дар шароити муайянни паҳншудаи ин ё он лаҳҷа ё аҳамият пайдо намекунад, ё ин ки баръакс, ба пешрафти шогирдон дар бобати аз худ наидани нормаҳои имло ҳалал мерасонанд.

9). Ҳалли амалии проблемаи мазкур — баланд бардоштани дараҷаи саводи имловии шогирдони мактаб ба баланд шудани савияи илмӣ ва сифати кори худи муаллим дар соҳаи имло зич алокаманд аст.

10). Ҳамаи ин қайду дарҳостҳои боло ҳамон вақт амалий шуда метавонанд, ки худи муаллим паҳлӯҳои назарии; а) галатҳои имловии лаҳҷавиро пурра дарк карда тавонад; б) ба муносибати дифференциалии проблемаи таълими қоидаҳои имло дикқати маҳсус дихад; в) принципҳои асосии педагогика ва дидактика (принципи шуурнокӣ, ба ҳисоб гирифтани хусусиятҳои синну сол ва файра)-ро ҳаматарафа риоя намояд.

ТАЪЛИМИ ОВОЗҲОИ САДОНOK ДАР МУҲИТИ ЛАҲҔА

Лаҳҷаҳои маҳаллӣ яке аз сарчашмаҳои бағоят муҳим ва пурсарвату пурбарақати забони адабӣ мебошанд. Забони адабӣ дар ҳар мавриди мусоид аз ҳисоби умдатарин ва суфтатарин «дурданаҳо»-и лаҳҷаҳои маҳаллӣ, ки аз лиҳози шакл ва ифодади маъною фасоҳати калом сареҳу ҷозибанд, таркиби

лугат, имкониятҳои савтиёт ва сохти грамматикии худро мұкаммал месозад.

Агар муаллим масъалаи робитаи ҳамешағй ва радду қабули воҳидҳои алоҳидаро дар забони адабио лаҳҷаҳои маҳаллӣ дуруст ба ҳисоб гирифта, таълими нормаҳои забони адабиро вобаста ба савияи фахмишу дарки шогирдон ба роҳ монад, дарс бештар шавқовару пурмазмун гузашта, донишу малакаи хонандагон пурраю амиқ мегардад. Илова бар ин, захирай луғавии бачаҳо аз унсурҳои муғлак ва маҳдуду нодаркори лаҳҷавӣ, ки лоики қабули умум нестанд, тоза шуда, чои онҳоро воситаҳои солиму оммағаҳми забони адабӣ пур менамоянд. Вале, чи тавре ки таҷриба ва мушоҳидай чандсола (ҳангоми имтиҳони қабул, дарс дар шӯъбай тайёрӣ ва курси якуми до нишқада) собит менамоянд, ин масъала дар процесси таълими забони модарӣ дар мактаб чандон ҷиддӣ ба эътибор гирифта намешавад. Аз ҳамин сабаб, шогирдон дар талафузу навишти овозҳои алоҳида, ифодаи фикр, иборасозию ибораорӣ, ҷумласозию ҷумлабандӣ, ёфтани дар мавқеи худ истифода кардани воҳидҳои созгору шоистаи луғавӣ, кимаксади дарси забони адабӣ низ ҳамин аст, ба як қатор душвориҳо дучор меоянд. Барои он ки ҳамин гуна ҳолати ногувор рӯй надиҳад ва забони хонандагон равону дилчаш, буррою пурмазмун ва маданияти суханронии онҳо баланд бошад, ба муаллими забону адабиёт лозим аст, ки ба ин масъала дикқати даркорӣ дода, аввал мавриди истеъмоли ҳар як овоз, калимаю мағҳум ва таркибу қолабҳои лаҳҷавиро дар истеъмоли бачаҳо аник созад, сипас таълими забони адабиро алоқамандона ба қонуну қоидаҳои доҳили лаҳҷаи худи онҳо ба роҳ монад. Ин тарзи кор имкон медиҳад, ки мактаббачагон: а) чандин қоидай муҳиму зарури орфоэпия (талафуз)-ю орфография (навишт)-ро аз худ кунанд; б) захирай луғавии худро ҳамаҷониба инкишоф дижанд; в) ба як қатор масъалаҳои асосию нозуки грамматика саривакт ва дуруст шинос шаванд.

Дар нутки хонандагон се наъви унсурҳои лаҳҷавӣ — фонетикий, лексикий ва грамматикий аз ҳама зиёд мушоҳида мешаванд. Лекин ба дараҷаи истифодан ин се маводи забон ҷиддӣ дикқат кунем, мебинем, ки дар гуфтугӯи ҳаррӯзai бачаҳо унсурҳои фонетикий нисбатан зиёдтаранд. Инак, ин чо мо танҳо ба ҳамин масъала даҳл карда, мухтасар оид ба истеъмоли шаклҳои лаҳҷавии баъзе садонокҳо дар нутки хонандагон ва роҳҳои бартараф намудани онҳо сухан карданием, ки дар бобати таълими нормаҳои овозии забони адабӣ ба муаллимон каму беш ёрӣ ҳоҳад шуд.

Чи тавре ки маълум аст, дар забони адабии тоҷик шаш овози садонок (а, о, у, и, е, ў) вучуд дорад ва дар аксар лаҳҷаҳои забонамон низ миқдори садонокҳо ҳамин қадар мебошад, вале қатъи назар аз мувофиқати миқдор, садонокҳои як қатор лаҳҷаҳо сифатан аз забони адабӣ фарқ мекунанд. Ии тафо-

вут, пеш аз ҳама, дар мавчудияти овозҳон махсуси **мажаллӣ** ва истеъмол намудани ин ё он садоноки забони адабӣ дар **шо-ваю лаҳҷаҳои алоҳида зоҳир мегардад**. Масалан, дар **лиҳзи-ҳои ҷанубии забони тоҷикӣ шаш овози садонок (а, о, у, и, ӯ, ӯ)** истеъмол меёбад, лекин муносибати онхоро бо забони **адабӣ** қиёс намоем, маълум мешавад, ки на ҳама овозҳои **лаҳҷаҳои ҷанубӣ** меъёри забони адабӣ буда метавонанд. Аз ҷумла, дар лаҳҷаҳои мазкур овози махсуси пасизабонии қатори дуюм (дар транскрипция дар шакли ӯ қабул шудааст) ба кор **меравад**, ки он барои ду гурӯҳи қалони лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ — **лиҳ-ҷаҳои шимолию мобайни (марказӣ)** ва забони адабӣ **бегона мебошад**. Дигар ин ки, дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ садоноки **таъри-хии ӯ** (вови мадхул) умуман кор фармуда намешавад.

Овози пасизабонии ӯ, ки дар шеваи ҷанубӣ ниҳоят серис-теъмол буда, ҳама нуқтаҳои паҳншудаи лаҳҷаҳои хурду қало-ни онро фаро мегирад, асосан зимни ихтисоршавни фонемаи **таъриҳан** кӯтоҳи у ба вуҷуд омадааст. Ҳоло муоинаю мушоҳи-даи материал нишон медиҳад, ки ба овози ӯ гузаштани садо-ноҳии **у** дар ин шева ҳодисан доимӣ ва ҳатто як навъ меъёри муқаррарист: **гӯл** (гул), **дӯ** (ду), **дъҳта** (духтар), **бълбӯл** (бул-бул), **кӯрта** (курта), **бӯз** (буз) ва ғайра.

Воқеан, овози ӯ дар шеваи ҷанубӣ ғайр аз у дигар **овозҳо**, аз ҷумла овозҳои **а, и, о, ӯ**-ро низ дар ҳиҷоҳои кушод ва бас-тай зададору безада иваз карда метавонад, аммо ин ҳодиса то андозае ҳусусияти аналогӣ дошта, баъдтар ба туфайли ҳарак-тери тағиیرӣӣ пайдо кардани ҳуди ӯ ба амал омадааст. Аз тарафи дигар, табдили садонокҳои **а, и, о, ӯ** ба ӯ ба шароити махсуси фонетикий вобаста буда, дар қалимаҳои алоҳида **воме-ҳӯрад**: **дъст** (даст), **дъраҳт** (дараҳт), **шъкаст** (шикаст), **бъний** (бинӣ), **дъмод** (домод), **қадъм** (қадом), **хърок** (хурок), **къӯх** (кӯҳ). Сабаби чунин сурат гирифтани ҳодисаро мухаққиқон ба сарчашмаҳои гуногуни **таъриҳӣ** алоқаманд медонанд, ки яке аз онҳо, ба назари мо, тарзи навишти алифбои арабӣ **мебошад**.

Муаллим дар рафти дарс ҳамин ҳодисаи **таъриҳиро бо да-лелҳои мувоғиқ ба бачаҳо фаҳмонад ва вобаста ба талаффу-зи ҳуди онҳо таълими садонокҳои **а, о, и, у, ӯ**-ро ба роҳ монад**, он гоҳ ҳонандагон, муҳтасар бошад ҳам, ба сайри **таъриҳии ин** овозҳо шинос мешаванд, аз ҷониби дигар, истифодай дурусту **бамавриди онхоро ёд мегиранд**.

Фонемаи ӯ, чунонки гуфтем, дар шеваи ҷанубӣ умуман кор фармуда намешавад ва дар ҳар шароити фонетикий овози **у** (у-и **таъриҳан** дароз) онро иваз мекунад: **дӯст** (дӯст), **гӯш** (гуш), **дуҳтан** (дӯҳтан), **гӯшт** (гӯшт). Ҳуд ба ҳуд савол ба миёнд, ки таъсири ин ҳодисаи забонӣ ба нутқи мактаббачигон ҷӣ гуна аст? Далелҳо нишон медиҳанд, ки нутқи бачиҳои мак-таб, ҳатто ҳонандагони синфҳои боло аз пироне, ки таълими **устоду мактаб надидаанд**, фарқ намекунанд. Пас, **сабаби** чунин

шакл гирифтани воқеа дар чист? Ба назар мо, ин чанд сабаб дорад:

1). Сарварони оила, ки пеш аз ҳама, бояд ба ин манфиат-дор башанд ва ҳар як калимаро дар истеъмоли бача таҳти назорат гиранд, беаҳамиятӣ зоҳир менамоянд ва ҳатто худи онҳо бо забони адабӣ гуфтугӯ намекунанд.

2). Коркунони муассисаҳои томактабӣ ба ташаккули нутқи бачаҳо, ки инкишифӣ нутқи бача ба колектив алоқаи узвӣ дорад, бепарво мебашанд.

3). Дар синфҳои ибтидой таълими забони модарӣ, чунон-ки вазъияти ҳозира талаб мекунад, ба дараҷаи баланд ба роҳ монда нашудааст.

4). Дар нутқи баъзе аз муаллимон воҳидҳои нодаркори лаҳчавӣ аз ҳад зиёд мушоҳида мешаванд.

5). Бисъёр муаллимони соҳибтаҷриба ҳам моҳияти забони адабӣ ва лаҳчаҳои маҳаллиро сарфаҳм намераванд ва ин ду-ро бо ҳам омехта мекунанд.

6). Гоҳо муаллимони пешқадам ҳам дар ҷамъомад ва маҷ-лиҳои мактаб баромад карда, беэътиборона ба нормаҳои та-лаффузи забони адабӣ риоя намекунанд, ҳол он ки намунаи ибрат ва сазовори пайравӣ будани нутқи устодро барои шо-ғирд хуб мефахманд.

Бинобар он, ба муаллим зарур аст, ки ба ин масъалаи му-ҳим дикқати ҷиддӣ дода, пеш аз ҳама, бо ҳар роҳ ба ислоҳи худ бикӯшад, сипас таълими забони модариро чун забони давлатии ҷумҳурий мувоғики таъботи имрӯзai оммаи мардум ва ҳукумати Тоҷикистон ба роҳ монад, дар партави ин ба ому-зиши нозукиҳои дақиқтарин боби забон — боби фонетика аҳа-мияти даркорӣ дихад. Дар процесси таълими мавзӯъҳои фасли фонетика, аз ҷумла дар таъботи имрӯзai оммаи мардум ба ҳукумати Тоҷикистон ба роҳ монад, дар партави ин ба ому-зиши нозукиҳои дақиқтарин боби забон — боби фонетика аҳа-мияти даркорӣ дихад. Дар процесси таълими мавзӯъҳои фасли фонетика, аз ҷумла дар таъботи имрӯзai оммаи мардум ба ҳукумати Тоҷикистон ба роҳ монад, дар партави ин ба ому-зиши нозукиҳои дақиқтарин боби забон — боби фонетика аҳа-мияти даркорӣ дихад. Дар процесси таълими мавзӯъҳои фонетика, аз ҷумла дар таъботи имрӯзai оммаи мардум ба ҳукумати Тоҷикистон ба роҳ монад, дар партави ин ба ому-зиши нозукиҳои дақиқтарин боби забон — боби фонетика аҳа-мияти даркорӣ дихад. Вобаста ба ин бояд гуфт, ки таъсири унсурҳои фонетикии лаҳчавӣ на танҳо дар нутқи шифоҳӣ, балки дар корҳои ҳатти ҳонандагон ҳар лаҳза мушоҳида мегардад. Аз ин рӯ, хуб мешавад, ки шогирдон гайр аз дафтарҳои муқаррарӣ, чунонки дар бахши аввал гуфта будем, боз дафтарҳои маҳсу-си луғати лаҳчавӣ дошта башанд ва дар мавриди зарурӣ, алалхусус ҳангоми таълими овозҳои садонок, бо роҳбарии му-аллим: а) калимаҳоеро нависад, ки дар таркибашон овози ў-доранд: рӯз, пӯст, кӯза, нӯшокӣ, зӯр, бӯр, занбӯр; б) луғати калимаҳоеро тартиб диханд, ки дар онҳо овози ў-ро иваз мекунад: къҳ (кӯҳ), хърок (хӯрок), пъшок (пӯшок), мъх-тарам (мӯҳтарам); в) калимаҳоеро зикр кунанд, ки дар онҳо

фонемаи ъ ба чои у, а, и, о истеъмол меёбад: **дъхтар** (духтар), **чъкър** (чукур), **дърахт** (даракт), **мън** (ман), **шъкоф** (шикоф), **бъний** (биний), **кадъм** (кадом), **дъмод** (домод) ва гайра. Ии усули кор аз чанд чиҳат аҳамият дорад: Аввалан, имконият медиҳад, ки мактаббачаҳо баробари дидан талаффузу навишти дурусти овози ӯ-ро дар калимаҳои алоҳида ёд гиранд. Баъдан, ба чои овозҳои **у, а, и, о, ӯ** истеъмол шудани ӯ-ро мефаҳманд ва минбаъд ба хато роҳ намедиханд, ҳамчунин малакаи лугатсозию лугатфаҳмӣ пайдо мекунанд.

Ходисаи дигаре, ки дар лаҳҷаҳои маҳаллӣ хеле паҳн шудааст, дар истеъмоли калимаҳои иқтибосии русӣ бемаврид кор фармуда шудани баъзе садонокҳо мебошад. Аз рӯи өн материале, ки мо дар даст дорем, метавон гуфт, ки бечо истеъмол шудани овозҳои садонок дар лаҳҷаҳои забонамон ҳодисаҳои зерини фонетикиро ба вучуд овардааст:

1). Протеза (афзоиши садонок дар аввали калима): а) афзоиши **и**; **истанса** (станция), **истакон** (стакан), **истъруҷ** (сторож); б) афзоиши **у**: **устал** (стол), **усталов** (столовая); в) афзоиши **ъ** (дар шеваи ҷанубӣ): **ъстул** (стул) **ъстадиён** (стадион), **ъспърафка** (справка).

2). Эпитетза (афзоиши садонок дар мобайн ва охири калима): а) афзоиши **а** дар охир: **банка** (банк), **танка** (танк), **усталба** (столб); б) афзоиши **а** дар мобайн: **каравут** (кравать); в) афзоиши **и** дар мобайн: **биргат** (бригадир); г) афзоиши **ъ** дар мобайн (дар шеваи ҷанубӣ): **бърук** (брюки), **търактър** (трактор).

Дар омади гап, қайд кардан лозим аст, ки ҳодисаҳои мазкур на танҳо дар нутқи калонсолон, ҳамчунин дар истеъмоли ҷавонону мактаббачагон, катъи назар аз мавқеи зист ва чои кору **таҳсил** (шахр, маркази район, посёлка, деха), мушоҳида мешаванд. Аз ин чиҳат, муаллимони забони модарӣ ва забони русии мактабро лозим меояд, ки барои рафғи ҳамаи ин нуқсонҳо якҷоя чанд тадбири судманд андешанд. Аз ҷумла:

а). Калимаҳоеро, ки дар истеъмоли онҳо бачаҳо ба хато роҳ медиҳанд, бо шакли дурусташон ба дафтари лугат нависонанд: **тилфон** (телефон), **инчинер** (инженер), **апараса** (операция).

б). Чой ва мавқеи задаи калимаҳои русиро дар нутқи шогирдон аниқ карда, талаффузи дурусти онҳоро қатъиян талаб намоянд, зеро вакте ки калимаҳои иқтибосӣ ба нормаи талаффузи лаҳҷа мутобиқ карда мешаванд, чои зада низ дар онҳо **тағиیر** меёбад ва ин як навъ интерференцияи фонетикиро ба хотир меорад: **пушидá** (почта), **патинкá** (батйнка), **мълисá** (милиция).

в). Калимаҳоро аз ҷиҳати фонетики таҳлил карда, аз чанд овоз (садоноку ҳамсадо) ва чанд ҳарф иборат будани онҳоро фаҳмонанд.

г). Бозихои ҳархелаи грамматикий ташкил намуда, ба ин васила кӯшиш ба кор баранд, ки бачаҳо дар талаффуз ва навишти калимаҳои навъи боло ғалат содир накунанд.

д). Дар асбобҳои аёни ва ҷадвалҳо калимаҳоро навишта, талаффузи лаҳҷавӣ ва адабии онҳоро бо роҳи қиёс ба хонандагон нишон дижанд.

е). Корҳои ҳаттӣ (бештар диктант)-ро аз ҳама зиёд дар асоси матнҳое гиранд, ки дар онҳо аз қабили калимаҳои номбурда бештар бошанд.

Ҳамаи ин, дар навбати худ, ба он оварда мерасонад, ки мактаббачагон ба талаффузу навишти дурусти калимаҳо одат мекунанд, тафовути ҷои задаро дар калимаҳо тоҷикию русӣ ғаҳмида мегиранд, фарқияту умумияти овозу ҳарфро дар забон аз худ менамоянд. Вале, оё барои иҷрои ҳамаи ин корҳои мураккаб танҳо соати дарсии дар программаи таълими пешбинишуда кифоя аст? Ба назари мо, не. Аз ин рӯ, муаллим метавонад барои равнақи кор бисъёре аз ин мавзӯъхоро дар дарсхои иловагӣ, дар маҳфилҳои фаний зимни супоришҳои алоҳида, ташкили корҳои мустақилонаи хонандагон, мунтазам ба роҳ мондани баромади бачаҳо дар линейка ва дигар ҷамъомадҳои мактаб, таълифи маколаҷаҳо дар варақаи деворӣ ва гайра ҳал намояд. Ба ин муносибат, ҷунонки қайд шуд, ҳар сари вақт баровардани варақаи маҳсус таҳти унвони «Суҳан» ва дар он бо қувваи худи шогирдон дарҷ намудани калимаю мағҳум ва таркибу қолабҳои шоистаи лаҳҷавӣ, мазаммат ва танқиди унсурҳои нодаркору бечо дар сухани баъзе хонандагон, барои муқоиса муқобили яқдигар сабт намудани шакли дуруст ва ғалати калимаҳо (сӯзон — сузон, пухт — пӯҳт, ҷашм — ҷӯшм, пишак — пъшъќ, марғзор — мағзор, самолёт — самалут) қӯшиши хубест барои беҳдошт ва пешрафти савияи забондонию забонфаҳми мактабиён. Аз тарафи дигар, ин як воситаи муғиди минбаъд ҷалб намудани бачаҳо ба кори газета низ мебошад. Бояд муаллим ба ҳисоб гирад, ки кор бо варавақаи деворӣ хоссияти ачиб дорад: хонандагон навиштан ва буриданӣ ҳарфҳо, қашидани расмҳои ҳархела, тарзи оро додани газетаро аз худ мекунанд, ба кори мустақилонаи ҳамешаҳӣ одат менамоянд, инишои ҳабару мақолаҷаҳоро ёд мегиранд, муҳимаш, дар онҳо малакаи бехато навиштан пайдо мешавад.

Албатта, иҷрои ҷунун корҳои пурзаҳмат меҳнати зиёд металабад ва ҳамон омӯзгор дар ин роҳ ба муваффақият ноил шуда метавонад, ки нисбат ба худ серталаб ва дар ҳаққи шогирдон ғамхор бошад, нисбат ба тақдири миллату забони адабии миллий беспарвой зоҳир накунад.

ИСЛОҲИ ҲАТОҲОИ ЛАҲЧАВИИ ҲОНАНДАГОН ҲАНГОМИ ТАЪЛИМИ ОВОЗҲОИ ҲАМСАДО

Далелҳое, ки дар давоми чанд сол аз ҳонандагони **дехот** ва дар муддати таҷрибаомузии солхон охир аз мактаббачони шаҳр ба даст овардем, событ менамоянд, ки вазъи **таълими** забони адабӣ дар ҳама ҷо ва дар ҳама мактабҳо, **ба он** дараҷае ки сазовори талаби бозсозии ҷомеа бошад, **ба роҳ** монда нашудааст. Аз ҳамин сабаб, шогирдон дар дарки мағҳуми бисъёёр қалимаҳо, талафғузу навишти овозҳои нутқ, мувоғики қоида соҳтани оддитарин қолабҳои ҷумлаҳои ибораҳо **ба душворӣ** дучор меоянд. Ин ҳодиса чанд сабаб дорад, ки яке аз сабабҳои маъмули он, **ба назари** мо, тафовут нағузоштани бъъзе устодони мактаб дар байни ду шоҳай забони **миллӣ** — забони адабӣ ва лаҳчаҳои маҳаллӣ дар раванди таълим мебошад. Вақте ки муаллим фарқҳои маъмулу нозуки забони адабиро дар ҳама бобат аз лаҳчаҳои маҳаллӣ намефаҳмонад ва таълими қоидаҳои забони адабиро дар муқоисаю мукобила ба қонунҳои фонетикӣ ва лексикию грамматикии лаҳчай шогирдон ба роҳ намемонад, дар тасаввурӣ мактаббача лаҳчай худи ўз забони адабӣ суфтаву равонтар менамояд.

Таъсири унсурҳои лаҳчавӣ ҳам дар нутқи ҳонандагони шаҳр ва ҳам дар истеъмоли мактаббачагони дехот ба мушоҳида мерасад. Вале муқоисаи мавод нишон медиҳад, ки ин ҳодиса дар гуфтору навишти шогирдони маҳалҳо зиёдтар мебошад. Ин табиист, зоро бачагони дехот, аз як тараф, дар муҳити лаҳча камол ёбанд, аз тарафи дигар, ба тарзи мубодилаи адабӣ хеле кам ва ин ҳам бошад, танҳо дар процесси дарс дучор меоянду бас. Ҳамаи ин водор месозад, ки муаллим — омузгори забони адабӣ дар ҳар мавриди ҷудогона (дар дарс ва берун аз дарс) роҳу усули мувоғики муносабро дар таълим интиҳоб карда, шогирдонро ба аз худ кардани нормаҳои талафғузу навишти забони адабӣ одат қуонад, тафовут ва бартарии забони адабиро аз лаҳчаҳои маҳаллӣ фаҳмонад, ҳамчунин мавқеи забони адабиро дар зиндагӣ — дар камолоти маънавии шахс талқин намояд.

Ҳатоҳое, ки бо таъсири лаҳча сар мезананд, дар истеъмоли мактаббачаҳо ба якчанд гурӯҳ ҷудо мешаванд, ки маъмутирини онҳо ғалатҳои **фонетикӣ**, **фонетикӣ — морфологӣ**, **морфологӣ**, **синтаксисӣ**, **лексикӣ** ва амсоли инҳо мебошанд. Лекин таъсири ҳамаи ин нуқсонҳои забонӣ ба нутқи ҳонандагон як хел сурат намегирад, яъне имконияти яке дар ин бобат афзунтар, дигаре то андозае камтар ва сеюму ҷорум аз ин ҳам сусттар мебошад. Агар аз ҳамин ҷиҳат ба ин масъала дикқат кунем, мебинем, ки ҳатоҳое, ки зимни истифодаи овозҳои нутқ **ба вуҷуд** меоянд, дар талафғузу навишти ҳонандажо **бештар** аст. Аз ин рӯ, мо қарор додем, ки дар ин бахши кор танҳо дар ҳамин хусус, аниктараш оид ба камбудиҳои орфографию орфо-

Энни бачаҳо, ки вобаста ба истеъмоли ҳамсадоҳо пайдо мегарданд, муҳтасар таваққуф намоем.

Дар забони адабии ҳозираи тоҷик бисту панҷ овози ҳамсадоҳо истеъмол меёбад ва дар аксар лаҳҷаҳои забонамон низ миқдори ҳамсадоҳо ба ҳамин андоза аст, ки ба ин восита умумияти генетикий (хешӣ, авлодӣ)-и забони адабию лаҳҷаҳои забони тоҷикий дар боби фонетика таъмин мегардад. Аммо ин умумияту ягонагии онҳо на ҳамеша риоя мешавад. Ба ин маънӣ, бъзан дар байни ҳамсадоҳои забони адабию лаҳҷаҳои маҳаллӣ ба ин ё он дараҷа тағовӯт дидо мешавад ва бояд бигӯем, ки ин тағовӯти онҳо бештар ҳарактери сифатӣ дорад, ки инро дар истеъмоли ҳамсадоҳои ҳалқии **ε** (айн) ва **X** (ҳои хуттӣ) дар лаҳҷаҳои алоҳида, бечо ва бемаврид ба кор рафтани овозҳои ҷудогона, қиёсан бо забони адабӣ бештар будани ҳодисаҳои фонетикий дар нутқи аҳолӣ ва амсоли инҳо дидан мумкин аст. Дар истеъмол ва муомилоту мӯширати мардуми аксар ноҳияҳои ҷумҳурӣ (самти ҷанубӣ, ҷануби шарқӣ, саргҳи Зарафшон) овозҳои **ε** ва **X** ҳеле зиёд мушоҳида мешаванд ва ин ҳодиса асосан дар қалимаҳои иқтибосии арабӣ рӯй медиҳад: хозир — ҳозир, ҳисор — ҳисоб, субҳ — субҳ, **ε** умр — умр, чамоат — ҷамоат ва ғайра.

Ҳодисаи дигар, ки дар лаҳҷаҳои маҳаллӣ ҳеле паҳн гаштааст ва дар ғуфтори ҳамешагии аҳолӣ муттасил ба мушоҳида мерасад, якдигарро иваз кардани ҳамсадоҳо дар процесси нутқ мебошад. Ваље агар ҷуқурттар зеҳн монем, маълум мешавад, ки ҳодисаи мазкур ба ҳама овозҳои ҳамсадо баробар даҳл дошта наметавонад. Дар ин бобат он ҳамсадоҳое «фаъолтар» мебошанд, ки аз ҷиҳати артикуляция ва ҷои баромад бо ҳам як андоза қаробат доранд. Инак, ҳамсадоҳои зерин бар ивази якдигар меоянд: **в-б:** совун — собун, арова — ароба, кавов — кабоб; **п-б:** чупча — ҷӯбча, иптидо — ибтидо; **ҳ-қ:** таҳлид — тақлид, таҳсим — тақсим, маҳсуд — маҳсуд; **м-н:** амбор — анбор, замбур — занбур, душамбе — душанбе; **л-р:** девор — девор, солол — солор, масрул — масурӯ; **ғ-қ:** тағдир — тақдир, тогат — тоқат, иғбол — иқбол.

Чунонки мебинем, иваз шудани як овоз бо овози дигар дар лаҳҷаҳои маҳаллӣ ҳодисаи бардавом ва ҳамешагӣ мебошад ва хонандагон ҳамчун намояндаи лаҳҷа табиист, ки аз таъсири ин ҳодисаи маъмул дар канор буда наметавонанд. Бинобар он, агар муаллим эҳтиёт нашавад ва шогирдонро ба истеъмоли дурусти қалимаҳои навъни боло сарвакт раҳиамун насозад, он гоҳ мумкин аст, дар талаффузу навишти хонандагон ғалатҳои ҳеле зиёд роҳ ёбад. Барои пешгирий ва рафғи ҳамин гуна камбуҷиҳо месазад, ки муаллим корҳои зеринро ба анҷом расонад:

1). Ҷадвал соҳта, аввал шакли шевагӣ ва дар муқобили он шакли адабии қалимаҳоро нависад: **лағцидан** //лъҳшидан—лағ-

жидан, алаф — **ә** алаф, қаст — қасд, тастиқ — тасдиқ, **бад** — бад, шуштан //шиштан — шустан. Ин усули кор имконият мөдихад, ки мактаббачаҳо баробари дидан талаффузу навишти дурустии овозхоро дар таркиби калимаҳо ёд гиранд.

2). Бо бачаҳо дар асоси луғат кор барад. Дар ин **бобат** аз «Луғати имлои забони адабии тоҷик» (мураттиб — Я. И. Калонтаров), «Фарҳанги забони тоҷикӣ» (иборат аз ду ҷилд), «Луғати муҳтасари синонимҳои забони тоҷикӣ» (мураттиб — М. Муҳаммадиев) истифода кардан мумкин аст. Талабагон аз ин луғатномаҳо метавонанд шакли адабии калимаҳоеро, ки дар лаҳҷаи онҳо ба тафйироти фонетикий дучор меоянд, пайдо на moyand va ba daftari hud navisand.

3). Бештар кори хаттӣ гирад, чунки як воситай муҳими ислоҳи ғалатҳои шогирдон гирифтани диктант, накли хаттӣ, иншо ва дар охири кор нишон додани нуқсонҳои содиршуда мебошад.

4). Ба таври фардӣ бо шогирдон кор барад. Ин амали хайрро дар дарсҳои иловагӣ бо онҳое, ки қобилияти даркуниашон сусттар инкишоф ёфтааст, ташкил кардан лозим, зеро вақте ки омӯзгор хонандагонро ба гурӯҳҳо — аълоҳон, миёнаҳон ва сустҳон ҷудо карда, таълимро вобаста ба дараҷаи дарку фаҳми онҳо ба роҳ мемонад, аз як тараф, кори худи муаллим осон мегардад, аз ҷониби дигар, масъулияти бача афзуда, кӯшиш мекунад, ки ба аълоҳонҳо баробар, ё хеч набошад, наздик шавад.

Ҳодисаи яқдигарро иваз кардани ҳамсадоҳо на танҳо дар калимаҳои тоҷикӣ, ҳатто дар унсуҳои иқтибосии русӣ-интернационалӣ низ мушоҳида мешавад: пошта — почта, шабка — шапка, калхос — колхоз, афтобус — автобус.

Ҳамчунин дар лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ ҳамсадоҳои **ц** ва **щ** дар калимаҳои русӣ дар ҳама вазъияти фонетикий бо овозҳои **с** ва **ш** иваз мешаванд: сех — цех, сиркул — циркул, сement // симент — цемент, борш — борщ, эшък — ящик. Дарвоҷеъ, ин ҳолат барои тафйир ёфтани ҷои зада дар калимаҳои иқтибосӣ низ мусоидат мекунад. Ҳамаи ин ҳодисаҳо, дар навбати худ, ба нутқи мактабиён ҳақши муайян мегузоранд. Аз ин рӯ, барои ислоҳи нуқсонҳо омӯзгор мебояд чунин ҷораҳо андешад:

1). Машқҳое гузаронад, ки онҳо ба бачаҳо барои дар хотир мустаҳкам нигоҳ доштани шакли дурусти калимаҳо имконият диханд.

2). Калимаҳоеро, ки ба нормаи талаффузи лаҳҷа мутобиқ шудаанд, бо шакли адабиашон ба дафтари луғати хонандагон нависонад ва талаб кунад, ки бачаҳо дар як вақти муайян шакли адабии он калимаҳоро аз худ намоянд.

3). Барои кори хаттӣ матнҳоеро интиҳоб намояд, ки бачаҳо дар истеъмолу навишти ин ё он ҳамсадои таркиби калимаҳои матн ба ғалат роҳ медиҳанд.

4). Мусоҳиба ташкил дода, аз шогирдон қасдан калима-

хосро пурсад, ки дар талаффузи овозҳои таркиби онҳо хато содир мекунанд.

5). Дар мавриди бемавкесъ гузоштани зада дар калимаҳои иқтибосӣ — хоҳ дар дарс бошад ва хоҳ берун аз дарс хонандагонро ислоҳ намояд.

Ташкили чунин тарзи таълим имкон медиҳад, ки шогирдон ба истифодаи дурусти овозҳо одат кунанд, ҷои задаро дар калимаҳои иқтибосии русӣ фахманд ва ба ин восита ба тафовути забони тоҷикию забони русӣ доир ба мавқеи зада сарфаҳм раванд ва дар охир малакаи забондониу забонфаҳмӣ пайдо намоянд.

Аз ҳодисаҳои фонетикӣ, ки дар заминаи овозҳои ҳамсадо сар мезананд, дар лаҳҷаҳои маҳаллӣ **афтидан** (элизия), **афзоиш** ва **ҷойивазкунӣ** (метатеза)-и овозҳо ҳам ҳодисаи хеле тараққикарда мебошад. Албатта, ин сабаб дорад ва ба назари мо, сабаб аз ҳама пеш дар он аст, ки ҳодисаҳои фонетикӣ хоҳ дар заминаи овозҳои садонок ба амал оянд, хоҳ дар асоси ҳамсадоҳо, бештар моҳияти гуфтугӯй доранд ва аз лаҳҷаҳои маҳаллӣ шурӯй мешаванд: а) афтидан ҳамсадоҳо: **бо** — боз, **чормағ** — чормагӯз, тана — таъна, **ман** — манъ; б) афзоиши ҳамсадоҳо: **сум** — сумб, **тарбуз** — тарбуск; в) ҷойивазкунии ҳамсадоҳо: **авҳол** — аҳвол, **дайро** — дарьё, **дуйно** — дунъё ва гайра.

Азбаски ин ҳодисот дар давоми асрҳо дар нутқи аҳолии маҳаллӣ реша давонда, аз он ба нутқи насли ҷавон сироят кардааст ва дар истеъмоли ҳаррӯзани онҳо зиёд ба кор мераవанд, бартараф соҳтани ин камбузидҳо ба муаллим, аз як ҷиҳат, душворӣ меорад, аз ҷониби дигар, вақти зиёде лозим аст, то ки барои ба бачаҳо фахмондану мукоиса намудани вариантҳои дурусту нодурусти калимаҳо имконият пайдо шавад. Ҳаминро ба ҳисоб гирифта, муаллим таълими овозҳои ҳамсадо ва зимни он ҳодисаҳои фонетикро дар забон вобаста ба қонуну қоидаҳои маъмули лаҳҷаи худи бачаҳо ба роҳ монад, аз ҷанд ҷиҳат аҳамиятнок аст: Аввалан, ба он муваффақ мешавад, ки шогирданаш усули мукоиса — мукоисаи талаффузи лаҳҷавӣ ва адабии овозҳоро ёд мегиранд ва бо ин роҳ нормативҳои орфографияи забони адабиро аз худ мекунанд; Баъдан худи хонандагон барои дар байни забони адабӣ ва лаҳҷаҳои маҳаллӣ фарқ гузоштан дар бобати истеъмоли ҳамсадоҳо қобилият пайдо менамоянд ва ба ин васила ба моҳияти забони адабию лаҳҷаҳои маҳаллӣ сарфаҳм мераવанд; Дар охир, мустақилияти бачаҳо меафзояд ва онҳо барои ҳар як ҳодисаи фонетикӣ, ки дар лаҳҷа ин гуна далелҳо фаровонанд, метавонанд, эҷодкорона мисолҳои мувоғиқ биёранд.

Дар лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ ҳодисаҳои **ассимиляция** (ибтидо — иптидо)-ю **диссимилияция** (аҷдод — аҷдод), бечаранг талаффуз шудани ҳамсадоҳои ҷарандор дар мобайну охири калима (б-п, в-ф, з-с), нисбат ба забони адабӣ кам истеъмол ёфтани овози **ж** ва амсоли инҳо бисъёр аст. Аз ин ҷиҳат, омӯзгор

вазифадор аст, ки дар процесси дарс ва берун аз даре — дар ҷамъомадҳо, сӯхбатҳои фардӣ, маҳфилҳо ва ғайра нутқи шоғирдонро зери назорати қатъӣ гирифта, барои рафъи камбудни онҳо чунин тадбирҳоро истифода барад:

1). Фалатҳои типпии лаҳҷавиро дар нутқи бачаҳо муайян созад ва онҳоро моҳиятан ба гуруҳҳо чудо намуда, барои ислоҳашон роҳу усули муфиди таълимро ҷустуҷӯ кунад. Яке аз ҳамин гуна усулҳои мувоғиқ ташкили кори мустақилона — навиштани корҳои хаттӣ, лавҳаҷаҳо барои варакаи деворӣ, маърӯзачаҳо барои маҳфил, баромадҳо дар маҷlisҳои сийҳ, ҷамъомадҳо барои хонандагон мебошад. Муаллим, ки ба ҳамаи ин сарварӣ мекунад, метавонад ҳатои шоғирдашро ҳам дар нутқи шифоҳӣ ва ҳам дар нутқи хаттии ўислоҳ намояд.

2). Ба хонандагон супориш дихад, ки **лағчидан/лъҳшидан, респон, содик, асо, пага** барин қалимаҳоеро, ки дар лаҳҷаҳои онҳо ҳамин тавр талафуз меёбанд, дар дафтар ба шакли адабӣ баргардонанд: **лағжидан, ресмон, содик, асо, пагоҳ**. Ин як омили хуби ба бачаҳо фаҳмандани нормаҳои муқаррарии орфоэпия ва орфографияи овозҳои ҳамсадо дар рафти таълими забони модарӣ дар мактаб мебошад.

3). Ягон лавҳа ё ҳикояҷаро тавсия карда, аз бачаҳо баланд хондан ва накли пурраи мазмуни онро талаб намояд. Зеро бисёр ҳатоҳои шоғирдон ҳангоми сӯхбат ва хондану накли мустақилонаи мазмуни ин ё он матн зоҳир мегардад. Дар ин маврид муаллим дикқати аҳли синфро ба бачае, ки мазмуни матнро ҳикоя карда истодааст, равона соҳта, мефармояд, ки қалимаҳои ғалат талафузкардаи ўро ба дафтар зикр кунанд ва дар охир бо иштироки хонандагон ҳатоҳои содиршуда муҳокима ва ислоҳ кардад мешаванд. Дар ҳакиқат, вакте ки баҷаро бо ёрии муаллим рафиқаш ислоҳ мекунад (агар рафиқаш аълоҳон бошад), ҳатояшро дар рӯяш мегӯяд, таъсири он хеле зиёд аст ва ў минбаъд кӯшиш менамояд, ки дар фаҳму дарки ҳар як масъала аз ҳамсинфон қафо намонад.

4). Аз воситаҳои техникӣ, аз ҷумла аз магнитофон, истифода карда, тавассути он намунаи нутқи адабиро ба шоғирдон шунавонад. Аҳамияти магнитофон боз дар он аст, ки муаллим бо ёрии он метавонад ҳар як овоз, ҳарф, ҳичо ва дигар үнсурҳои фонетикиро, ки ҳадафи дарс дар рафти таълими овозҳои нутқ қарор мегиранд, гаштаю баргашта ба бачаҳо шунавонад ва дар ҷояш таҳлил кунад. Ҳамаи ин ба он бурда мерасонад, ки шоғирдон мустақилона ва беғалат навиштани кори ҳаттӣ, тартиб додани луғат, озод ва ба тарзи адабӣ баён намудани фикрро ёд мегиранд, дар онҳо малакаи навиштани лавҳа, ҳикояҷаро, мақола, маърӯза ва ғайра пайдо мешавад. Илова бар ин, ба дарки масъалаҳои назарии забони модарӣ рафта-рафта одат мекунанд.

Ба ин тариқа, бо мактаббачагон оид ба ташаккули нормаҳои орфоэпию орфографии забони адабӣ дар асоси муқонсай

материали лаҳча мунтазам кор бурдан, аз як тараф, барои барҳам додани хатоҳои лаҳчавӣ дар нутқи шоҳоҳиву ҳаттии бачаҳо аҳамият дошта бошад, аз тарафи дигар, барои инкишифӣ тадриҷии савияни забонфаҳмӣ ва дараҷаи саводнокии онҳо низ муҳим аст.

ИСТИФОДАИ ЛЕКСИКАИ ЛАҲЧАҲОИ МАҲАЛЛИ ДАР ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ АДАБӢ

Таркиби луғавии лаҳчашои маҳаллии забони тоҷикӣ ниҳоят бой ва гуногуянранг аст. Ин боигарию гуногуянрангӣ, пеш аз ҳама, дар мавҷудият ва нуғузи зиёди қабатҳои мухталифи лексикии он зоҳир мегардад. Инак, яке аз ҳамин гуна қабатҳои басо мӯҳим ва пурсарвату серсоҳаи ҳар як лаҳҷаю шеваро калимаю мағҳумҳои бо ном «ҳоси шева ё лаҳҷа» ташкил мебдиҳанд.

Калимаю мағҳумҳои шевагӣ аз ҷиҳати мутобиқату муносибати худ ба категорияҳои нутқ гуногунанд ва як гурӯҳи қалони онҳо аз калимаҳои феълӣ иборат мебошад.

Феълҳои шевагӣ, ки мо ин ҷо ба ҳамин масъала даҳл карданием, тамоми тарафҳои зиндагии мардумро фаро гирифта, дар нутқи шифоҳиву ҳаттии ҳонандагони дехот нисбатан зиёд решаш давондаанд. Албатта, ин сабаб дорад. Аввалан, феълҳо аз ҳар ҷиҳат — ҳам аз ҷиҳати таркиби лугату ифодай маъноҳои иловагӣ ва ҳам аз лиҳози шаклу воситаҳои грамматикий дар лаҳчашои маҳаллӣ ниҳоят тараққиётаанд, баъдан, маврид ва имконияту зарурияти истифодаи калимаҳои феълӣ нисбат ба дигар гурӯҳҳои мавзӯй (тематикий) дар истеъмоли ворисони ҳар як шеваю лаҳҷа зиёдтар аст.

Аксарияти қулли диалектизмҳои феъл, чунонки гуфта шуд, дорои маъний ва тобишҳои бисъёри маънӣ мебошанд, аз ҷониби дигар, муносибати синонимию омонимӣ ва антонимию вариантнокӣ дар доираи феълҳои ҳоси лаҳҷа бештар ба амал меояд, ки ҳамаи ин ба табииати пурчило ва манбаъҳои пайдоиш афзоиши худи феълҳо вобастагӣ дорад. Дар воқеъ, омилҳои асосии зухурот ва тараққиёту такомулоти феълҳои шевагиро аз рӯи муояниа мушоҳидан маводи ҷамъшуда, ки дар даст дорем, мухтасар ба таври зерин нишон додан мумкин аст.

1). Аз ҳисоби унсурҳои архаистӣ, ё худ феълҳои ба давраҳои пешинаи забон даҳлдор, ки дар забони адабии ҳозира истеъмол намебанд, ба вучуд меоянд.

2). Дар натиҷаи маъноҳои пурра ё тобишҳои иловагии маънӣ гирифтани феълҳои умумитоҷӣ дар маҳалҳои алоҳида пайдо мегарданд.

3). Дар заминани тағйироти чуқури фонетикии шаклҳои умумитоҷӣ дар лаҳҷа зухур мейбанд.

4). Бо роҳи аз решашои умумистеъмолӣ сохта шудани қо-

лабҳои нав, ки аз чиҳати шаклу мазмун маҳсули худи лаҳчаанд, сар мезананд.

5). Бевосита дар асоси лугати худи лаҳча ба амал меоянд.

Инак, барои он ки хусусиятҳои нисбатан нозуку паҳлӯҳои мухталифи диалектизмҳои феъл то ҳадди имкон равшан гарданд, зарур аст, ки баъзе аз гурӯҳҳои болоро ба таври алоҳидан аз назар гузаронем:

1. Диалектизмҳое, ки ба муносибати дар лаҳча маҳфуз мондани унсурҳои архаистӣ — феълҳои давраҳои пешинai таракқиёти забон, аниқтараш, давраи забони адабиёти классики, ба зухур омадаанд. Агар ба таърихи ташаккулу таҳаввули ҷамеи қалимаҳои феълии ин ё он лаҳчаю шева ҷиддӣ ва дақиқ назар кунем, мебинем, ки бештари онҳо як вакт моҳияти умумиистеъмолӣ доштаанд ва дар марҳилаҳои гуногуни инишишофи забонамон ҳамчун унсурни фаъоли нутқ дар таълифоти саромадони адабиёт ва санъату маданияти ҳалқ фаровон истифода шудаанд, vale бо гардиши давр ва гузариши айём имрӯз аз истеъмоли умум баромада, ба сифати моли хоси як лаҳча ё як шева ҷо-ҷо дар маҳалҳои ҷудогона боқӣ мондаанд ба бас.

Мебояд ба ҳисоб гирифт, ки қалимаҳо хоҳ «худӣ» (асли тоҷикӣ) бошанд, хоҳ «бегона» (иқтибосӣ) ва қиёсан бо забони адабӣ ё архаистӣ бошанд ва ё нав, ҳамин ки аз истеъмоли умум баромада, дар доираи лугати ин ё он лаҳчаю шева маҳдуд монанд, вобаста ба нормаҳои овозӣ ва лексикию грамматикии доҳили худи ҳамон лаҳчаю шева ҳолатҳои гуногун — ё тағиироти фонетикиӣ ва ё маънӣ, баъзан ҳам тағиироти фонетикию ҳам маънӣ (албатта, на ҳамаи он)-ро аз сар мегузаронанд. Ҳамин вазъият дар феълҳои гурӯҳи мазкур низ мушоҳида мешавад. Аз ин рӯ, онҳоро ба ҷор қисм гурӯҳбандӣ кардан лозим аст:

а). Феълҳое, ки бетағирипоту шаклу маънӣ боқӣ мондаанд: **йористан** ҷуръат кардан, тавонистан; **кебидан** — рамидан, ҳаросидан (Панҷакент); **чалидан** — барор гирифтан, мувоғиқ омадан, муваффакият пайдо кардан; **чак доҳтан** — асоснок кардан, банд кардан (Қаротегин).

б). Феълҳое, ки ба тағиироти овозӣ гирифтор шудаанд: **таръиҷидан** (танҷидан) — бо банд ё тасма саҳт кашида бастани ягон ҷиз, аз қабили ҳезум, тои пахта ва амсоли инҳо; **къроҷидан** (карочидан) — бонг ва фаръёди мурғи хонагӣ пеш ва пас аз тухм кардан (Қаротегин); **чакқидан** (чахидан) — ситеза кардан; **койидан** (коҳидан) — нуқс пайдо кардан (Панҷакент). Ҷунонки далелҳо тасдиқ мекунанд, ҳодисаи тағиироти овозӣ на танҳо ба феълҳои аз ҷиҳати соҳт содда (мисолаи дар боло), балки ба феълҳои таркибӣ, алалхусус таркибии номи, ки ҷузъи номии онҳо исм аст, низ тааллук дорад. Дар ин маврид тағиирот танҳо дар ҷузъи номӣ ба амал меояд. Масалан: **нъҳшор кардан** (нишхурӯ/нушхор кардан) — қавшина кардан,

сър кардан (сур кардан) — рондан, пеш кардан.

Воқеан, дар баъзе калимаҳои гурӯҳи мазкур ҳодисаи сермаъной мушоҳида мешавад. Чунончи, феъли търъницидан гайр аз мағҳуми боло дар ифодаи «ба касе фишор овардан, мавқеи касеро танг кардан, азоб додан» низ ба кор меравад, ки ин маъний дар заминай маҷоз сар мезанад. Лагжиши маъно дар феъли нъхшор кардан ҳам ба назар мерасад. Маънои дуюми он — «мунтазам чунбидани даҳон, аз чумла ҳоидани сақич», маҷозан зимни ҳазлу шӯҳӣ дар мавридҳои чудогона танҳо нисбати одамони ба худ наздик кор фармуда мешавад. Чи тавре ки маълум мегардад, маъноҳои баъдинаи ҳар ду феъл ҳам дар асоси маънои аввалай онҳо пайдо шудаанд, ки умумияти маъноҳо ҳанӯз гусаста нашудааст.

Бояд гуфт, ки сермаънои феъл дар забон ҳодисаи табиист. Носирчон Маъсумй қайд мекунад, ки «Доирон маъноҳои феъл нисбат ба ҳама ҳиссаҳои нутқ васеътар, дараҷаи амалиётнокӣ ва таъсиррасонии он бештар аст. Бинобар ин, вай дар сухан бисъёртар активӣ, характернокӣ ва ҷоннокӣ баҳшида, дар фахми кас оид ба ҳодиса тасаввуроту таассуроти пурра пайдо мекунонанд»¹ Дар ҳақиқат, ҳамин хел аст ва ҳатто як омили зуҳуроти маъноҳои иловагӣ дар феълҳо — ҳоҳ лаҷҷавӣ бошанд, ҳоҳ умумитоҷӣ низ ба истеъмоли васеи онҳо дар нутқ, имконияти фаровонии эмоционалии онҳо дар муҳовараи ҳамешагии ворисони ҳар як забон вобаста мебошад.

в). Феълҳое, ки аз ҷиҳати маъний тағиیر ёфтаанд. Барои намуна воҳидҳои луғавии **чамидан**, **чаҳидан** ва **ҷағидан**-ро аз назар мегузаронем. Феъли **чамидан** дар «Фарҳанги забони тоҷикий» (ҷ. 2. саҳ. 521) ба маънои «бо ноз хиромидан, бо тафоҳур ва истигно роҳ рафтани» оварда шудааст, vale дар шевай ҷанубӣ (лаҳҷаи Қаротегин) ҳоло дар ифодаи маънои «ноҳост тоб ҳӯрдани пой, ба як тараф гаштани пой, маҷозан пешпой ҳӯрдан, лангидан» истеъмол мёбад. Ба ҳамин монанд, феълҳои **чаҳидан** ва **ҷағидан**, ки дар «Фарҳанг...» (ҷ. 2, саҳ. 530, 777) ба маънои «ситета кардан» ва «саъю қӯшиш кардан, дам задан» шарҳ дода шудаанд, дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ мағҳуми «талош кардан» ва «кағидан, роғ пайдо кардани ҳар гуна асбоби рӯзгор»-ро доранд. Вале, чунонки дида мешавад, маъноҳои баъдина (шевагӣ)-и калимаҳои боло дар заминай ҳамон маънои нахустини худи онҳо сар задаанд ва то ҳол дар байни ин ду маъний як навъ алоқаи семантикаи устувор нигоҳ дошта шудааст.

г). Феълҳое, ки ҳам шакл ва ҳам маънои нав (шаклу маънои маҳаллӣ) гирифтаанд. Ҳамчун, **шакидан** ва **ғечидан**. Аз ин ду воҳиди забонӣ **шакидан** дар лаҳҷа (Панҷакент) маънои «бо қаф саҳт молиш додан, омехта кардани чизе, кофтани»-ро ифода мекунад. Дар адабиёти классикии шакли **жакидан** ба

¹ Н. Маъсумий. Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии тоҷик. Столин-обод, 1959, саҳ. 101.

гап задан, ҳаракат кардан» дучор омад:
 мафхуми «fur-fur кардан, зери лаб аз рӯи қахру **газаб бо худ**
 Хама рах зи доно ҳаме лаб макид,
 Фуруд омад аз аспу чанде **жакид**.
Фирдалсӣ

ва ба назари мо, бунъёди шакидан ба ҳамин асос ёфтааст. Ишро то андозае қаробат доштани шаклу маъни ҳар ду **калима** тақвият медиҳад. Мисли ҳамин, ғецидан дар лаҳҷаҳои **маҳалий** мафхуми «лағжидан»-ро дорад. Дар «Фарҳанг...» **калимаи ғажидан** дар ифодай маъни «ҳазидан, гавак қашидан» зикр ёфтааст;

Гар ту бошӣ рост в-ар бошӣ ту каж,
 Пештар мегаж, бад-ӯ вонас магаж!

Рӯмӣ

ва гумон меравад, ки ғецидан-у **ғажидан** ҳамрешаанд. **Ҳатто** ба муносибати шаклу маъни онҳо диккат кунем, ба ҳар ҳол, як дараҷа алокамандие хис карда мешавад.

Ҳамаи ин тақозо мекунад, ки аз ибтидои таҳсил ҳар як ҳонанда дафтари маҳсуси луғат дошта бошад ва дар он дафтар фаркияту умумияти маъни — маъноҳои лаҳҷавию адабӣ, маъноҳои иловагию маҷозии ҳамин гуна қалимаҳоро дар асоси дастури муаллим ва шарҳу баёни луғатҳо навишта гирад. Ғайр аз ин, шогирдон бо супоришу дарҳости муаллиਮ бояд саҳифаи дафттарро ба тарики накша ба ду қисм ҷудо карда, дар як тараҷӯҷ шаклу маъни адабӣ ва дар тарафи дигар шаклу маъни шевагии қалимаҳоро ҷой диханд.

Масалан, ин тавр:

1. Феълҳое, ки аз забони адабӣ шаклан тафовут доранд.

шакли адабӣ	шакли лаҳҷавӣ	маъни
-------------	---------------	-------

танцидан карочидан	търъянчидан къроҷидан	саҳт қашида бастаи форъёди мурғи ҳонагӣ
нишхур//пушхор кардан коҳидан	нъҳшор кардан койидан	кавша кардан нуқс пайдо кардан

2. Феълҳое, ки аз забони адабӣ маънан фарқ мекунанд.

қалима	маъни адабӣ	маънион лаҳҷавӣ
--------	-------------	-----------------

чамидан ҷаҳидан	бо ноз хиромидан ситеза кардан	ногоҳ тоб ҳурдани поӣ талони ва ҳаракат кардан
ҷағидан	кӯшиш кардан, дам за- дан	кағидан, роғ нағдо кардани ягон зебони рузгор

Ба ин восита мактаббачагон: а) шаклу маънии адабий калимаҳоро дар ёд мегиранд; б) худ мустақилона ҳамин гуна воҳидҳои луғавиро аз асарҳои классикони адабиёт ва «Фарҳангӣ забони тоҷикий» кофта меёбанд; в) ба давоми забони адабиёти классикӣ будани забони адабии ҳозираи тоҷик бовар хосил менамоянд; г) бартарӣ ва моҳияти шаклу маънии адабии калимаҳоро дар гуфткор ва навишт сарфаҳм мераванд.

Барои он ки ҳисси пурсӯҷу ва қунҷковӣ дар бачаҳо боло гирад ва завқи онҳо доир ба ҷустуҷӯ ёфтанд ва лугат ҳохтани чунин навъи унсурҳои луғавии шоистаю сазовор дар лаҳҷа афзояд, омӯзгор имкон дорад, ки аз эҷодиёти классикони адабиёт намунаҳо оварда, ба маводи лаҳҷаи худи шогирдон муқоиса қунад. Дар ин мавриҷ муаллим метавонад намунаҳоро дар шакли асбоби аёни тайёр намуда, ба зери калимаҳои ба ҳадаф гирифташуда ҳат кашад:

Мехр мағған бар ин сарои сипанҷ,
К-ин ҷаҳон — покбозиву найранҷ.
Неки ўро фасона дор ва шуд,
Бади ўро камарт саҳт **битанҷ**.

Рӯдакӣ

Акнун зи балои бухли ту даҳ сол аст,
То **нишхури шир** мекунад фарзандат.

Анварӣ

Ноиби гул ҷун тӯй, соқии мул ҳам ту бош,
Чон ба ҷамона бидех, дар ҷамани чон **бичам**.

Хоқонӣ

2. Диалектизмҳое, ки дар натиҷаи маънии дигар (маънии лаҳҷавӣ) пайдо кардани феълҳои умумитоҷикӣ шакл мегиранд. Ин феълҳо вобаста ба ифода ва таносуби маъно якхела шуда наметавонанд, аз ин рӯ, онҳоро, дар навбати худ, ба ду гурӯҳ чудо намудан лозим аст:

а). Феълҳое, ки ба маънии сирф лаҳҷавӣ истеъмол мейёбанд. Калимаҳои мазкур ду шакл — ҳам шакли содда ва ҳам шакли таркибӣ доранд. Дар бобати шакли таркибӣ пайдо намудани онҳо мавқеи ёридиҳандай **кардан** қалон аст: **рамидан** — аз дард обрав шудани ҷашм; **қайд** **кардан** — қай кардан; **зарб** **кардан** — сарзаниш кардан, танбех додан (Қаротегин).

б). Феълҳое, ки дар онҳо ду мағҳум — мағҳуми адабӣ ва ҳам мағҳуми лаҳҷавӣ ба назар мерасад: **партофтан** — қай кардан; **рост** **кардан** — бунъёд кардан; **соҳтан** — таваллуд кардан, зоидан (Қаротегин). Маънии шевагии баъзе аз ин калимаҳо ду ва ҳатто аз ин ҳам зиёдтар мешавад, бинобар он, онҳоро ба гурӯҳи феълҳои сермаъни хоси лаҳҷа нисбат додан шояд ғалат набошад. Чунончи: **задан** — хӯрдан, чизро ба ки-

са андохтан, аз баландй ё шохи дарахт афтидан; **паридан** -- частан, саҳт давидан, фавтидан.

Дарвоқеъ, агар доираю дараҷаи истеъмоли феълҳон **гурӯҳи охирро** дар лаҳча ба ҳисоб гирем, дар ин бобат тағомот **ба назар намерасад**, аммо агар гап дар хусуси муносибати **баани маъноҳо** -- маъни адабию лаҳчавии онҳо равад, дар он **сурат ҳамавакт** байни маъноҳо муносибати баробару якхела **диди намешавад**. Ба ин маъни, баъзан мебинед, ки маъни **аҷабӣ афзалият** пайдо карда, маъни лаҳчавиро дар истеъмоли **лоҳӣ маҳдуд месозад**, вали дар мавриди дигар, баръаке. **Масилан**, агар дар феълҳои **задан** ва **партофтан** мағҳуми **адабӣ** баланд ва устувор бошад, дар феълҳои **соҳтан** ва **рост** **кардан** аксар маъни маҳаллий маъни адабии калимаҳоро ташӣ **карда**, аз фаҳми намояндағони лаҳча қариб дур месозад.

3. Диалектизмое, ки бевосита дар заминаи лугати **худи лаҳча** сар зодаанд. Қисми зиёди феълҳои ин гурӯҳ хусусияти номӣ доранд ва аз ҳиссаҳои номии нутқ -- бештар исму сифат, тавассути суффиксҳои **ид** **ва-ан** соҳта мешаванд: **съмбидан** (**сумбидан**) -- сум задан, маҷозан лагаткӯб кардан; **лънцидан** (**лунчидан**) -- хоидан, хоида фурӯ бурдан; **лъмбидан** (**лумбинидан**) -- задан, касеро бисъёр куфтан; **Фъридан** (**фуридан**) -- **партофтан**, чизеро бо қаҳр ҳаво додан (**Қаротегин**) ва гайра.

Муқоиса ва муоини материали нишон медиҳад, ки чунин **навъҳои гуногуни диалектизмҳои феъл** на таҳо дар шеваи ҷанубӣ ва ё лаҳчаҳои алоҳидай он, балки дар дигар лаҳчашои забонамон низ мавҷуданд. Аз ҷумла, **гурондан** (**Ленинобод**) -- **партофтан**; **айналий кардан** (**Самарқанд**) -- гардиши **кардан**; **тевтан** (**Ванҷ**) -- сарсарӣ гаштан; **ҳофида гирифтан** (**Дарвоз**) -- бағал күшода дошта гирифтан; **лувидан//лув** **кардан** (**Дарвоз**) -- фаръёд **кардан**; **сурча кардан** (**Мастҷоҳ**) -- гайбат **кардан** ва амсоли инҳо аз ҳамон қабиланд. Ана ҳамин дарел, андаке бошад ҳам, боиси як навъ фарқияти лексикони лаҳчаҳои маҳаллию забони адабии ҳозира мегардад, ки ин ҳоҳу ноҳоҳ ба заҳираи луғавӣ, дараҷаи азҳудкунӣ, равонию суфтағии нутқи шифоҳӣ ва ҳатти мактабиён бетаъсири намемонад. Бинобар он, рафғи ҳама гуна камбудии нуқсонҳоро, дар ин маврид, дар истиғфодай мунтазам ва васеи дафтарҳои лугат дар дарс дидан ба максад мувоғик аст. Зоро кор бо дафтарни **луғат имконият** медиҳад, ки шогирдон: а) он воҳидҳои лугавиро, ки шакли талафузи маҳаллий доранд, бо аслашон муқоиса қунанд: **ҷъмбидан** -- ҷунбидан; **шънундан** -- шинондан, **лъҳшидан** -- лағжидан; б) синоними адабии феълҳоро, ки дар лаҳҷаи онҳо бо шаклҳои дигар ифода мешаванд, пависинид: **рамидан** -- ҳусидан; **қайд кардан** -- зикр кардан, павиштани; **гурундан** -- **партофтан**, ҳаво додан; в) лугати феълҳоро, ки асоси пайдошашон материали ҳуди лаҳча аст, тартиб диханд: **ҷъқидан** (**ҷиқидан**) -- зери по **кардан**, маҷозан касеро фииор оғардан; **сопидан//соп-соп** **кардан** -- даст **коftan** даст-даст

кардан; лувидан — фарьёд кардан, чег задан; г) феълхоро, ки ба ду маъни — ҳам маъни адабий ва ҳам маъни лаҳчавӣ ис-теъмол месбанд, нишон диҳанд: **ҳандидан** — мачозан мазоқ кардан; **хӯрундан** (хӯрондан) — мачозан задан, куфтан; **раҳ кардан** — чой додан; д) феълхоро аз рӯи семантика (муносибаташон ба инсон, ҳайвонот, паррандагон ва гайра) гурӯҳбандӣ намоянд: **ҳондан, навиштан** (хоси инсон), **чаридан, кавша кардан** (нисбат ба ҳайвонот), **карочидан, хоклутак кардан** (мансуб ба паррандагон).

Дар натиҷаи ин ҳама ҳонандагон рафта-рафта: а) қобилияти лугатсозию лугатфаҳмӣ пайдо мекунанд; б) маъни адабии феълҳои лаҳчавиро азҳуд менамоянд; в) тарзи талафузи адабии феълҳоро ёд мегиранд; г) ба сарчашиҳои пайдоиши маъноҳои иловагии феълҳо ва вобаста ба ин ба моҳияти сермаънии калимаҳо дар забон сарфаҳм мераванд; д) маъни адабии феълҳои қабили қайд кардан ва зарб кардан-ро азёд мекунанд; е) ба гурӯҳбандии калимаҳо аз рӯи семантика малака ҳосил менамоянд.

Аmmo иҷрои босифати ҳамаи ин корҳо танҳо дар давоми дарс амалест дастнорасу аз имкон берун. Зеро омузиш ва таълими лугат, алалхусус лугати феъл, ки қалонтарин мавзӯи фанни забон дар мактаб ба хисоб меравад, кори як-ду ва ҳатто панҷ-шашсаата набуда, балки он як процесси нисбатан дуру дароз ва батаанию мунаzzамро талаб мекунад.

Барои он ки дар ин роҳ пай дар пай муваффакият ва бурди муносиб ба даст ояд, бояд муаллим, пеш аз ҳама, тасмим гирад, ки бештар ҳуди ҳонандагонро ба мустақилона кор кардану эҷодкорона амал намудан раҳнамун созад. Мустақилияти бачаҳо, қобилияти фикркунию фикрронӣ ва донишу малакаи эҷодии онҳо ҳамон вақт меафзояд, ки дар маҳфилҳои фаний, дар баровардани варақаҳои девории синф ва умуман мактаб, дар конференцияҳои ҳонандагони таълимгоҳи ҳуд ва район, ки бахшида ба ин ё он ҷаҳон ва рӯзҳои таъриҳӣ баргузор мегардад, фаъолона иштирок намуда, бо мақолаю маърӯзаҳои ҷолибу ҷозиб баромад кунанд. Бинобар он, ташкил намудану дуруст ва мувофиқи матлаб ба амал мондани кори маҳфил ба номи «Ҳар сухан ҷоеву ҳар нукта мақоме дорад», «Сухан санҷида гӯянд» ва амсоли инҳо дар мактаб ва дар он бо маърӯзаҳои гуногун баромад намудани ҳонандагони синфҳои боло бо иштироки муттағиони аҳли колективи коргоҳ дараҷаи фаҳмиш, қобилияти фикркуни ю мустақилияти шогирдонро дар бобати дарки масоили мухталифи забони модарӣ боз ҳам зиёд мекунад. Лекин ҳаминиро бояд ба хисоб гирифт, ки мавзӯи баромадҳо аз муҳити ҳуди бачаҳо, воқеаю ҳодисоти атрофи зисти онҳо дур набошад. Тахминан чунин мавзӯъҳо пешниҳод кардан мумкин аст: «Истеъмоли суффикси **-ак** дар феълҳои (лаҳчавои Қаротегин, Чуст, Панҷакент) ва тобишҳои маънии он (рафтақ, рафсак, рафсаг)», «Фарқи префикс **би-** дар феъл-

хой шевагъй (лаъчаҳои ҷанубӣ) аз забони адабӣ», «Феълҳон сермаъно ва заминай пайдоиши маъноҳои иловагии онҳо», «Феълҳое, ки дар лаъча маънои дигар доранд», «Муносибати синонимӣ ва омонимӣ дар феълҳо».

Ба ин восита хонандагон, аз як тараф, ба масъалиҳои на-зариявии боби феъл то як андоза чуқур шинос шаванд, **аз та-рафи дигар**, дар асосӣ як маънӣ сар задашу инкишоф ғфтаки маъноҳои иловагии як калимаро дарк мекунанд ва дар **онҳо** завқи мустақилона фикр кардану фикр рондан ба вучуд меояд. Ҳамаи ин имконият танҳо дар натиҷаи тамкини **бурдборӣ** ва меҳнату заҳмати зиёди муаллим, муносибати гамхоронии ўба таҳассуси худ ва шогирдон амалӣ мегардад.

РОҲҲОИ БАРТАРАФ НАМУДАНИ ДИАЛЕКТИЗМҲОИ ЛЕКСИКӢ АЗ ИСТЕҖМОЛИ ХОНАНДАГОН

Лаъчаҳои маҳаллӣ доираи нисбатан маҳдуди интишор дошта бошанд ҳам, асоси забони адабӣ ба ҳисоб мераванд ва тӯвакте ки имконияти захиравии худро нигоҳ дошта метавонанд, забони адабӣ таркиби луғавию соҳти грамматикии худро аз ҳисоби онҳо такмил медиҳад. Лекин забони адабӣ на ҳамеша ва на ҳама унсурҳои лаъчавиро қабул мекунад. Ба ин маънӣ, ба забони адабӣ, пеш аз ҳама, он калима ва шаклу таркибҳои роҳ мейбанд, ки дар забони адабӣ муродифоти мувофиқу муносиб надоранд, ё худ дошта бошанд ҳам, аз ҷиҳати ифодаи маъною тобишҳои иловагӣ нисбат ба муодили адабии худ **бальнатар** меистанд. Вале бо таассуф бояд қайд кард, ки ин масъалаи муҳим на ҳамавақт ба ҳисоб гирифта мешавад. Аз рӯи таҷриба медонем, ки дар нутқи хонандагон — бештар шогирдони деҳот, калимаҳои нодаркори шевагӣ ниҳоят бисъёранд. Аз ҳамин сабаб, тарзи баёни фикр ва ҷумласозиуҷумлабандии онҳо дар бисъёр маврид берабт ва мубҳаму гӯшҳарош мебарояд. Бино бар он, ба муаллим ҳамчун омузгори забони адабӣ лозим меояд, ки ба ин масъала дикқати ҷидди дода, дар навбати аввал, ҷой ва мавқеи калимаҳои лаъчавиро дар истеъмоли шогирдон муайян созад, пас аз ин, таълими забони адабиро дар алоқамандӣ бо қонуну қоидаҳои доҳнили лаъчаҳои худи хонандагон ба роҳ монад, то ки ба ин восита пенирафт ва инкишофи захираи луғавии талабагон рафта-рафта таъмин гардад.

Чи тавре ки маълум аст, дар нутқи хонандагон павъҳон гуногуни истеъмоли диалектизмҳо мушохида мешаванд, ки яке аз онҳо диалектизмҳои лексикӣ ба ҳисоб мераванд. Диалектизмҳои лексикӣ аз қабили он унсурҳое мебошанд, ки дар истеъмоли хонандагон зиёдтар решаша давондаанд. Албатт, ин сабаб дорад. Аввалан, онҳо як андоза моҳияти этнографии доранд ва тамоми ачносу ашъёи муҳити зисти бачаҳоро фаро ме-

гиранд. Баъдан, вобаста ба пайдоиш ашьёи нав ва воқеаҳои гуногуни зиндагӣ диалектизмҳои лексикӣ қиёсан ба дигар ҳодисаҳои забонӣ (ҳодисаҳои грамматикию фонетики) зиёдтар ба зухур меоянд, ки ин ҳоҳ-ноҳоҳ ба нутқи шогирдони мактаб бетаъсир намемонад.

Диалектизмҳои лексикӣ, дар навбати худ, ду' хел мешаванд: а) диалектизмҳои лексикии пурра; б) диалектизмҳои лексикии иопурра.

Диалектизмҳои лексикии пурра чунин воҳидҳои луғавӣ мебошанд, ки дар доираи як ё гурӯҳи лаҳчаҳои ҳамтил (як шева) амал карда, дар забони адабӣ ва лаҳчаҳои дигари ҳамгурӯҳ (шевай дигар) муродифҳои мувофиқ пайдо мекунанд. Ин навъи диалектизмҳо манбаъҳои зиёди пайдоиш доранд, ки ба назари мо, маъмултаринашон инҳоанд:

1). Унсурҳои архаистӣ (калимаҳои реликтӣ ва ё бо ном «классикий»): **манкуб** — манфур, лаънатӣ, **пушк** — саргини бузу гӯсфанд, **кочӣ** — атолае, ки аз ҷувории сафед ё худ орд ва ширу равған бо шакар мепазанд, **бедимоғ** — ранцида, ғамгин, **фара** — кувва, дармон, **торак** — фарки сар, **ҷавғут** (ҷағбути) — паҳну парешон, печида, бесару нӯг, **лаҳта** (лаҳт) — лаҳза, фурсат, **тос** — ташт, лаганд, **фъරҷа** (фурҷа) — фурсат (шевай ҷанубӣ), **зор** — гузаргоҳи танги байни кӯҳҳо, **гаргин** — чиркин, ифлос, **йористан** — чуръат кардан, **ангез** — майл, қасд, **зор** — навзод, лода — содда, гӯл, **куба** — путк, **алағда** — хашмғин (Панҷакент).

2). Унсурҳое, ки бевосита дар замини материали худи лаҳча ба вучуд меоянд: **кълела** (килела) — чормагзи норасид ва аз пӯсташ ҷудонашуда, **пинча** — пӯсти дони зироат, **молек** //мелок — чӯби каҷ, ки дар он ҳар гуна асбоби рӯзгорро мевозанд, **съпидан** (сиридан) — гурехта гайб задан, **ҷавқунбарот** — шамоли сахти барфолуд (Қаротегин), **калта** — кутоҳ, **ҷӯл** — кӯхна, **сурҳак** — олуболу, **зарҷума** — сабзӣ, **усул** — ракс (Панҷакент).

Диалектизмҳои лексикии иопурра калимаҳоенанд, ки шаклан (аз ҷиҳати таркиби овозӣ) моли забони адабӣ намоянд ҳам, вобаста ба ифодаи маъно ба лаҳчаҳои муайян даҳл доранд. Ин гурӯҳи диалектизмҳо ё дар натиҷаи тасодуфан бо унсурҳои забони адабӣ монандӣ пайдо кардани калимаҳон ҳоси лаҳча ба вучуд меоянд, ё худ як қисм воҳидҳои забони адабӣ зимни талаботи қонунҳои доҳили худи лаҳчаҳои маҳалӣ дар ин ё он мавзӯъ маънои дигар мегиранд. Масалан, калимаю таркибҳои **чора**, **ҷакалак**, **кунда**, **ҳандак**, **сарҳад**, **диёр**, **белак**, **ҳайкал**, **танбех** кардан (Қаротегин), пушт (ҳардурӣ), **ранг** (Горон), **факир** (Үротеппа) аз ҳамон қабиланд, ки дар лаҳчаҳои забонамон дар ифодаи маънои «занбӯрӯғ», «тӯдаи барраю бузғола», «авлоду аждод», «иҳотаи атрофи ҳавӣ ё бӯғ», «ҷои соярӯ», «намоён, наздик», «шонаи даст», «тӯмори

калони јундашакл», «илтико ва зорию тавлло кирдин», «болс», «бузи күхй», «сатил» ба кор мераванд.

Маъз ана ҳамин қабатҳои гуногуни лексикӣ дар **Санам. лаҳсаҳои маҳаллӣ** ва забони адабӣ як навъ фарқият **ба мисон месоранд**, ки ин хоҳу ноҳоҳ ба нутқи мактаббачагон **таъсир месрасонад**. Бартараф намудани диалектизмҳои лексикӣ **аз шутқи** хонандагон тақозо мекунад, ки муаллим аз ҳама гуна **роҳу** усули таълим, маҳсусан усулҳое, ки ҳангоми омӯзиши **лугат** ба кор мераванд, истифода намояд: маъни лугавии **калима** — хоро шарҳ дихад, фарқияту умумияти онҳоро дар матн **ва берун** аз матн маъниидод кунад, кӯшиш ба кор барад, ки **баривази** унсурҳои лаҳчавӣ дар захирии лугавии бачаҳо **ҳар чӣ**, бештар вариантҳои адабӣ чой гиранд. Барои ин зарур пст, ки хонандагон, пеш аз ҳама, дафтарҳои маҳсуси қайд дошта бошанд ва дар дарсҳои лугат бо роҳбарии муаллим: а) лугати калимаҳои лаҳчавиро тартиб диханд: **мӯл** — бисъёр, **фаровон** (Ленинобод), **нексӣ** — набошад, вагарна, **хафол** — гор, **кадур** — орддон (Панҷакент), **допа** — оби зардолуқоқ, (Мастҷоҳ), **жекъ** — якрав (Ванҷ), **повуч** — моку (ҳардурӣ), **мандафа** — фартут (Китоб), **сангчил** — гарами санг, **рузан** — дудкаш, **рузоҳър** (**рузоҳӯр**) — собот, **ҷъехт** (**ҷуҳт**) — рост, **ҷъқидан** (**ҷуқидан**) — зери по кардан, **қъҷидан** (**қуҷидан**) — бо як дам нӯшидан (Қаротғин); б) маънии адабии калимаҳоеро, ки дар лаҳҷай онҳо дигар ҳел фаҳмида мешаванд, нависанд: **чора** — сарват, бойгарӣ (чиzu ҷора), **ҳандак** — заминкан, **ҳайкал** — музассама, **рамидан** — тарсидан, **байт** — ду мисраи як ғазал (бо мисолаш), **пушт** — қисми пасини бадани одами, **факир** — қашшоқ, камбагал, **ранг** — наомуди зоҳирни ҳар чиз; в) калима ва таркибу чумлаҳоеро, ки дар талаффуз ба тағйироти чуқури овозӣ гирифтор мешаванд, бо шакли адабиашон муқоиса кунанд: **сипорд** — испор (Бадаҳшон), **нозин** — нозанин (Панҷакент), **ҳассо** — асо (ҳардурӣ), **сабда** — сада (Китоб), **ҳақов** — уқоб, **бича** — бузича, **бузғола**, **зӯҳун** — забон, **кътиф** — китф, **ала** — албатта, **чум** — чӣ медонам (шевай ҷанубӣ) ва ғайра.

Ҳамаи ин имкон медиҳад, ки хонандагон ба маънии адабии калимаҳои лаҳҷавӣ шинос шаванд, ба тарзи талаффузи адабии калимаҳо одат кунанд, малакаи лугатсозӣ пайдо намоянд ва дар охир маънии адабии **чора**, **байт**, **ҳандак**, **ҳайкал**, **ранг**, **факир** барин калимаҳоро азҳуд созанд.

Аммо ин ҷо саволе ба мисён меояд, ки дар истеъмоли калимаҳои бо ном «классикий» чӣ бояд кард? Дар ҳақиқат, калимаҳое, ки як вақт моҳияти умумистеъмолӣ доштанд ва дар забони адабиёти классикий фаровон ба кор мерафтанд, аз қабилии сук (сӯк) — хоракҳои хӯшай ҷаву гандум, пича — мӯн майдабофтai чаккаи занҳо, **бъна** (бұна) — хонавода, ахли оила, **бора** — теппа, баландӣ (лаҳҷаҳои ҷанубӣ), **мадоро** — созини, муросо, дохул — хӯса, **лода** — содда, **гўл** (лаҳҷай Панҷакент) иа амсоли инҳо, дар лаҳҷаҳои маҳаллӣ аз ҳад зиёданд **ва** дар ай-

ни хол, бетагијироти маъно истифода мешаванд. Ба назари мо, дар кор фармудани чунин калимаҳо ҳаргиз худдорӣ кардан лозим нест. Зеро аз истеъмоли калимаҳои навъи мазкур нутқи шогирдон зарар намебинад, баръақс захирии луғавии онҳо такмил мёббад ба аз як тараф, ба сайри таърихии калимаҳо каму беш шинос шаванд, аз тарафи дигар, ба муносабати забони адабию лаҳчаҳои маҳалӣ ва лаҳчаҳои маҳаллию забони адабиёти классикий сарфаҳм мераванд. Лекин барои он ки ба хонандагон дар забони адабиёти классикий вуҷуд доштани ҳамин гурӯҳ калимаҳо маълум шавад ва онҳо ба ин комилан бовар ҳосил на-моянд, ба муаллим лозим аст, ки аз эҷодиёти классикони адабиёти тоҷик порсаҳои гуногуниро интихобан намуна орад. Барои мисол чанд ба про пешкаш менамоем:

о нахӯрад шир ҳафт мөх ба тамомӣ,
Аз сари урдувиҳиш то буни обон.

Pӯдакӣ

Ҳидоми душманони ту аз тири новаҷӣ,
Ҳонанди сӯки ҳӯшай ҷӣ бод ожада.

Шокири Бухорӣ

На ки ҳар зан дағову лода бувад,
Шари нар ҳасту шери мода бувад.

Авҳадӣ

Зи Кобул кӣ бо Сом ёрад ҷаҳид?
Кӣ хоҳад ҳаме заҳми гурзаш ҷашид?

Фирдавсӣ

Чунин тарзи кор рағбати хонандагонро бедор мекунад ва онҳо кунҷковона ба асарҳои классикони адабиёт даст зада, аз онҳо калимаҳои маҳали худро ҷустуҷӯ мекунанд, ки ба ин во-сита талабагон ба як қатор асарҳои классикон низ шинос мешаванд. Вале танҳо ба воситай дафтарҳои лугати шевагӣ ва дар процесси дарс ҳал намудани чунин як масъалаи муҳим копри осон нест. Барои он ки дар ин бобат ба муваффақият ноил гардем, ҳуди бачаҳоро бештар ба кор ҷалб кардан лозим аст. Бояд гуфт, ки ибтидои муҳокимаронии мустақилонаи хонандагон аз маҳфилҳо оғоз мёббад, аз ин рӯ, ташкил намудани маҳфили «Забоншиноси ҷавон» дар мактаб ва дар он доир ба мавзӯъҳои гуногун баромад кардани бачаҳо роҳи дурусти нест кардани диалектизмҳои лексикий аз истеъмоли шогирдон мебошад. Мавзӯъҳое, ки ба бачаҳо супорида мешаванд, бояд ҳатман ба муҳити зиндагии ҳуди онҳо алокаманд бошанд, то ин ки моҳияти масъаларо дуруст сарфаҳм рафта тавонанд. Тахминан, мавзӯъҳои зеринро тавсия кардан мумкин аст: а) Тартиб додани лугати калимаҳое, ки дар лаҳча дигар хел талафуз мешаванд

ва ёфтани шакли адабии онҳо (мисолаш дар боло); б) **Таҳлили** номи маҷалҳои гирду атроф аз ҷиҳати соҳт ва шинкли грамматик: содда, сохта, мураккаб, таркибӣ; в) Пайдо намудани калимаҳои забони адабиёти классикӣ дар лаҳҷа (памунаш дар аввал оварда шуд).

Бо ин роҳ хонандагон метавонанд дониши назарин **худро доир** ба соҳти калима дар амал татбиқ кунанд, этимологияи **байзе** номхоро аз худ намоянд ва муносибати забонро бо фанҳои дигар, аз ҷумла бо таъриҳ, ҷуғрофия, этнография фахмида гиранд ва дар охир ба муқоисаи калимаҳои лаҳҷавӣ бо **забони адабӣ** малака пайдо кунанд.

Пас аз он ки дар бачаҳо қобилияти луғатсозӣ пайдо шуд **ва** онҳо калимаҳои хоси лаҳҷаро аз калимаҳои адабӣ ҷудо карда метавонистагӣ шуданд, бигузор, дар ҳусуси унсурҳои лаҳҷавӣ, бартарии воҳидҳои забони адабӣ аз онҳо ба воситаи варакаи девории мактаб мустақилона баромад кунанд. Дар ҳақиқат, варакаи деворӣ воситаи хуби ислоҳи хонандагон мебошад. Аз ин ҷиҳат, баровардани «Риояи маданияти нутқӣ», «Барои тозагии забони адабӣ» барин варакаҳо, дар зери сарлавҳаи «Қадомаш дуруст?» ташкил намудани саҳифаи ҳамешаҳӣ ва дар он ҳар рӯз ё дар чанд рӯз як қатор калимаю таркибҳои шевагиро **бо** варианти адабиашон муқоиса кардан хонандагон аҳамияти муҳими таълими пайдо мекунад. Масалан, ин тавр:

дар лаҳҷа	дар забони адабӣ
чъхт	рост (рост истодан)
пара	қисм, ҳисса
лозър	пиръях
ров рафтан (Қаротегин)	фарсада шудан
обчаг (Қитоб)	пиёба (шурбоя бегӯшт)
оҳа (Мастҷоҳ)	оҳу
мургечак (Бадаҳшон)	лонай мурғ

Ба ин восита, аз як тараф, дар талабагон масъулияти ҷамъиятчигӣ тарбия ёбад, аз тарафи дигар, захираи луғавии онҳо аз ҳисоби муодили адабии калимаҳои лаҳҷавӣ пурра мегардад, ки ин ба ислоҳ ва суфтаву равон гардидани нутқи бачаҳо бурда мерасонад.

Роҳи дигари басо мувофиқу муносиб, ки барои рафъи диалектизмҳои лексикӣ дар нутқи шогирдон имконият медиҳад, ҷорӣ намудани навъҳои гуногуни диктант оид ба омӯзиши луғат мебошад. Дар ин маврид аз ду хели маъмули диктант истифода кардан мумкин аст: яке, диктантни шифоҳӣ ва дигаре, диктантни хаттӣ. Барои он ки вакти зиёд сарф нашавад ва дар як фосилаи кӯтоҳ мурод ҳосил гардад, муаллим имкон дорад, ки бештар аз шакли шифоҳии диктант истифода барад. Воке-

ан, дар ин вакт ду шакли диктанти шифоҳиро ба кор бурдан мумкин аст:

1). **Диктанти мавзӯй** (тематикӣ). Ин чунин навъи диктант аст, ки муаллим аз рӯи имконият калимаю истилоҳоти оиди ин ё он соҳа (номи ашъёи мактаб, асбобу олоти соҳаи хочагии қишлоқ, калимаю истилоҳоти ба ҷамъоварии хосил вобаста ва г.)-ро бо муродифоти лаҳчавӣ якҷоя ба бачаҳо ном мебарад ва сипас шаклҳои адабию лаҳчавиро аз ҳам ҷудо карда, тафовути онҳоро мефаҳмонад.

2). **Диктанти ғайримавзӯй**. Дар диктанти ғайримавзӯй муаллим метавонад калимаҳои алоҳидаро аз китоби дарсӣ ё худ китоби луғат ҷудо карда, аз бачаҳо талаб намояд, ки онҳоро бо варианти лаҳчавӣ мӯкоиса созанд ва то ҳадди имкон тафовути маънӣ (хусусиятҳои сермаънӣ, омонимӣ, синонимӣ ва г.)-ни синко агар тафовут бошад)-ро гӯянд.

Албатта, худ ба худ маълум аст, ки ин гуна корҳо дар замони маведи маҳсуси лаҳчавӣ, ки аз ҷониби худи муаллим пешакӣ ва бо як салиқаи хосу мақсади муайян тайёр карда мешавад ва дар таркиби он диалектизмҳои лексикии интиҳоӣ хеле зиёданд, гузаронда ҳоҳад шуд. Дар ин ҳолат омӯзгор бояд кӯшиш кунад, ки диалектизмҳои лексикии ёфтани ў бештар ба ҳаёти бачаҳо алоқаманд буда, дар нутқи шифоҳӣ ё хаттии онҳо зиёдтар ба кор мераванд. Масалан, калимаҳои зеринро дар доҳили матн овардан мумкин аст, ки онҳо дар истелимoli хонандагон ҳамеша кор фармуда мешаванд: **патуник**—шабпарак, **ғармаш**—хайрӣ (гули хайрӣ), **пучпучак**—либос-қапак, **кулӣ**—ғалладон, **ҳота**—тамарқа, **лулак** (лӯлак) — кӯдаки парпеч, **кънцидан** (кунцидан) — ғоз додани паshm, **хучкардан**—бардоштан, **коза**—капла, чайла, **ман**—ченаки вазн, **кебидан**—рамидан, ҳаросидан (лаҳчаҳои ҷанубӣ), **зояк**—замини корам (Мастҷоҳ), **алағда**—ҳашмгин, қаҳролуд (Панҷакент), **гулба**—кубур (Бухоро), **вошкӣ**—ришта (Дарвоз).

Дар чунин равияи муносиб ташкил намудани дарс дар сурате мұяссар мегардад, ки агар муаллим шогирдони худро нағз донад, ғалатҳои шифоҳиву имловии онҳоро ба таври яклюҳт омӯззад ва барои ислоҳи нутқи хонандагон ҳамеша кор барад.

Нутқи талабагони мактабҳои шаҳру деҳот дар бобати истелимoli калимаю истилоҳоти соҳавӣ аз ҳам фарқ мекунад. Масалан, дар маҳалҳое, ки аҳолӣ ба ҷорводорӣ, аз ҷумла асп-парварӣ, шуғл дорад, дар истелимoli мактабиёни он ҷоҳо калимаю мағҳумҳои ба асп, хел ва парвариши асп даҳлдор (саманд, ҷеран, туруғ, қизил, сияҳмушкин, той, кура, қарчағу кардан, тевала (тавила) кардан, зин задан, қантар кардан ва г.) зиёд ба кор мераванд, ҳол он ки захирави луғавии хонандагони шаҳр дар ин соҳа ҷандон бой нест. Онҳо бисъёර донанд, танҳо калимаҳои ба шакли асп даҳлдор (сурҳ, сафед, сиёҳ)-ро медонанду бас. Ба ҳамин монанд, нутқи хонандагони ноҳияҳои

алоҳидаи жумхурӣ вобаста ба касбу кор ва шуғли асосин аҳолӣ якхела шуда наметавонад. Чунончи, дар қисми ҷанубӣ қумхурӣ, махсусан дар водии Қаротегину Кӯлоб, ки аҳолӣ ба бордорӣ — парвариши себ машгул аст, табиист, ки дар ҳакимӣ луғавии хонандагони ин мавзъеҳо калимаю истилоҳоти ба себ алоқаманд хеле бисёр мебошад. Баръакс, аҳолии водии Ҳисор, ки бештар ба парвариши ангур шугӯл дорад, дар нутки мактабиёни ин водӣ калимаю мафхумҳои ба ангур, парвариши ва ҷамъоварии ангур оид нисбатан зиёд ба кор мераవанд. Дар ноҳияҳои Исфараю Конибодом, Айнию Маҷтоҳ ва Үротеппа, ки мардум зиёдтар ба парвариши зардолу сару кор дорад, ҳоҳ-ноҳоҳ, дар истеъмоли мактаббачагони он мавзъеҳо калимаю истилоҳоти оид ба нигоҳубини зардолу, чидану хушӯк кардани он фаровон аст. Албатта, дар байни калимаю истилоҳоти соҳавӣ, баробари воҳидҳои маъмулу маъруфи адабӣ, унсурҳои хоси лаҳҷа (диалектизмҳои лексикий) низ кам нестанд. **Бино** бар он, муаллим бояд ба он аҳамият диҳад, ки шогирдон дар ҳар маврид (дар дарс, сӯҳбатҳои фардӣ, машғулиятҳои беруназисинӣ ва ғ.) варианти адабии онҳоро шинохта ва дар ҷои худ ба кор бурда тавонанд.

Истифодан воҳидҳои лаҳҷавӣ бештар дар нутки шифоҳии бачаҳо ба мушоҳида мерасад, vale ҷадони ҳаттии онҳо ҳам аз ин ҳодисаи номатлуб дар канор буда наметавонад. Истеъмоли диалектизмҳои лексикий, пеш аз ҳама, дар он корҳои ҳаттӣ, ки характеристи эҷодӣ доранд (иншо, нақли ҳаттӣ, лавҳача ва ғ.) дучор меоянд. Масалан, дар корҳои ҳаттии бачаҳо ҷунин ифодаҳоро ёфтани мумкин аст: Шаҳрзод **чорғовак** раҳ мегарда — Шаҳрзод чорпоя (бо дасту по) роҳ мегардад. Наргис оча-ш-ақиста кард — Наргис модарашро зорию тавалло кард. Чорбӯғ диёр нест.— Чорбӯғ намоён нест (Қаротегин). Пулатон-а **нахта** метем — Пулатонро нақд медиҳем (Ёвон). Соли гузашта бобои Мамаҳолик **ғичим** каран — Соли гузашта бобои Мамадхолик фишурда (мачак) буданд (Китоб).

Маълум аст, ки талаба, пеш аз ҳама, калимаҳои барояш нав — муодилҳои лаҳҷавии забони адабиро дар нутки шифоҳӣ ёд мегирад ва сипас тарзи инъикоси дурусти онҳоро дар ҳатмеомӯзанд. Бача ҳар қадар камол ёбад, зиёдтар мебинад, мешунавад ва аз навигариҳои зиндагӣ бештар боҳабар мегардад ва бо ин роҳ имконияти даррокию худогоҳии ў меафзояд, ки ин рафта-рафта ба ислоҳқунӣ оварда мерасонад. Дар ислоҳи ғалатҳои шифоҳии хонандагон гоҳо ҳамсинфон ва ғоҳо худи муаллим ба таври мусоҳиба «кӯмак мерасонанд», ки ин усули кор ҷандон аҳамиятнок нест. Зеро, вакте ки аҳли синф аз таъсири лаҳҷа берун нарафтааст ва диалектизмҳои лексикий дар нутки даҳонию ҳаттии онҳо фаровон ба кор мераవанд, хуб мешавад, ки муаллим ғалатҳои бачаҳоро дар дафтари корҳои ҳаттӣ нишон диҳад, ё ин ки дар таҳтаи синф калимаҳои лаҳҷавиро бо муодилҳои адабӣ (мисолаш дар боло) навишта, шо-

гирдонро водор созад, ки онҳоро ба дафтари лугат кӯчонанд ва бо роҳи тақрор шакли адабиро дар зеҳни худ нигоҳ доранд. Агар ҳамин талаб ҷиддӣ ба роҳ монда шавад ва муаллим нутқи шогирдонро ҳамеша зери назорат гирад, бо боварӣ гуфтан мумкин аст, ки онҳо дар зарфи даҳ соли таҳсил метавонанд бо забони фасеху равони адабӣ гап задану навиштанро ёд гиранд. Бино бар ин, дар матнҳое, ки барои диктант, иншо ва дигар навъи корҳои ҳаттӣ пешакӣ тайёр қарда мешаванд, бештар қалимаҳои адабиро ҷой додан лозим аст, ки онҳо алҳол ба сифати лугати фаъол ба нутқи шогирдон роҳ наёфтаанд ва бачаҳо ҳамеша дар гуфтору навишти худ муродифи лаҳҷавии онҳоро ба кор мебаранд. Мисли **овехтан** — қашол қардан, бардоштан — ҳуч қардан, гунчишк — гъайдшк, оббозӣ — ҳабозӣ, майдони қишт — пайкол ва ғайра. Махсусан, ба он қалима—диалектизмҳои ҷиддӣ дикқат додан лозим аст, ки бештар дар корҳои ҳаттӣ-эҷодии бачаҳо (дар иншо, накли ҳаттӣ ва ғ.) истифода мешаванд. Дар ҳусуси ин навъи қалимаҳо ва моҳияти онҳо дар нутқи пешакӣ, ҳангоми тайёрӣ ба диктант ва ё дигар ҳели кори ҳаттӣ бо шогирдон сӯҳбат намуда, бачаҳоро сари вакт бо он тайёр бояд қард, ки дар ҳар гуна маврид танҳо варианти адабии қалимаҳои мазкурро кор фармоянд бас.

Танг қардану аз истеъмоли мактаббачагон баровардани диалектизмҳо ва бо муодилҳои адабӣ иваз намудани онҳо машқҳои маҳсусу пайдарпаи грамматикий — имлоиро талаб мекунад (муқоисаи як силсила қалимаҳо аз рӯи маъно, интихоби қалимаҳои ҳамреша ва ғ.). Ҳамчунин, ин муддао танҳо дар натиҷаи ташкили кори дурусту системанок доир ба мавзӯъҳои лексика дар дарси забон ва хониши адабӣ, назорати бардавом ва ҳамешагии муаллим аз болои нутқи шифоҳиву ҳаттии бачаҳо ҳосил ҳоҳад шуд.

Аз қайдҳои боло ҷунин ҳулоса бармеояд, ки муаллим бояд, пеш аз ҳама: а) ба таркиби лугавии лаҳҷаи шогирдон пурра шинос шавад; б) дараҷаи истеъмоли диалектизмҳои лексикиро дар нутқи мактаббачаҳо муайян созад; в) сарҳади қалимаҳои адабиёти классикиро, ки ҳоло дар лаҳҷаҳои маҳаллий сепристеъмоланд, ҷудо кунад; г) муносибати лаҳҷаи хонандагонро ба забони адабӣ аниқ намояд. Ҳамаи ин минбаъд имконият медиҳад, ки муаллим дар ҳар мавриди ҷудогона роҳу усули дурусти ислоҳи хонандагонро пеш гирад.

ҒАЛАТҲОИ ИМЛОВИИ ХОНАНДАГОН ВА РОҲҲОИ ИСЛОҲИ ОНҲО

Ҳатоҳои имловии хонандагон вобаста ба характер ва табии забони тоҷикӣ, ё худ аз рӯи муносибат умуман ба системаи забон ба ду гурӯҳи қалон ҷудо мешаванд: 1). Ғалатҳои ғайрилаҳҷавӣ; 2). Ғалатҳои лаҳҷавӣ.

Шакли муқаррарии дар забони адабӣ (ҳоҳ дар боби фонетика бошад, ҳоҳ дар боби лексикаю грамматика) қибулшу-даи овоз, калима, таркибу ибора ва ҷумлаҳое, ки дар навишти онҳо нормаҳои ҳамафаҳми имлои забони тоҷикӣ риоя на-мешавад, ғалат ҳисоб меёбад. Ин навъни хатоҳоро ғалатҳои имловии гайрилаҳҷавӣ меноманд. Ғалатҳои гайрилаҳҷавӣ бештар дар навишта (корҳои ҳаттӣ)-и хонандагон (қӯдакон, болигон)-е дучор меоянд, ки онҳо забони адабиро ҳамчун воситаи ягонаи мубодилаи афкори умум аллакай дар синну соли қӯдакӣ аз худ кардаанд. Хатоҳои имловии гайрилаҳҷавӣ асосан бо сабабҳои зерин сар мезананд:

1). Дар натиҷаи риоя накарддани принципҳои морфологии калимасозӣ: масалан, бемавкӯй ба кор бурдани аффиксҳои калимасоз, ҷудо навиштани ҷузъҳои калимаҳои мураккаб, дар шакли мураккаб овардани калимаҳои таркибӣ ва амсоли инҳо.

2). Аз сабаби беътибории бачаҳо нисбат ба қоидаҳои маъмули ҳичҷоҷудокунӣ: чунонҷӣ, ғалат аз сатр ба сатр гузарондани ҳизои калима, ба назар нагирифтани миқдори садонокҳо дар таснифи ҳичҷоҳо.

3). Дар имло риоя нашудани қоидаҳои навишти калимаҳои омонимӣ: мисли, дар шакли душанбе (номи рӯзи аввали хафта) овардани **Душанбе** (номи шаҳр).

4). Дар натиҷаи вайрон талаффуз кардани калимаҳо аз ҷониби ашҳоси ҷудогона ва таъсири он ба нутқи бачаҳо: ҳамчун, **худан** — ҳӯрдан, **канай** — карнай, **палавоз** — паровоз.

5). Ба ҳисоб нагирифтани таъсири лаҳҷаҳои маҳаллӣ ба забони адабӣ.

Хатоҳои гайрилаҳҷавӣ аслан дар таълифоти хонандагони макатҳои шаҳр, шаҳракҳо ва маркази ноҳияҳо — дар нутқи онҳое, ки каму беш дар муҳити забони адабӣ камол меёбанд, ба мушоҳидати мерасанд. Аз ин рӯ, ислоҳи ин наవъни ғалатҳо ҷандон вақти зиёд талаб намекунад, зоро шогирдон аллакай ба қонуну қоидаҳои талаффузу навишти забони адабӣ як андоза ошной доранд ва андак саҳми муаллим коғист, ки бачаҳо камбудҳои худро дар як фосилаи кӯтоҳ ба ифоқа ораанд.

Барои рафъи ғалатҳои гайрилаҳҷавӣ муаллим метавонад ҷунин тадбирҳо андешад:

1). Дар ҳар як дарс, ё дар мавриди муносиб роҳу усулҳои маъмули қалимасозӣ, алалхусус, роҳи морфологии онро ба бачаҳо ёдовар шавад, аффиксҳои сермаҳсулу каммаҳсул на мавриди истифодаи онҳоро такрор намояд, қоидаҳои ҷудо ӯ якҷоя навиштани ҷузъҳои калимаҳоро баён созад ва бо ӯрии худи бачаҳо мисолҳои мувоғик ёбад.

2). Таъсири лаҳҷаҳои маҳаллиро бо забони адабӣ ҳамеша гӯшрас карда, бо далелҳо исбот кунад, ки **дарак**, **чапгалат** на ҷуммак барин воҳидҳои лугавӣ маҳз аз лаҳҷаҳои маҳаллӣ ба забони адабӣ роҳ ёфтаанд.

3). Тавассути асбоби аёни қоидаҳои ба ҳичҷо ҷудо ҷумъаи

калимаҳо, аз як сатр ба сатри дигар күчондани хичохоро нишон дихад.

4). Қоидай омонимия ва калимаҳои омонимиро дар забон ба шогирдон фаҳмонда, дар як маврид ҳамчун исми хос ва дар мавриди дигар чун исми ҷинс воқеъ шудани калимаҳои алоҳидаро баён созад.

Бояд икрор шуд, ки нормаҳои гуфтугӯ ва навишти забони адабӣ дар нутки шогирдони мактабҳои ҷумхурӣ ҳамеша риоя карда намешавад. Ба таври дигар, забони гуфтугӯи бисъёр ~~хонандагони мо на дар заминай маволи забони~~ адабӣ, балки дар асоси нормаҳои талафғузи лаҳҷаи маҳалӣ кам ё беш бо баъзе ҳусусиятҳои худ аз забони адабӣ фарқ мекунанд. Аз ин ҷиҳат, муносибат байни нормаҳои имло ва забони гуфтугӯ (лаҳҷа)-и хонандагон дар муҳити лаҳҷа ҳамеша мувоғиқ намеафтад, балки ҳодисаи мазкур ниҳоят мураккаб ва печида сурат мегирад. Ин, албатта, сабаб дорад ва, пеш аз ҳама, сабаб дар он аст, ки бачаҳо қоидаҳои имлоро на танҳо дар заминай нормаҳои маъмули забони адабӣ, ҳамчунин дар асоси ҳусусиятҳои фонетикии лаҳҷаи маҳал ва муносибати лаҳҷаи худ бо забони адабӣ муайян карданӣ мешаванд. Дар натиҷа як силсила ғалатҳои имловӣ ба вучуд меоянд, ки онҳо бештар моҳияти лаҳҷавӣ доранд ва мо онҳоро шартан «хатоҳои имловии навъи маҳсус» меномем. Инак, хатоҳои имловии навъи маҳсус, ки дар асоси таъсири лаҳҷаҳои маҳалӣ ба нутки бачаҳо зухур меёбанд, ғалатҳои имловии лаҳҷавӣ мебошанд. Ғалатҳои имловии лаҳҷавӣ, ки бештар дар нутки шогирдони мактабҳои деҳот ба назар мерасанд, бо ҳусусиятҳои алоҳидай худ, алалхусус, аз рӯи муносибат бо системаи фонетикаю лексика ва морфологияю синтаксиси ин ё он лаҳҷа (зиёдтар бо ҳусусиятҳои фонетикию морфологӣ), ҳамчунин аз ҷиҳати муносибати нормаҳои имло бо нутки лаҳҷавии хонандагон фарқ мекунанд. Аз тарафи дигар, ғалатҳои лаҳҷавӣ характери ачиб доранд: зухуроти як қисми онҳо, чунонки гуфта шуд, дар ҳақиқат, маҳз ба қоидаҳои муқаррарии талафғузи лаҳҷаи худи шогирдон вобаста аст, аммо дар баробари ин, ғалатҳое низ дучор меоянд, ки зимни оmezishи ҳусусиятҳои фонетикии лаҳҷаҳои маҳалӣ бо забони адабӣ сар мезананд. Ана ҳамин ҳодисаҳои забонӣ такозо мекунанд, ки ҳамеша ду хели хатоҳои навъи маҳсус — хатоҳои имловии лаҳҷавии шогирдонро аз ҳам фарқ намоем:

1). Ғалатҳои лаҳҷавии пурра (хатоҳое, ки бартамон ҳусусияти лаҳҷавӣ доранд). Инҳо чунин навъи хатоҳои имловӣ мебошанд, ки дар заминай сирф ҳусусиятҳои фонетикии лаҳҷаи мавзеи зист ба амал меоянд: **дайро** — дарьё, **ҳаков** — уқоб (лаҳҷаҳои ҷанубӣ), **амба** — амма, **кӯаҳ** — кӯҳ (лаҳҷаҳои шимолӣ).

2). Ғалатҳои лаҳҷавии нопурра. Ин навъи хатоҳои имловӣ

дар натицаи саҳван омезиш додани тарзи талаффузи **лаҳҷа** вии калимаҳо бо талаффузи **адабии онҳо** пайдо мегарданд; **хӯрд** — аз масдари хӯрдан (асоси замони гузаштани **ғеъл**), **хӯрд** — хурд, майда (сифати аслӣ).

Дар навишти шогирдони мактаб ба ҳукми ашъана **деромадани** ин ду навъи хатоҳои имловии лаҳҷавӣ чанд сабаб **дорад**, ки маъмултаринашон, ба назари мо, инҳо мебонанд: а) надоистани шакли адабии калимаҳои лаҳҷавӣ; б) муқонса **карда** натавонистани шакли талаффузи лаҳҷавӣ бо шакли **адабии калимаҳо**; в) ошной надоштани бачаҳо ба қоидаҳои талаффузи адабии калимаҳо; г) зери назорати ҳамешаҳӣ нағирифташи нутқи шифоҳии хонандагон аз тарафи муаллимони мактаб (инҷо, қатъи назар аз таҳассус, ҳама устодони мактаб дар назар дошта мешавад).

Агар устоди закитабъ ҳамеша сабабҳои сар задани хатоҳои имловии лаҳҷавии шогирдонро дар назар дошта бошад ва **кӯшиш** ба кор барад, ки бачаҳо шакли адабии калимаҳоеро, ки дар лаҳҷаи онҳо дигар хел истеъмол меёбанд, ёд гиранд, **шакли лаҳҷавии калимаҳоро** бо нормаҳои адабии онҳо муқонса **карда** тавонанд, қоидаҳои талаффузи адабии калимаҳоро аз худ ишмоянд, он гоҳ доираи истифодаи галатҳои имловии лаҳҷавӣ дар корҳои хаттий мактаббачагон торафт маҳдуд мегардад. Вокеан, дар ин бобат саъӣ ҳамагон лозим аст. Яъне, ҳама устодони мактаб, истиносно аз ихтисос, мебояд дар роҳи барҳам задани хатоҳои лаҳҷавии шогирдони худ ҳиссагузор бошанд ва дар дарсу берун аз дарс нутқи онҳоро зери назорати ҳамешаҳӣ қарор диханд. Вагарна танҳо бо қӯшиши як ё ду се тан аз муаллимони забону адабиёт ислоҳ даровардани нутқи шифоҳиву хаттий хонандагон корест аз имкон берун.

Галатҳои имловии навъи маҳсус моҳиятан ба якчанд гурӯҳи хурд-хурд чудо мешаванд, ки номбар кардани он гуруҳо барои ислоҳ ва ба нормаҳои амлои забони адабӣ мувофиқ кунондани нутқи хонандагон аз аҳамият ҳолӣ наҳоҳад буд:

1). Хатоҳои фонетикий (хатоҳое, ки дар натиҷаи мувофиқаг накарданни имлои овозҳо бо шакли адабии онҳо сар мезананд).

2). Хатоҳои морфологӣ (шароитҳои табиии зуҳуроти он ҳодисаи грамматикий, ки боиси пайдонши галатҳои лаҳҷавии мегарданд).

3). Хатоҳои фонетикий-морфологӣ (хатоҳое, ки на танҳо дар заминани ҳодисаҳои фонетикий, ҳамчунин вобаста ба қолабҳои морфологии калимаҳо ба вуҷуд меоянд).

4). Хатоҳои лексикӣ (хатоҳое, ки вобаста ба категорияҳои луғавӣ ва омилҳои ба онҳо алоқаманд пайдо мешаванд).

5). Хатоҳои синтаксисӣ (хатоҳое, ки вобаста ба риоя напишдани алоқаи калимаҳо дар ҷумла, муносибати муайянкунандау муайяншаванд, тагиририҷои аъзои ҷумла ба вуҷуд меоянд).

Галатҳои фонетикии лаҳҷавӣ, ки ба табииати цурцилон ҳуди лаҳҷаҳои маҳаллӣ марбутанд, дар ҳар як мавзузъ ҳар хел

зүхур мейбанд. Масалан, яке аз хатохое, ки дар нутки қариб аксар шогирдони мактабхохи самти чануби чумхурй мавкей доимй дорад, истифода нашудани садоноки ў мебошад: **дуст** — дүст, **пуст** — пўст, **ruz** — рўз, **dur** — дўр, **Сабур** — Сабур. Ин ходиса, албатта, бесабаб нест ва сабаби онро ҳамон дар он мебояд чуст, ки овози мазкур моҳиятан таърихӣ бошад ҳам, дар лаҳҷаҳои чанубий алҳол бокӣ намондааст ва вакте ки нутки бача дар ҳамин гуна шароит ташаккул мейбад, хоҳ-ноҳоҳ аз таъсири ин омили маъмул берун наҳоҳад монд. Хатои дигар, ки он ҳам дар нутки шифоҳиву хатти хонандагони ин минтақа характеристи оммавӣ гирифтааст, пас аз ҳамсадои лабулии м илова шудани овози б мебошад: **съмб** — сум, дъмб — дум, **хъмб** — хум. Ба ин монанд, хатоҳои имловии фонетикий дар истеъмолу навишти шогирдони мактабҳои ноҳияҳои шимоли чумхурй низ кам нест. Чунончи: а) иваз шудани овозҳо: **шиш** — шаш, **гира** — гиръя, **алоп** — алав; б) афзоиши овозҳо: **кӯҳ** — кӯҳ, **шаҳар** — шаҳр, **нӯҳ** — нӯҳ; в) афтиданни овозҳо: **худан** — хӯрдан, **нозин** — нозанин, **код** — корд ва ғайра.

Ҳамчунин, хатоҳои имловии фонетикий дар натиҷаи ба ҷои як садонок овардани садоноки дигар (гуш — гӯш, борун — борон, нун — нон), ба ҷои як ҳамсадо навиштани ҳамсадои дигар (душамбе — душанбе, савр — сабр, шуштанд — шустан) низ ба амал меоянд.

Хатоҳои имловии морфологӣ ба хусусиятҳои морфологию синтаксисии ҳар як лаҳҷа узван вобастагӣ доранд. Ин ғалатҳо ҳамон вакт пайдо мешаванд, ки агар ин ё он элементи калимасози забони адабӣ бо унсури лаҳҷавӣ иваз ёбад. Масалан, маълум аст, ки суффикси-тар дар забони адабӣ дараҷаи муқоисавии сифат месозад, vale дар як қисм лаҳҷаҳои шимолӣ (дар лаҳҷаи Чуст) суффикси-роқ дар аксар маврид онро иваз мекунад: **баландроқ**. Ғайр аз ин, дараҷаи камӣ ё зиёдии аломати ашё тавасути шакли таъкидӣ (суп-сурҳ, сап-сафед, тип-торик) пайдо кардани сифатҳои аслий ва қабули суффиксҳои ҷудогона (кабудча, сурҳча) низ ба вучуд меоянд. Ҳамин ходиса дар лаҳҷаҳои шимолӣ (лаҳҷаи Ашт) бо калимаи **чира** (чехра): **сурҳчира**, **кабутчира** ва дар лаҳҷаҳои чанубӣ бо суффикси-лим: **сърҳлим**, **кавутлим** ифода мейбад ва табиист, ки ин ҳодиса ба нутки шогирдон беасар намемонад.

Ғалатҳои имловӣ, ки характеристи фонетикий-морфологӣ доранд, дар заминай хусусиятҳои фонетикии лаҳҷаҳои маҳаллий ва тағиироти овозҳои алоҳидай таркиби ин ё он морфемаи калимасозу шаклсоз (аффиксҳо) сар мезананд: **подавун** — подабон, **чоға** — чойгоҳ, **боғъида** — боғанд, **баландта** — баландтар, **бъшин** — бишин, **бъгу** — бигӯй (дар лаҳҷаҳои чанубӣ). Ин навъни хатоҳо ҳам дар рафти сӯҳбат — дар мавриди хондан ва маънидод кардани матнҳои ҷудогона аз тарафи хонандагон ва ҳам дар навишти корҳои хаттӣ (диктант, нақли хаттӣ, иншо) ба назар месрасанд.

Хатоҳои лексикии лаҳҷавӣ асосан бо роҳҳои зерин пайдо мешаванд: а) истеъмоли калимаҳои хоси лаҳҷа ба ҷон муродифоти адабии онҳо: чумоқ — чормагз, мӯл — бисъёр, фиромон (лаҳҷаҳои шимолӣ), ала — албатта, гъндъишк — гунчишик, қълет — вайрон (лаҳҷаҳои ҷанубӣ); б) истеъмоли калимаҳое, ки шаклан моли забони адабӣ намоянд ҳам, маънан ба лаҳҷаи муайян дакл доранд: диёр — намоён, наздик, дав — шоҳи ангурун тарбузу ҳарбуза (лаҳҷаҳои ҷанубӣ), тунд — ранг (сурх, сиёҳ, қабуд)-и баланд (лаҳҷаҳои шимолӣ) ва амсоли шоҳо.

Хатоҳои синтаксисии лаҳҷавӣ зимни иваз шудани ҷои муайянкунандаю муайяншаванд (холема бачеш, қалхоса раисаш), ҷун пасоянд ба кор рафтани пешоянҳо дар таркиби ҷумла (Дадом-ба гӯй), дар ҷои ҳуд наомадани аъзои ҷумла (Меравам китоб-а гирифт) ба амал меоянд.

Чунонки мебинем, хатоҳои имловии лаҳҷавӣ дар нутқи хондагон хеле зиёданд ва ҳар як гурӯҳи он сабабу муносибати маҳсуси зуҳурот дорад. Бино бар он, вазифаи муаллим, пеш аз ҳама, дар он аст, ки фаъолияти шогирдонро дар бобати дарку фаҳми масъалаҳои гуногуни забони адабӣ — қондаҳои талафғузу ҷавишти овоз, калима ва таркибу ҷумлаҳо бо ҳарроҳ зиёд намояд.

Як омили баланд бардоштани фаъолияти бачаҳо, ба назари мо, дар таҳтаи синф ва ё дафтари маҳсуси корҳои ҳатти нависондани шакли ғалати калимаҳо ва бо шакли дурустӣ адабӣ қиёс намудани онҳо мебошад. Омили дигар, ки дар боло рафтани сатҳи фаҳмиши талабагон метавонад созгор бошад, истифодаи расмҳо дар дарс ва зери ҳар як расм дуруст ва ҷудо-ҷудою равшан сабт намудани номи ашёи тасвир аст. Ҳамчунин, истифодаи асбобҳои аёни дар дарс ва дар онҳо бо шакли адабӣ муқоиса намудани шакли лаҳҷавии калимаҳое, ки дар нутқи талабаҳо зуд-зуд дучор меоянд, низ дар сифатан беҳтар шудани саводи имловии мактабиён аз аҳамият ҳолӣ наҳоҳад буд.

Кор дар бобати ташаккули нутқи солими адабӣ дар бачаҳо ҷанд давраро дар бар мегирад: а) фаҳмондани маънои калима; б) ёд додани имлои калима; в) омӯзондани тарзи дуруст ҳондану дуруст талафғуз намудани калима; г) дар процесси нутқи фаъолонидани малакаи шогирдон ба мақсади қабул кардани калимаҳои нав.

Ташкили корҳои мунтазаму пай дар пай оид ба ташаккули нормаҳои талафғузу ҷавишти адабии калимаҳо, аз як тарафи, дар барҳам задани ғалатҳои имловии лаҳҷавии шогирдон кумак қунад, аз тарафи дигар, дар роҳи таъмину пешрафти саводи умумии бачаҳо ёрӣ мерасонад.

Хатоҳои имловии лаҳҷавӣ, ки дар боло помбар шуданд, беҳтар дар мавриди бо унсурҳои барои бачаҳо нави забони рӯ ба рӯ омадани онҳо дар зинаҳои аввали таълим ба вукуъ

меоянд. Аз ин рӯ, месазад, ки муаллим дар рафти таълими қондаҳои модарӣ чунин чораҳо андешад:

1). Ибора ва ҷумлаҳо созад, ки дар таркиби онҳо қалимаҳои ба бачаҳо ношинос истифода шуда бошанд.

2). Ашёро номбар намояд, ки дар китоб ё асбоби аёнӣ ва дар варақаҳои расм тасвир ёфтаанд ва супориш дихад, ки бачаҳо бо он қалимаҳо ибора, таркибҳои ҳархела ва ҷумлаҳо тартиб диханд.

3). Тарзи талаффузи қалимаҳои навро, ки дар матнҳо ва ё дар машқҳои китоб дучор меоянд, ба бачаҳо фаҳмонад.

4). Матнҳои алоқаманд, чистон, зарбулмасалу афоризм ва тезгӯякҳоро, ки дар онҳо қалимаҳои алоҳидა аз тарафи муаллим пешакӣ ба ҳадаф гирифта мешаванд, шогирдон аз ёд кунанд.

5). Рафти дуруст аз худ шудани қалимаҳои навро дар шогирдон — ҳам дар дарс ва ҳам берун аз дарс зери назорат гирад.

Илова бар ин, барои он ки кори муаллим дар бобати таълими қондаҳои фонетика, грамматика ва лексика боз ҳам ривоҷ ёбад, метавонад ба масъалаҳои зерин маҳсус эътибор дихад:

1). Диққати хонандагонро ба овозҳои алоҳидা, ки ҳадафи дарс қарор мегиранд, ҷалб намуда, артикуляцияи онҳоро нишон дихад, сипас аҳли синфро ба инъикоси онҳо дар ҳат (ҳарф) шинос намояд.

2). Ҷавоби шогирдонро доир ба ин ё он мавзӯъ гӯш карда, дар асоси он матнҳои алоқаманд тартиб дихад, баъд аз он матнҳо як ҷумларо интихобан ба таҳлили шогирдон voguzorad ва талаб намояд, ки ҷумларо ба қалимаҳо, қалимаҳоро ба ҳиҷоҳо ва ҳиҷоҳоро ба овозҳо чудо кунанд.

3). Бачаҳоро вазифадор созад, ки аз овоз ва ҳарфҳои ба-ројашон шинос ҳиҷоҳо ва аз ҳиҷоҳо қалимаҳо тартиб диханд.

Ин усули таълим имкон медиҳад, ки хонандагон тарзи дурусти артикуляцияи овозҳои нутқро ёд гиранд ва дар ин асос заминан пайдо шудани структураи қалимаҳоро дар забон сарфаҳм раванд.

Аз рӯи мушоҳида метавон гуфт, ки роҳи аз ҳама дурусту бомуваффақияти ислоҳи ҳатоҳои имловии лаҳҷавии шогирдон мунтазам ҷорӣ намудани кори мустақилонаи онҳост, ба шарте ки дар дарс моҳияти анализикию синтетикии мавзӯъ ба бачаҳо фаҳмо ва дастрас бошад. Чунки тавассути таҳлили анализикию синтетикии машқҳо бачаҳо худ аз сар задани ғалатҳои лаҳҷавӣ огоҳ мегарданд, аз тарафи дигар, дар онҳо малакаи талаффузи дурусти овоз ва қалимаҳои чудогона ташаккул мебад.

Корҳои мустақилона, ки моҳияти анализикий доранд, бачаҳоро аз таҳлили умумӣ ба таҳлили қисм-қисми қалимаҳо одат мекунонанд. Аз ин рӯ, талабагонро ба он сафарбар бояд

кард, ки: а) дар таркиби калима ё ҳичо из рўи шунид овози ба ҳадафгирифтари нишон диханд; б) овозу ҳарфҳоро из рўи интонация чудо карда тавонанд; в) калимаҳои мушаххасро, ки дар онҳо овозҳои ба нишонгирифта ҳастанд, чудо намоянд ва дар ин ё он қисми калима чой доштани онҳоро гуянд; г) фарки байни калимаю ҳичоҳои аз ҷиҳати талаффуз монандро ишора кунанд.

Дар корҳои мустақилона, ки характеран синтетикӣ мебошанд, баръакс шогирдон аз таҳлили қисм-қисм ба таҳлили яклюҳти калимаҳо рафта мерасанд. Барои ин чанд амали зерниро пеша бояд кард: а) тартиб додани ҳичо ва калима из ҳисоби овоз — ҳарфҳои ба бачаҳо маълум; б) тартиб додани калима дар асоси ҳичоҳои мувоғиқ; в) соҳтани шакли иони калима бо роҳи иловай овозҳои даркорӣ; г) соҳтани калимаҳои нав зимни тағйир додани овозҳои ҷудогона.

Аз рўи ин усул паёпай ва ба таври система ташкил намудани кор аз тарафи муаллим барои ба нормаҳои талаффузи забони адабӣ мувоғиқ соҳтани нутқи бачаҳои мактаб аҳамияти маҳсус пайдо мекунад.

Ҳамчунин барои барҳам додани ғалатҳои имловии фонетикий-морфологӣ, морфологӣ ва синтаксисӣ лозим меояд, ки муаллим усулҳои калимасозии забони адабиро бо қолабҳои лаҳҷавии онҳо мӯкоиса карда, тағйироти овозӣ, ки дар реше ё унсурҳои калимасоз (аффиксҳо) ба амал меоянд, ба таври аёни ба шогирдон нишон дихад ва барои дар хотири онҳо мондани шаклҳои адабӣ тавсияҳои иловагӣ дихад (шаклҳои дурустро ба дафтари луғат нависонад). Дигар ин ки, муаллим бояд ҳамеша ва дар ҳама ҷо (дар дарс ва берун аз дарс) нутқи шифоҳии бачаҳоро зери назорати қатъӣ гирад ва ҷун дар баёни онҳо бечо оварданӣ аъзои ҷумларо ҳис кард, дарҳол ислоҳ дарорад ва шакли адабию дурусти ҷумларо дар таҳтани синфи навишта, таъқид кунад, ки талабагон қолабҳои ободу дурусти ҷумлаҳоро ҳамеша такрор намоянд, то дар зеҳни онҳо ҳамешағӣ нақш банданд. Илова бар ин, ташкили диктантин интиҳобӣ ва ҷалб намудани шогирдон ба он яке аз роҳҳои муғиди ислоҳи чунин навъи ғалатҳои лаҳҷавӣ мебошад. Ни имкон медиҳад, ки бачаҳо дар як фосилаи кӯтоҳ шаклу қолабҳои адабии калимаю ҷумла ва таркибу ибораҳоро аз худ созанд ва онҳоро бо шаклҳои лаҳҷавӣ мӯкоиса намоянд. Ҳамаи ин ба ислоҳи ҳатоҳои шифоҳиву имловии мактаббачагон мусоидат хоҳад кард.

ОИД БА ТАЪЛИМИ ҚАЛИМАҲОИ ТАҚЛИДӢ

Калимаҳои тақлидӣ инъикоси айнани садо ва ҳодисоти гүногуни олами воқеӣ мебошанд, ки тавассути онҳо ҳодисаю воқеаҳои мухталиф пеши назари кас ба ҷилва меоянд. Ба таври дигар, калимаҳои тақлидӣ воситаи хуби ба хотир оварданӣ ин

ე ინ ხოდისაи табиатанд, ки як вакт инсон дучори он гашта буд.

Калимаҳои тақлидӣ асосан моҳияти шартӣ дошта бошанд. Ҳам, дар забон ҳамчун ифодакунандай мағҳуми ашёи алоҳида истифода мешаванд. Илова бар ин, онҳо тақлиди овозҳо ва ҳаракати ҳодисоти гуногуни мухити атрофанд, ки таъриҳан қадима буда, вобаста ба инкишофи ҳаёти моддину маънавии одамон ташаккул ёфтаанд ва ҳоло тамоми соҳаи зиндагиро фаро мегиранд.

Калимаҳои тақлидӣ ба якдигар умумияти наздик доранд, vale, дар айни ҳол, то андозае аз ҳам фарқ мекунанд. Умумияти калимаҳои тақлидӣ дар он аст, ки онҳо дар ифодай маъноҳон муайян меоянд ва дорони хусусиятҳои маҳсуси грамматикий мебесшанд. Вале тавофути онҳо танҳо дар тобишҳои ҳархелаи семантизиашон зоҳир мегардад.

Калимаҳои тақлидӣ дар забони тоҷикӣ миқдоран ниҳоят зиёд буда, қонуну қондаҳои зуҳурот ва нозуниҳои талафузу навишти худро доранд. Вале, чунонки далелҳо сабит менамоянд, имлои онҳо дар нутқи ҳаттию шифоҳии хонандагон на ҳамеша риоя карда мешавад. Масалан, унсурҳои лугавин **пичиррос, гулдурурос, шуввос, тук-тук, қалдар-қулдур** ва амсоли инҳо, ки дар забони адабӣ ва лаҳҷаҳои шимолии забони тоҷикӣ ҳамин гуна шакли истеъмом доранд, дар нутқи даҳонию ҳаттии хонандагони мавзеъҳои самти ҷануби ҷумҳурий бешдар шакли **пҷъраст, гълдъраст, шуваст, тък-тък, қълдър-қълдър** кор фармуда мешаванд. Албатта, ин бесабаб нест ва ба назари мо, яке аз сабабҳои маъмули он ҳарактери ҳалқӣ-гуфтугӯй доштани ҳуди калимаҳои тақлидист.

Ғайр аз калимаҳои тақлидӣ дар забон боз калимаҳои тасвирий мавҷуданд. Вале дар таълим муаллимон аксаран байни онҳо тафовут намегузоранд. Ҳатто дар китобҳои дарсӣ ва асарҳои тадқиқотӣ онҳо аз ҳам ҷудо карда нашудаанд. Ҳол он ки агар ҷиддитар нигоҳ қунем, ду ҳодисаи забонӣ будани онҳо баръало равшан мешавад. Дуруст аст, ки аз ҷиҳати таркиби овозӣ ва адади ҳиҷоҳо онҳо аз ҳам фарқ намекунанд, аммо аз рӯи муносибат ба ҳиссаҳои нутқи ва адои вазифаи синтаксисӣ функцияни якхела надоранд, зоро калимаҳои тақлидӣ ба боби исм даҳл дошта бошанд, калимаҳои тасвирий бештар ба сифату зарф майл мекунанд. Илова бар ин, аз лиҳози семантика **ялт-ялт, милт-милт, ҳил-ҳил, ҳим-ҳим** барин воҳидҳои лугавиро оё калимаҳои тақлиди овоз гуфтан ҷоиз аст? Ба назари мо, не. Чунки калимаҳои тақлидӣ дар заминаи пайравӣ ё тақлид ба овоз ё садое сар мезананд, лекин калимаҳои тасвирий як навъ инъикос, тасвир ё ҳуд акси зоҳирин ҳодисаю воеа ва ашёи ҷудогонаро ба хотир меоранд. Аз тарафи дигар, калимаҳои тақлидӣ ба ҳиссияти сомеии инсон даҳл дошта бошанд, калимаҳои тасвирий таассуроти гуногуни босирин шахсанд. Мулоҳиза фармоед: Ордену медальҳо... дар шӯълан:

чарғыкои электрикӣ ялт-ялт ҷило медоданд (Ф. Н.): ... ба-ландтарӣн ситораҳо ҳам ба назар **милт-милт** тобиш медоданд (Ф. Н.); ...дуюмаш ҳамин ки кафшҳои ялтур-юлтури ба ту хуш меомадагӣ ба ҳавлиат нарафта, бе пошна мемонад (Р. Ч.).

Калимаҳои тақлидӣ ҳам дар грамматикаҳои нормативин мактабӣ ва ҳам дар қитобҳои дарсӣ барои мактабҳои олӣ то солҳои наздик дар боби «Нид» таълим дода мешуданд. Ва-ле, азбаски онҳо ҳусусияти исмӣ доранд ва нишонаҳои грамматикии исмро бечуну чаро қабул карда метавонанд, дар қитобҳои бевосита ба исм бахшидаи Ш. Рустамов¹ ва қитоби «Грамматикай забони адабии ҳозираи тоҷик» (грамматикай илмӣ)² ба боби «Исм» оварда шудаанд.

Холо ҳеч қас ба моли исм будани калимаҳои тақлидӣ шубҳа надорад. Бинобар он, муаллим вазифадор аст, ки ҳангоми таълими ин навъни исмҳо, пеш аз ҳама:

1). Моҳият, омилҳои пайдоиш, умумияту фарқияти калимаҳои тақлидиро аз калимаҳои тасвирӣ дар забон ба шогирдон фаҳмонад, тафовути онҳоро аз калимаҳои нидӣ бо далелҳо баён созад.

2). Нишонаҳои морфологии калимаҳои тақлидиро ба ба-чаҳо гӯяд: а) бо суффиксҳои **-ос/-ас** меоянд: **ғурунгос**, **пичир-рос**, **фашшас**, **гулдурусс**, **шилдирас**; б) бо суффикси безадач-и соҳта мешаванд: **гурси**, **лаппи**, **шарти**, **гурри**; в) бо садоники пайвасткунандай **-о-** шакл мегиранд: **тарақотурук**, **фашофаш**, **гурумогурум**.

3). Ба аломатҳои морфологии исм соҳиб шудани калимаҳои тақлидиро шарҳ диҳад: а) суффикси **-ҳо** қабул мекунанд: **чақ-чақҳо**, **гурс-гурсҳо**, **пичир-пичирҳо**; Ман чақ-чақҳои ўро завқ карда мешунавидам (С. А.); б) бо бандаки изофӣ ба таркиби ибораҳо доҳил мегарданд: **гулдур-гулдури ҳаво**, **фаш-фаши паровоз**: **фаш-фаши паровоз** аз дур ба гӯш мерасид; в) пасоянди-ро мегиранд: **Пичир-пичирро** бас кунед; г) гоҳо бо аломати **-е** меоянд: **Гурс-гурсе**, ки аз болои бом ба гүш мерасид, ба садои поймонии ҳамсоя монанд набуд (С. А.); д) ба восати суффиксҳои **-а** ва **-ак** аз онҳо исмҳои нав соҳта мешавад: **ғарғара**, **шақшақа**, **шаршара**, **ғулғула**, **ғижак**, **қар-сак**, **ҳуштак**, **чирчирак**.

4). Доир ба вазифаҳои синтаксисии калимаҳои тақлидӣ маълумот ҷиҳад: а) мубтадо мешаванд: **Дукур-дукури онҳо** торафт наздик мешуд (С. У.); б) бо ёридиҳандаҳои феъли якҷоя ба вазифаи ҳабар меоянд: **Саг.. ғур-ғур** мекард; в) пур-кунандай бевоситаю бавосита шуда метавонанд: **Додарам-чи-ринг-чи-рингро** бас кунед (Р. Ч.): ... **аздар-дару ғат-ғати**

¹ Ниг.: Ш. Рустамов. Таснифоти ҳиссаҳои нутқ ва мавқеи исм. Душанбе, 1972; Исм. Душанбе, 1981.

² Ниг.: Грамматикай забони адабии ҳозираи тоҷик, ч. I. Душанбе, 1985.

вай лаззат мебарад (Ч. И.); г) ҳамчун ҳол низ дар чумла сер-маҳсуланд: Занони дигар **кох-кох** меҳандиданд (С. А.); д) муайянкунанда шуда меоянд: Садои **шарт-шарти** чӯб ҳам дигар шунида нашуд (С. А.).

Ин усули кор аз чанд ҷиҳат аҳамиятнок аст: а) бачаҳо чи будани моҳияти калимаҳои тақлидӣ ва аҳамияти онҳоро дар забон фаҳмида мегиранд; б) бештар ҳусусияти предметӣ ва аз ҳиссаҳои нутқ асосан ба исмҳои абстракт қаробат доштани онҳоро сарфаҳм мераванд; в) бо роҳи аффиксияни калима-созӣ каму беш шинос мешаванд; г) қоидан бо ҳиссаҳои нутқ ифода шудани аъзоҳои чумларо ёд мегиранд; д) ба тарзи дурустӣ талафузу навишти калимаҳои тақлидӣ одат мекунанд.

Калимаҳои тақлидӣ табииати ачиб доранд. Онҳо ҳам дар ифодай тақлиди овози одамон ва ҳам дар ифодай садои ҳай-вонот, паррандаю ҳазандагон, бо ҳам барҳӯрдани ду ашё, ҳодисаҳои овоздори организми зинда кор фармуда мешаванд. Файр аз ин, калимаҳои тақлидию тасвирий ҳаракат, равшаний, эмоция ва ҳолати рӯҳии инсонро низ инъикос карда метавонанд. Маҳз вобаста ба ҳамин имкониятҳо тобишҳои гуногуни семантикийи онҳо пайдо шуда меистанд. Инак, вобаста ба то-бишҳои семантикий калимаҳои тақлидиро ба гурӯҳҳои зерин ҷудо кардан мумкин аст:

1). Калимаҳое, ки ҳолату вазъияти инсонро ифода мекунанд: **дарав-дарав** (Ҳар ду зонуи Латиф **дарав-дарав** меларзид. (Ф. Н.); **хик-хик** (... аз он ҷо **хик-хик** гиристани ў ба гӯши мөрасид (С. У.); **гуп-гуп** (...дилам **гуп-гуп** мезад (С.У.); **чақ-чақ** (**Чақ-чақи** мон... дар бораи Аскарони Сурх буд (С. У.).

2). Калимаҳое, ки садоҳон гуногуни нақлиётро ифода мекунанд: **фаш-фаш, ғулғула** (Поезд истод. **Фаш-фашу ғул-ғулаи** он паст шуд); **патар-патар** (... аз наддик **патар-патари** аэроплан шунида шуд (С. У.); **ғир-ғир** (**Ғир-ғири** ҷарҳи ароба аз кӯча ҳам шунида мешуд (С.У.).

3). Калимаҳои инъикоскунандаи садои парандаҳо: **қар-қар** (кар-қари зоғ), **пит-пилиқ** (пит-пилиқи бедона), **ҷаҳ-ҷаҳ** (ҷаҳ-ҷаҳи булбул), **ку-ку** (ку-куи мисича), **қаҳ-қаҳ** (қаҳ-қаҳи кафк), **кум-кум** (кум-куми кафтар).

4). Калимаҳое, ки дар ифодай садои ҳайвонот меоянд: **маос** (маоси бузу гӯсфанд), **ҳангос** (ҳангоси ҳар), **ак-ак** (ак-аки саг), **шиа** (шиаи асп).

5). Калимаҳое, ки ба садои ашё ва ҳаводису моеъ онданд: **шар-шар** (шар-шари об), **шибир-шибир** (шибир-шибири борон), **бак-бак** (бак-бак чӯшидан об).

6). Калимаҳое, ки ба садои гуногун вобастаанд: **шилдир-шилдир** (шилдир-шилдирӣ барги дараҳт), **ғарҷ-ғарҷ** (ғарҷ-ғарҷи кафш), **гулдур-гулдур** (гулдур-гулдури раъд).

Гурӯҳҳои тематикий-семантикийи калимаҳои тақлидӣ аз ин ҳам зиёданд. Вақте ки муаллим ҳосияти ҳар як гурӯҳро му-

фассал ва ба таври алохида ба шогирдон бо далелхони **мувофиқ** маъниидод мекунад, дар онҳо малакаи аз рӯи **семантика** гурӯҳбандӣ кардани калимаҳо пайдо мегардад. Аз ҷониби дигар, ин тарзи таълим имкон медиҳад, ки хонандагон тоибашҳои семантикий калимаҳои тақлидиро аз худ намуда, минбаъд дар ҳар мавриди мусоид аз муҳити атроф мисолҳои мувофиқу муносибро чудо карда гиранд.

Калимаҳои тақлиди овоз ҳамчун исм ҳусусияти **сермаънӣ** низ зоҳир мекунанд. Чунончи, калимаи **гулдур-гулдур** гӯйр аз маъни боло боз дар ифодаи мағҳумҳои «садон тирпоро́нӣ», «садон ду ашёи бо ҳам барҳӯрда», «гулғулаи одамонӣ», «садон қарсак» ва ғайра кор фармуда мешавад. Ба ҳамии монанд, калимаҳои **гулғула**, **патар-патар**, **шилдир-шилдир**, ки яке ба садон поезд ва дигаре ба садон самолёту баргҳои дарраҳт даҳл доранд, аксаран дар мағҳуми «гулғулаи одамонӣ», «садон қаноти парранда», «садон об» ҳам истеъмол мебинд ва табиист, ки маънии баъдинаи онҳо дар заминан ҳамон маъниава аввали сар задааст. Бино бар он, ба бачаҳо фахмонданияи маъноҳои иловагии калимаҳои тақлидӣ ва нишон додани спабҳои пайдоишӣ афзоиши маъноҳои дуюму сеюми онҳо дар забон ба он бурда мерасонад, ки шогирдон: а) мавзӯи **сермаънӣ** воҳидҳои лугавиро, ки дар боби лексика омуҳта буданд, чуқуртар дарк мекунанд; б) роҳҳои ба амал омадани маъноҳои баъдинаи унсурҳои лексикиро тақроран ба хотир меоранд ва дар зеҳни худ мустаҳкам менамоянд; в) аз асарҳои **бадсӣ** ва аз ҳар гуна порчаҳои назмию насрӣ интихоб намудани калимаҳои сермаънӣ ёд мегиранд; г) минбаъд ба ёфтани дарҷони худ кор фармудани ҳамин гуна калимаҳо вобаста ба ифодаҳои семантикий оdat мекунанд.

Калимаҳои тақлиди овоз аз ҷиҳати таркиби овозӣ ҷолиби диккатанд. Аз рӯи маводи ҷамъшуда маълум мегардад, ки калимаҳои дорои як ҳичо хеле кам буда, аксарияти онҳо таркибан ду-се ва ҳатто аз ин ҳам зиёд ҳичоҳоро дар бар мегиранд. Ин, эҳтимол, аз он сабаб рӯй медиҳад, ки дар забони тоҷӣ калимаҳои тақлидӣ бештар дар шакли тақрор сурат мебинанд ва ҳамин ки калима тақрор ёбад, ҳоҳу ноҳоҳ зарурӣни пайдоиши ҳичоҳои дигар ба миён меояд. Калимаҳои тақлидӣ вобаста ба муносабати овозҳои садоники таркиби худ низ якхела шуда наметавонанд. Дуруст аст, ки дар як қисми онҳо умумияти овозӣ дидо мешавад, вале дар қисми дигар ин ҳодиса истисност. Аз ин рӯ, муаллим метавонад ин гуна мисолҳоро зиёдтар ҷамъ карда, онҳоро вобаста ба умумияту фарқияташон дар асбоби аёни ё таҳтани синф **ба** гурӯҳҳои алоҳида тасниф намояд ва таълими калимаҳои тақлидиро дар асоси ҳамин гурӯҳҳо ба роҳ монад. Масалан, иш тавр:

1). Калимаҳое, ки бо айни як таркиби овозӣ истеъмол мешаванд: **так-так**, **гулдур-гулдур**, **ҷақ-ҷақ**, **гурс-гурс**, **фаш-фаш**, **гуп-гуп**, **шаф-шаф**, **хур-хур** ва ғайра.

2). Қалимаҳое, ки садоноки **а**- и таркибашон дар ҷузъи дуюм ба ӯ табдил меёбад: **дакар-дукур, қалдар-қулдур, тарақтуруқ, какар-кукур, қарс-курс.**

3). Қалимаҳое, ки садоноки **а**- и таркибашон дар ҷузъи дуюм ба и ваз мешавад: **шалдар-шилдир, гаранг-ғиринг, ҳанг-ҳинг, патар-питир, гарч-ғирч.**

4). Қалимаҳое, ки садоноки **о**- и охир онҳо ба **а** мубаддал мегардад. Яъне, қалимаҳое, ки ду шакли талафғуз доранд: **пичиррос—пичиррас, гулдуррос—гулдуррас, чиррос—чиррас** ва файра.

Бо ин роҳ омӯзондани қалимаҳои тақлиди овоз аз он ҷиҳат салоҳ дониста мешавад, ки мактаббачаҳо, аввалан, ҳодисаҳои фонетикиро, муҳтасар бошад ҳам, бори дигар тақрор карда, дар хотир мустаҳкам месозанд, баъдан, усули аз рӯн таркиби овозҳо ба гурӯҳҳо ҷудо кардани қалимаҳоро ёд мегиранд, сеюм, малакаи дурусти лугатфаҳмӣ пайдо мекунанд, ҷорум, қоидаҳои дуруст талафғуз кардану мувофиқи имло навиштани қалимаҳоро аз худ менамоянд, дар охир, ба тафовути қалимаҳои тақлиди овоз аз дигар воҳидҳои лугавӣ сарфаҳм мераванд. Ин муваффақият ҳамон вақт дастрас мегардад, ки муаллим ба шогирдон тарзи бо қалима, аз ҷумла бо қалимаҳои тақлидӣ, кор карданро ёд диҳад. Зоро кор бо қалима, ки барои ташаккули нормаҳои нутки адабии бачаҳо, барои соддаю фаҳмо, фасеҳ ва болиг воқеъ гаштани сухани онҳо омили хубест, яке аз вазифаҳои муҳимми таълими курси забони адабӣ дар мактаб мебошад. Барои он ки дар бобати омӯзиши қалима муаллим ба муваффақияти бештар ноил гардад, мебояд ӯ аллакай аз ибтидои соли таҳсил марҳилаҳои кори ҳудро муайян созад. Ба назари мо, он марҳилаҳо аз инҳо иборатанд: а) фаҳмондани маънои қалима, б) таълими дурусти талафғузи қалима, в) маънидоди имлои қалима, г) ёд додани қоидаҳои дуруст ҳондани қалима дар матн, д) омӯзондани истифодаи бамавриди қалима дар нутқи ҳаттию даҳонӣ мувофиқи нормаи забони адабӣ. Иҷрои ҳамаи ин кор танҳо дар процесси дарс, албатта, аз имкон берун аст. Аз ин рӯ, муаллим метавонад, баъзе аз мавзӯъҳоро ба таври алоҳида дар дарсхои иловагӣ ҳал намояд. Ба ин муносибат, ташкили мунтазами дарсхои иловагӣ, сӯҳбатҳои ҷудогона зимни ин ё он мавзӯъ, ба роҳ мондани кори мустақилонаи ҳонандагон, ки аз талаботи асосии имрӯзai мактабу маориф мебошад, вазифаи аввалиндараван ҳар як муаллим ба ҳисоб меравад.

ТАЪЛИМИ ҚАЛИМАҲОИ НАЗДИКТАЛАФФУЗ

Таркиби лугавии забони адабии тоҷик ниҳоят бой ва гуногунарг аст. Ин гуногунаргӣ, пеш аз ҳама, дар заминан ин-кишофи тадриции ҳуди он — зуҳуроти қалимаю мағҳумҳои подир, иқтибос аз забонҳои дигар, пайдониши маъно ва тобиш-

ҳои иловагии маъно дар воҳидҳои лугавӣ, мунофиқати **семантика** дар баъзе аз онҳо, ба майдони истеъмол омадани **унсурҳои ҳаммаъно** муқобилмаъно, парониму омонимҳо **ва қолабҳои гуногуни мачозӣ** ба назар мерасад. Аз тарафи дигар, **ҳоло** ки процесси ба забони адабӣ гузаштани унсурҳон созгору **шоистаи лаҳҷаҳои маҳаллӣ** босуръат давом дорад ва аз ин **ҳисоб** дар истеъмоли ҳаррӯзан мардум пайдо шудану **ба норма** даромадани вариантҳои гуногуни калимаҳо, мувозаю **ниришлелҳо**, шаклу қолабҳои мувофиқу муносиб бени аз неш **мушоҳида** мешавад, таркиби лугавии забони адабӣ боз ҳам **мукаммал** ва **муқтадир** пурмазмун шуда истодааст. Дар **ҳақиқат**, ҳар қадар ки таркиби лугавию соҳти грамматикии забон бештар такмил ёбад, нуфузу иқтидори он дар зиндагӣ **ба ҳамон** дараҷа зиёд меафзояд ва имконияти нутқи солими ворисони забон хубтар таъмин мегардад.

Дар ҳаҷми ҳамин бисту ду соат муаллим бояд мағҳум ва маънои калима, ҳодисаи сермаънӣ, маънои аслию мачози дар калимаҳо, категорияҳои лексикӣ — синоним, омоним, антоним, унсурҳои маъмул ва номаъмул, воҳидҳои соҳавӣ, шевагӣ, климиҳои аслии тоҷикӣ ва иқтибосӣ, таърихи баромади калимаҳо, унсурҳои кӯҳнаю нав ва гайраро ба шогирдон таълим дихад. Дар қатори ҳамон ин, ба назари мо, омӯзиши калимиҳои наздикталаффуз ҳам аз аҳамият ҳолӣ наҳоҳад буд. Зоро калимиҳои наздикталаффуз як қабати маҳсуси лексикаро ташкил дода, доистани маънои лугавӣ ва дарҷои худ кор **фармуда** тавонистани онҳо аз ҷониби шогирдон як омили **муҳими** лугатдону лугатфаҳм гардидани онҳо ба ҳисоб меравад.

Мутаассифона, дар баъзе китобҳо муаллифон байнин калимиҳои наздикталаффуз ва паронимҳо сарҳад нагузашта, онҳоро омехта маънидод мекунанд¹. Ҳолон ки аз рӯи тафсилоти лугатҳо маълум мешавад, ки парониму калимиҳои наздикталаффуз аз ҳам фарқ мекунанд. Масалан, дар лугати Д. Э. Розенталь, М. А. Теленкова паронимҳо чунин тавзех ёфтанд: «Паронимҳо калимиҳои ҳамрешаанд ва аз ҷиҳати оҳанги талаффуз бо якдигар наздик буда, дар ифодай маъноҳон гуногун меоянд, ё худ қисман бо маъноҳон ҳамдигар мувофиқат мекунанд»². Айнан ҳамин гуна маънидод доир ба паронимҳо дар лугати X. Ҳусейнов ва К. Шукурова низ ба мушоҳидда мерасад³. Аммо зимни мағҳуми «калимиҳои наздикталаффуз» чунин навъи маҳсуси воҳидҳои лугавӣ дар назар дошта мешавад, ки дар талаффуз бо ҳам қаробат дошта бошанд ҳим, аз ҷиҳати баромад, ифодай маъниӣ ва имло ба кулӣ фарқ ме-

¹ Ниг.: Коллектив. Забони ҳозираи тоҷик, 1 (лексика). Душанбе, 1081, саҳ. 26.

² Д. Э. Розенталь, М. А. Теленкова. Словарь — справочник лингвистических терминов. М., 1976, стр. 272.

³ Ниг.: X. Ҳусейнов, К. Шукурова Лугати терминҳои забоншиносӣ. Душанбе, 1983, саҳ. 150.

кунанд ва ии навъи калимаҳо дар забон бештар ба гурӯҳи «парономазия» наздикӣ доранд¹. Мисли мафхум (фаҳмо, аниқ, равшан), — **мавхум** (номаълум, нофаҳмо, тасаввuri хира), **қавл** (аҳд, паймош, ваъда) — **қавм** (авлод, мардуми як маҳал), **эҳтимол** (шояд, мумкин) — **эҳти мом** (саъю кӯшиш, ғамхорӣ) ва амсоли инҳо. Бинобар он, паронимҳо ва калимаҳои наздикталаффузро ҳамчун ду ҳодисаи гуногуни забонӣ ва ду гурӯҳи фарқкунизидаи воҳидҳои луғавӣ дар истеъмол ба ҳисоб гирифтани лозим аст.

Калимаҳои наздикталаффуз дар муомилоту муошиroti одамон хеле фаровонанд. Вале, агар ба таркиби овозии онҳо дар нутқ дикқат кунем, мебинем, ки шакли дурусту мӯътадилий онҳо на ҳамеша риоя карда мешавад. Барои мисол калимаи ба ҳама маълуми **қарин**-ро мегирнем. Калимаи мазкур аз ҷиҳати маъни ба шарҳу эзоҳ эҳтиёҷ надорад, вале таркиби овозии он дар гуфтугӯ ҳамеша дуруст ба эътибор гирифта намешавад. Ҳамин аст, ки дар аксар мавриди **қарин** дар шакли **қалин** ба кор меравад (дугонаи қалин, ҷӯраи қалин ва р.) ва ҳол он ки **қалин** ҳам аз ҷиҳати баромад ва ҳам аз рӯи ифодаи воқеият ба калимаи **қарин** ҳеч умумият надорад. Албатта, ин бесабаб нест ва сабаби асосии он, ба назари мо, аз як тараф, ба саҳви гӯянда — надонистани шакли дурусту маъниои луғавии калимаҳо алоқаманд бошад, аз ҷониби дигар, ба ҳодисаҳои фонетикий — якдигарро иваз кардани ҳамсадоҳои пешизабонии л ва р дар нутқ вобастагӣ дорад.

Ҳодисаи мазкур ҳам дар истеъмоли насли калонсол ва мардуми устоду мактаб надида ва ҳам дар истеъмоли ҷавонуни насли мактабҳон ҳар лаҳза мушоҳида мегардад. Барои он ки ҳар як калима дуруст ва мувофиқи меъёри муқаррарии забони адабӣ талаффуз ёбад, маъниои он бехалал бошад ва хонандагон дар ии бобат ба ғалат роҳ надиҳанд, мебояд муаллим дар рафти таълим чунин чораҳо андешад:

- 1). Моҳияти калимаҳои наздикталаффузро дар забон ба хонандагон ҳаматарафа фаҳмонад.
- 2). Тафовути калимаҳои наздикталаффузро аз калимаҳои паронимий баёни созад.
- 3). Ҷанд калимаи аз ҷиҳати талаффуз наздикро ҳамчун намуна аз асбоби аёнӣ ба бачаҳо шарҳ дидад.
- 4). Матнҳоро ёбад, ки дар онҳо калимаҳои навъи мазкур бештар бошанд ва он матнҳоро бо овози баланд ҳонда, аз бачаҳо талаб кунад, ки калимаҳои даркориро мустақилона ёфта, ба дафтар нависанд.
- 5). Худи шогирдонро ба ёфтани ҳамин қабил калимаҳо аз матнҳои ҳархела раҳнамун сохта, тарзи ба дафтар зикр кардану маъниидод намудани онҳоро ёд дидад.

¹ Оид ба мафхуми истилоҳи «парономазия» ниг.: Д. Э. Розенталь, М. А. Теленкова. Ҳамон ҷо.

6). Ишои корхой хаттиро дар асоси матнхос **ба роҳ монад**, ки дар онҳо калимаҳои наздикталаффуз каму **беш ҳастанд**.

Чунин усули кор аз он ҷиҳат аҳамиятнок аст, ки: а) шогирдон ба моҳияти калимаҳои наздикталаффуз ҳамчун гурӯҳи маҳсуси лексикӣ сарфаҳм мераванд; б) тафовути калимаҳои наздикталаффузро аз пароним, омониму синоним ва дигар гурӯҳҳои лексикӣ-семантикӣ фаҳмида мегиранд; в) ба ҷудо кардану дар шакли луғат маънидод намудани чунин унсурҳои луғавӣ аз матнҳои алоҳида оҳиста-оҳиста одат мекунанд; г) онд ба талаффузу навишти дурусти калимаҳои навъни мазкур дар бачаҳо малака пайдо мегардад; д) қобилияти даррокии шогирдон дар бобати дарки маънии луғавии калимаҳои наздикталаффуз меафзояд.

Калимаҳои наздикталаффуз бештар характеристи гуфтугӯй доранд. Бесабаб нест, ки микдори онҳо дар забони зиндан ҳалқ — дар шеваю лаҳҷаҳои маҳаллӣ хеле бисъёр ва доманан истеъмолашон бассо фароҳ мебошад. Барои намуна ҷанд калимаро аз материали шевай ҷанубӣ аз назар мегузаронем: **хърова** (хӯроба) — **ҳарова** (хароба). Аз инҳо якумий маънии «оби андаки барои нӯшидан аз оби бисъёр таровини ёфтанистода» ва дуюмий мағҳуми «харобу логар»-ро ифода менамоянд. Ба ҳамин монанд, унсурҳои **чака** (мост) — **ҷъка** (чакра, катра), **бизот** (молу матоъ) — **бисот** (гилем, қолин, ҳар чизи густурданий) низ вобаста ба тарзи талаффуз дар шевай мазкур ҳусусияти ҳамоҳангю ҳамовозӣ пайдо мекунанд. Бино бар он, ҳангоми омӯзиши категорияҳои лексикӣ аз лаҳҷаи ҳуди шогирдон гирифтани ҳамин қабил калимаҳо на танҳо аҳамияти амалий, балки аҳамияти маҳсуси назарӣ низ қасб мекунад. Аҳамияти амалий ин усули кор дар он аст, ки минбаъд бачаҳо дар ҳар мавриди мувофиқу муносаб метавонанд ҳудашон унсурҳои зиёди ҳамовозу ҳамоҳангро аз нутқи аҳолии маҳаллӣ интихоб на муда, онҳоро аз рӯи семантикаю таркиби овозҳо ба гурӯҳҳо ҷудо намоянд. Муҳимаш ин ки, бо ин роҳ завки забонфаҳмию забонномӯзии шогирдон бедор мегардад, дар онҳо ҳисси мустақилона фикр кардан ва ондигӣ ин ё он масъалаи забон мустақилона муҳокима рондан ба вучуд меояд.

Калимаҳои наздикталаффуз дар забони тоҷикӣ роҳҳои ҷуногуни пайдоиш доранд, ки ба назари мо, маъмултаринашон инҳо мебошанд:

1). Иваз шудани ҷои овозҳо: қалб—қабл, маҳрум — марҳум, фарқ — факр, кашф — кафш, маҳрам — марҳам.

2). Илова шудани овозҳои алоҳида: рад — разд, тааммул — таҳаммул, мараз — маъраз.

3). Як садонокро иваз кардани садоноки дигар: сурат—сират, аморат—иморат, оҳан—оҳун (гор, нақб).

4). Бар ивази як ҳамсадо омадани дигар ҳамсадо: аҳгар—

ахтар, аник — амик, манзур — маъзур, ифода — ирода, эхсон — эҳзон, марҳам — малҳам.

Омӯхтани роҳҳои зуҳуроти калимаҳои тарзи талаффузашон наздик аз он ҷиҳат салоҳ дониста мешавад, ки ба ин восита шогирдон минбаъд: а) маънои луғавии онҳоро бо ҳам омехта намекунанд; б) талаффузи дурусти калимаҳоро ёд мегиранд; в) дар заминай иваз шудани ҷои овозҳо, якдигарро иваз кардани садоноку ҳамсадоҳо пайдо гардидани маъноҳои нав ва тобишҳои иловагии маъноро мефаҳманд; г) захирай луғавии ҳудро бой месозанд ва кӯшиш мекунанд, ки ҳар як калимаро дар ҷои ҳуд ба кор баранд ва **малҳам**-ро **марҳам**-у **тағсир**-ро **тасвир** нағӯянд. Ҳамаи ин ба тез шудани зеҳни талабаҳо, афзудани қобилияти луғатфаҳмию луғатдонии онҳо мусондат ҳоҳад кард, ки мурод аз омӯзиши боби лексика низ, пеш аз ҳама, такозои ҳамин масъалаи муҳими забон аст.

Калимаҳон наздикталаффуз аз ҷиҳати баромад ва муносибати ҳуд ба забонҳо ҳам якхела нестанд. Аз рӯи он маводе, ки мо дар даст дорем, ба хулосае омадан мумкин аст, ки онҳо ҳам аз ҳисоби унсурҳои ҳоси тоҷикӣ (эронӣ) ва ҳам аз воҳидҳои иқтибосӣ силсила баста метавонанд:

- 1). Аз калимаҳон аслии тоҷикӣ: ахгар—ахтар, оҳан—оҳун.
- 2). Аз калимаҳон иқтибосӣ (арабӣ): қалб — қабл, фарқ — фақр, эҳсон — эҳзон.
- 3). Аз калимаҳон иқтибосию тоҷикӣ: кафш (тоҷикӣ)---кашф (арабӣ).

Аз таснифоти муҳтасари боло бармеояд, ки дар забони адабии ҳозираи тоҷик аз ҳама зиёд калимаҳон иқтибосии арабӣ дар талаффуз бо якдигар наздику ҳамовоз мешаванд. Ин ҳодиса, эҳтимол, ба ҳусусиятҳои флексивии ҳуди забони арабӣ алоқаманд аст, ки тағсили ҳаматарафаи он аз доирон кори меберун мебошад.

Нишон додани таркиби калимаҳон наздикталаффуз, фахмондани муносибати забонии онҳо ба шогирдон имконият мебиҷад, ки аз як тараф, ба робитай таърихии забони тоҷикӣ бо дигар забонҳои дуру наздик ошно гарданд, аз тарафи дигар, ба моҳияти унсурҳои иқтибосию зарурияти иқтибосшавӣ аз як забон ба забони дигар сарфаҳм раванд. Ҳамчунин қоидан аз матнҳои яклухт ё ҳуд порчаҳои алоҳидай бадей ёфта гирифтани калимаҳон арабиро аз ҳуд намуда, ба ин восита як қатор мавзӯъҳои пештар омӯхтai боби лексикаро тақороран ба хотир меоранд ва дар зеҳни ҳуд мустаҳкам месозанд.

Ҳодисаи дигаре, ки дар воҳидҳои луғавии наздикталаффуз ба мушоҳида мерасад, аз ҷиҳати миқдори ҳиҷоҳо мувофиқат кардани онҳост. Масалан, агар муодили аввал чор-панҷ, ё ҳуд аз ин кам ё зиёд ҳиҷоҳо дошта бошад, муодили дуюми он низ ҳатман ҳамин қадар ҳиҷоро дар бар мегирад. Илова бар ин, агар ба адади овозҳо (садоноку ҳамсадоҳо)-и таркиби калимаҳон мазкур назар созем, мебинем, ки истисно аз баъ-

зеи онҳо, аксаран (хар ду муодил) дар заминан як түрүүн миңдоран муайяни овоою ташаккул ёфтаанд. Махз тавассути ҳамин имкониятдо ин навъни калимахо аз дигар гуруххон луғавий фарқ мекунанд.

Аз ин рүү, баён намудани хусусиятхон фонетикини **вохидхон** луғавии тарзи талаффузашон наздик ба он мебарад, ки **бача-хо:** а) мохиятан тафовуты овоздо — садоноку ҳамсадохоро чукортар фарқ мекардагый мешаванд; б) қондан ҳицо на ахаминти ҳицохоро дар нутки хаттию шифохй як бори дигар **ба хотир** меоранд; в) навъхон ҳицоро дар забон аниктар мөфихман; г) мавкеи садонокхоро дар ташаккули ҳицохо ҳаматирафа муайян менамоянд; д) ба ходисаҳои фонетикий **бештар** шинос мегардан.

Чи тавре ки аз тафсилоти мухтасари боло маълум мешавад, таълими калимахон наздикталлаffuz дар забон на танҳо барои аз худ намудани масъалаҳои мухталифи боби лексики, инчунин барои амиқу ҳарҷониба аз бар кардани бисъёр мавзӯъхон оиди фасли фонетика низ кумак мерасонад. Бино бар он, ҳатто дар дарсхои иловагай ё мавридхони мувофиқ зимни омӯзиши ин ё он мавзӯъ ёфттану алокамандона таҳлил намудани калимахон навъни мазкур, дар асоси ҳамин хели **вохидхон** луғавий ташкил кардани бозиҳои грамматикий аз ахамият холиқ нест. Дар варақаи девории мактаб зери сарлавхай «Шаклу маънни калимахо» дарч кардани **қарин — қалин, тафсир — тафсил, мафхум — мавхум, ошиқ — ошуқ, аниқ — амиқ** барии калимахо, дар махфили фаний оиди ҳамин мавзӯъ ташкил намудани чанд баромад аз ҷониби хонандагон, ба роҳ мондани саволу ҷавоб байни бачаҳо низ танҳо ба фойдаи кор асту бас. Чунки бо ин роҳ ҳам ҳисси кунҷковии хонандагон доир **ба масъалаҳои забон** меафзояд ва ҳам қобилияти мустақил фикр кардан ақида рондани онҳо инкишоф мейбад.

ЧАНД МУЛОҲИЗА ОИД **БА ИНҚИШОФИ** **НУТҚИ ШОГИРД**

Маданияти нутқ як ҷузъи чудонопазири маданияти умумии инсон аст. Ҳастии кас, хислатхон волою манфури одамий маҳз дар сухан таҷассум мейбанд. Дарвоқеъ, ботини ҳар як шахсро аз тарзи гуфтор ва муносибату муошибати ў бо атрофиён қиёс кардан корест на чандон мушкил. Ҳамаи ин ҳақиқати воқеӣ такозо мекунад, ки ғамхорӣ нисбат ба нутқи шеввою мавзун ва мантиқан ғанию солими шогирд яке аз самтҳои асосии фаъолияти устодони ҳар як таълимгоҳ қарор гирад.

Саволе ба миён меояд, ки талаба дар мактаб бояд қадом шакли забони миллиро омӯзанд, то ин ки маҳорати сухандонику ғановати нутқи ў таъмин гардад? Ин чо як ҷавоб аст: шакли

адабии забони миллиро. Аммо бисъёр хонандагоне, ки бори нахуст ба мактаб меоянд, ҳанӯз ба нормаҳои муқаррарии забони адабӣ одат накардаанд ва ба онҳо чандон балад ҳам нестанд. Ҳатто талабагоне низ вомехӯранд, ки ба моҳияти аксар элементҳои забони адабӣ дуруст сарфаҳм намераванд. Модоме ки вазъият чунин аст, дар ибтидо як ҳолате ба амал ҳоҳад омад, ки таълими забони адабӣ дар шароити қариб «дузабонӣ» (забони адабию лаҳҷа) давом мейёбад.

Таҷриба нишон медиҳад, ки хонанда — намояндаи ҳар як лаҳҷа баъд аз ба мактаб рафтани, ҳарчанд ки дар он ҷо забони адабӣ меомӯзад, як муддати мадид дар баробари забони адабӣ лаҳҷаи ҳудро низ ҳамчун омили гуфтугӯ истифода мекунад. Ин ҳодиса аз он сабаб воқеъ мегардад, ки хонандагон дар онла — бо падару модар ва дигар атрофиён бо лаҳҷа ва дар мактаб — бо устодон тавассути забони адабӣ сухан мекунанд. Ҳамин рӯйдоди ҳамешаҳӣ водор месозад, ки муаллим дар ҳар як шароити нутқи аз ин ё он шакли забони миллӣ истифода камудани шогирдони ҳуд оғоҳӣ дошта бошад. Агар устоди мактаб ҳамин масъаларо қатъи назар созад ва забони хонаидаро танҳо дар мактаб — дар рафти дарс зери назорат гирад, онгоҳ барои рафъи камбудии нутқи бачаҳо имконияти мусоид ба даст оварда наметавонад.

Дар яке аз мактабҳои ноҳияи Комсомолобод будем. Мушоҳида кардем, ки унсурҳои лугавии дарьё, баромадан, осмон, юнучка ва ба ин монанд боз бисъёр калимаҳо дар нутқи шогирдон берун аз дарс дар шакли **дайро**, бурмадан, осмун, рӯшиқа ба кор мераванд, vale дар дарс ин ҳодиса мушоҳида нашуд ва агар мушоҳида шуда бошад ҳам, хеле кам. Ин нишон медиҳад, ки шогирдони мактаби мазкур забони адабиро танҳо дар муҳити таълимгоҳ — дар дарс истифода мекунанду бас ва ҳамин ки аз доираи мактаб берун раванд, дар хона, дар байни рафиқон ва аҳолии дех ягона воситаи баёни онҳо лаҳҷа аст. Барои ҳамин ҳам дар нутқи толибимони ин гуна мактабҳо дар давраҳои аввали таҳсил як навъ оmezishi элементҳои гуногуни забон — элементҳои забони адабию лаҳҷаҳои маҳаллӣ ба амал меояд, ки он тарзи гуфторро ғализу гӯшҳарош месозад. Вале баъдтар — танҳо дар зинаҳои нисбатан болотари камолот онҳо имкон мейёбанд, ки нутқи ҳудро идора кунанд ва аз унсурҳои лаҳҷаю забони адабӣ дониста истифода баранд, ки дар он сурат дар баёни фикр яке ба дигаре ҳалал расонда наметавонад.

Сабаби мустаҳкаму устувор ва бардавом будани воҳидҳои лаҳҷавӣ дар нутқ дар ҳама зинаҳои инкишофи ҳаётӣ инсон ба ҳеч кас пушида нест. Ба таври дигар, лаҳҷаи мавзеи зист барои ҳар як фарди ҷомеа аввалин забонест, ки онро аз модар меомӯзад ва тавассути он як умр мубодилаи афкор мекунад. Вале барои омӯзгор факат донистани он далел, ки истифодаи маводи лаҳҷавӣ дар нутқ ба хонандагон дар бобати фавран

ва ба пуррагӣ аз худ намудани нормаҳои талафғузи забони адабӣ имконият намедиҳад, ё умуман то як дараҷа фаҳмида ни қонуну қондаҳои забони адабиро душвор мегардонад, ки фоя нест, балки инро ҳам бояд ба назар гирифт; ки таъсири манғии лаҳҷаҳои маҳаллӣ дар рафти таҳсил низ ба хонандагон хеле зиёд ҳоҳад буд. Ин то як сабаб аст: лаҳҷаҳои маҳаллӣ, пеш аз ҳама, дар тарзи талафғуз — саводи орфоэпии **бачаҳо** чукур решаш медавонад ва модоме ки гуфтугуи онҳо мутобиқ ба нормаҳои талафғузи лаҳҷа ҷаравӣ мегирад, табиист, ки ин ҳодиса ба нутқи ҳаттии онҳо беасар намемонад.

Чунонки маълум аст, ҳат бояд ба принципҳои грамматика ва орфоэпия узван алоқаманд бошад, валие борҳо ҳаёт исбот кардааст, ки на ҳамеша тарзи навишти як қисм одамон ба талафғузи онҳо мувофиқат карда метавонад. Бино бар он, бояд эътироф намуд, ки ҳангоми таълимӣ қондаҳои имло ҷиддӣ ва системанок гузарондани дарс оид ба орфоэпия дар мактаб аҳамияти бисёр дорад. Академик Л. В. Шерба ба ши масъала ишора карда, ҷунин гуфта буд: «Барои он ки масъалаи орфография дуруст ҳал шавад, дар навбати аввал, масъалаи орфоэпияро ҳал бояд кард»¹. Дар ҳақиқат, ҳамин ҳел аст, ҷунки барои дуруст ва аз рӯи қонда навиштани як микдор қалимаҳо, аз қабили **об**, **амма**, **нӯҳ** меъёри асосӣ танҳо тарзи талафғузи онҳост. Зоро дар навишт, қабл аз ҳама, ба таркиби овозии қалимаҳо такъя карда мешавад. Ин қондан маъмул ҳамон вакт қурб пайдо мекунад, ки агар барои қиёс нутқи адабӣ дар назар дошта шуда бошад. Ҷунки шакли лаҳҷавии воҳидҳои мазкур (ов, амба, нӯҳ) барои имло меъёр шуда на метавонад, балки баръакс ана ҳамин тарзи лаҳҷавии талафғуз боиси сар задани як қатор ғалатҳо дар корҳои ҳаттии хонандагон мегардад.

Бино бар он, орфографияю орфоэпия дар таълим хилоғи якдигар нестанд, балки онҳо ду шоҳаи тавъаму бо ҳам пайванди як бахши тадрисот — забони адабӣ мебошанд. Бо вуҷуди ин, бисъёр муаллимон дар сари он ақидаи ғалатанд, ки машқҳои орфоэпӣ гӯё на танҳо аҳамият надоранд, балки баръакс дар омӯзиши қондаҳои имло ҳалал мерасонанд. Натиҷаи ҳамин гуна мулоҳизоти бечост, ки хонандагони мо алҳол дар бобати талафғузи овозҳо, ҳарфҳо, ҳатто қалимаю ибораҳо маҳкорати кофӣ надоранд. Валие муаллимон ҳудро дар ин рӯйдоди ноҷоя, ки он самараи пасти усули таълимӣ имлоро дар муҳити лаҳҷа нишон медиҳад, ҷавобгар намеҳисобанд. Барои он ки ҷунин ҳодисаи ноҳуш рӯй надиҳад ва усули тартиб додани плани кор оид ба он системаи дарсҳое, ки бахшида ба таълимӣ имло соҳта мешаванд, таҳриф нағардад, дастанвал талафғузи адабии забони тоҷикиро ҳамчун меъёри муқаррарӣ

¹ Л. В. Шерба. Транскрипция иностранных слов и собственных имен и фамилий.— Труды комиссии по русскому языку, т. I. М., 1931, стр. 189.

ба назар гирифтан лозим аст. Зеро дар омӯзиши нормаҳои талаффузу навишт ба шогирдон таълими якҷояю баробари онҳо дар муҳити лаҳча ниҳоят муҳим буда, натиҷаи хуб ҳам дода метавонад.

Тафтишу таҳлили ғалатҳои лаҳчавӣ собит месозанд, ки заҳираи луғавии шогирдони мактаб аз ҳисоби унсурҳои забони адабӣ — хосса унсурҳое, ки муродифоти лаҳчавии худро иваз карда тавонанд, чандон бой нест. Ана ҳамин «харобӣ» ҳатто имкон медиҳад, ки бачаҳо ба масъалаи фуруғузории ин ё он калимаи нодаркори лаҳча (лаҳчай худ) ва ба ҷон он қабули ин ё он воҳиди сараю умдаи забони адабӣ дар нутқи сарфаҳм раванд. Аз ин рӯ, воҷиб аст, ки устодону роҳбарони мактаб барои хонандагон имконияти омӯзиши муқоисавии нормаҳои забони адабию лаҳчахои маҳаллиро таъмин созанд, то ин ки талабагон бо ин роҳ дониши худро оид ба масъалаҳои забон хеле васеъ карда, афзалияти забони адабиро дар зиндагӣ нисбат ба лаҳча фаҳманд ва дар нутқи шифоҳиву ҳаттӣ диалектизмҳоро оқилона бо муродифҳои маъмули адабӣ иваз намоянд. Чунки дониши фароҳу умумии хонанда доир ба масонли мухталифи забон, аз ҷумла сарфаҳм рафтани ў ба хусусиятҳои характерноки доҳили ҳар як лаҳча, дар бисъёр маврид на фақат барои донистани ноқисиҳои нутқи шифоҳӣ, балки барои дарки норасою ғалатҳои имловии худ низ кӯмак мерасонад. Бехуда нест, ки қарib ҳамеша мактабиён галати корҳои ҳаттиашонро ба тарзи талаффуз вобаста медонанд. Чунин маънидод аз тарафи бачаҳо як навъ пешравист, зеро ин нишон медиҳад, ки савияи дониши онҳо дар бобати фаҳмидани фарқи байнӣ нормаҳои забони адабию лаҳчахои маҳаллӣ хеле инкишоҳӣ ёфтааст.

Таълими имло раванди қиёсан бардавом ва барои бачаҳо марҳилаи нисбатан мураккаб ҳисоб меёбад. Аз ин ҷиҳат, ҳоҳноҳо ҷунин савол ба миён меояд: Магар дуруст нест, ки пеш аз омӯзиши нормаҳои талаффузи забони адабӣ ва катъи назар аз он ки шогирдон аз таъсири лаҳча озод шудаанд, ё не, аввал ба онҳо қоидаҳои имло таълим дода шавад? Ҷавоби ин савол ҷунин аст: Истисно аз он ки дар бисъёр маврид қобилияти азҳудкуни хонандаҳо дар бобати тарзи талаффузи ҷозибу ҷолиб нисбат ба малакаи дурустнависӣ дар онҳо суст инкишоҳӣ меёбад, таълими нутқи даҳонӣ ва имло бояд дар як вакт оғоз ёфта, баробар давом кунад. Ин ду омили аз ҳам ҷудонопазиранд, ки якеро бе дигаре ба ифоқа овардан амалест бас душвор.

Ҳангоми таълими қоидаҳои имло лозим меояд, ки муаллим тоҳо нормаҳои навиштро бо шакли талаффузи лаҳчай худи шогирдон муқоиса намояд, дар мавриди дигар, мувофиқат кардан ё накардан имлои калимаю овозҳои ҷудогонаро бо тарзи талаффуз — ҳам талаффузи лаҳчавӣ ва ҳам забони адабӣ ба бачаҳо бо аёният нишон дижад. Ин усули кор дар баланд

шуддани сатхи дониши умумии мактабиён таъсири мусбат месрасонад ва дар баробари саводи имло, саводи орфоэпии онҳо низ боло бардошта мешавад.

Машқҳо доир ба талаффузи калимаю овозҳои алоҳида дар муҳити лаҳча, ки дар онҳо, аз як тараф, муносибати системаи овозии забони адабию лаҳҷаҳои маҳаллӣ, аз тарафи дигар, системаи овозии лаҳҷаҳо бо нормаҳои маъмули имло ва дар охир, муносибат байни қондаҳои талаффузи забони адабию имкониятҳои навишт ба ҳисоб гирифта мешавад, дар роҳи ҷорӣ намуддани усулҳои гуногуни таълими имло дар мактаб аҳамият пайдо мекунад. Моҳияти роҳу усули таълими имло дар шароити лаҳча низ дар он зоҳир мегардад, ки ҳаман он аз рӯи тадбирҳои амалӣ ва мақсади муайян истифода карда шавад.

Чунонки Маълум аст, аз рӯи принцип талабот нисбат ба нутқи устоду шогирд дар бобати талаффузи овозҳои нутқ ва калимаю таркибҳои алоҳида гуногун шуда наметавонад. Яъне, ҳар ду ҳам бояд нормаҳои муқаррарии забони адабиро мувоғики талаби савтиёт ва сарфу наҳви забони модарӣ донанд. Лекин аз он ҷиҳат ки яке таълим медиҳаду дигаре таълим мегирад, ҷавобгарии онҳо дар бобати риояи қонунҳои нутқи ҳаттию шифоҳӣ як хел нест. Дар ин ҷабҳа масъулияти омӯзгор, албатта, зиёд аст. Аз ин рӯ, дар нутқи ў, ки бояд ҳамеша намунаи ибрати шогирд бошад, истифодаи воҳидҳои нодаркори лаҳҷавӣ ҷоиз нест. Вагарна ташкили ҳар гуна усули хуби таълим, ки тавассути он ислоҳи галатҳои лаҳҷавии нутқи ҳаттию шифоҳии шогирдон имконпазир бошад, аз имкон дур мегардад.

Омӯхтану аз ҳуд кардани тарзи талаффузи адабии овозҳои нутқ ва калимаҳои алоҳида барои ҳонандагоне, ки аз ҳурдӣ ба қондаҳои савтиёт ва сарфу наҳви ин ё он лаҳча одат кардаанд, нисбатан мураккаб мебошад. Баръакси ин, бачаҳое, ки дар муҳити забони адабӣ камол мейбанд, дар ин бобат ҷаидон душворӣ намекашанд. Аз ин рӯ, ҳар қадар ки лаҳҷа аз лиҳози фонетикаю грамматика аз забони адабӣ зиёд тафовут дошта бошад, ҳангоми омӯхтани шаклҳои талаффузи адабии калимаҳо шогирдон ба ҳамон дараҷа зиёд ба мушкилот дучор меоянд.

Забони тоҷикӣ ниҳоят серлаҳҷа аст. Дар байни онҳо ҳамин гуна лаҳҷаҳои ҳастанд, ки аз ҷиҳати таркиби овозӣ бо забони адабӣ қаробати наздиқ доранд. Ҳамчунин, баръакс лаҳҷаҳои низ мавҷуданд, ки бо ҳусусиятҳои фонетикии ҳуд аз забони адабӣ як андоза фарқ мекунанд. Ин фарқият дар мавҷуд пайдани ин ё он овози забони адабӣ дар лаҳҷа, ё ҳуд сифтии ҳарактери дигар пайдо кардани овозҳои алоҳида дар нутқи лаҳҷавӣ зоҳир мегардад. Масалан, дар лаҳҷаҳои ҷаиҷӯйи споноки ў истеъмол намеёбад ва дар ҳар гуна вазъияти фонетикий овози у онро иваз мекунад. Ба ин монанд, дар лиҳҷаҳои

мазкур овози махсуси пасизабонии ғайрилабӣ -ъ чоӣ дорад, ки он дар заминан қӯтоҳ талаффуз шудани овози у пайдо шуда, чанд садонокро (у, а, и, ў о) бадал месозад. Ҳамаи ин ҳуҳу ноҳоҳ ба нутқи хонандагон таъсири муайян мегузорад. Зеро истеъмол нашудани ин ё он овози забони адабӣ дар лаҳҷа, ё варианти дигар пайдо кардани он, боиси сар задани галатҳои дагали орфоэлӣ ва дар заминан онҳо ҳатоҳои гуногуни имловӣ мегардад. Нест кардани ҳамин камбудиҳо ва ба нормаҳои талаффузи забони адабӣ мутобиқ гардондани нутқи шогирдон корест басо мураккабу заҳматталаб. Инак, яке аз омилиҳои асосни таълими дурусти имло ва мувофиқи қонда равону бегалат соҳтани нутқи шифоҳии бачаҳо дар муҳити лаҳҷа аз нахустин иқдоми онҳо ба мактаб муносиби завқ ва пайдар асоси талабу дарҳости программаи таълим ба роҳ мондани дарси забони адабии тоҷик мебошад.

Аз худ намудани нормаҳои талаффузи адабии қалимаҳо ва аз истеъмоли шогирдон таңг карда баровардани диалектизмҳо асосан ду роҳ дорад:

1). Тақлиди бевоситаи хонандагон ба нутқи атрофиён.

2). Оқилона аз худ кардани қондаҳои талаффузи забони адабӣ аз тарафи худи шогирдон.

Роҳи якум ҳамон вакт бобарор буда метавонад, ки агар талаба дар бобати дарку фахми масонли умдаи забон дар маҷмӯъ зеҳни гиро ва қобилияти фавқулодда тавоно дошта бошад ва нутқи мусоҳиб барои ӯ намунаи ибрат шуда тавонад. Дар ҷунин маврид қабули нормаҳои забони адабӣ аз ҷониби хонанда бе ҳеч як душворӣ сурат ҳоҳад гирифт ва аз дигар тараф, қобилияти забондонию забонфаҳмии ӯ торафт ташаккул ёфта, умуман меъёри дурусти талаффузи қалимаю овозҳоро минбаъд ба осонӣ мефаҳмад.

Бехуда намегӯянд, ки «нутқ сирояткунанда аст», аз ин рӯ, забонро намеомӯзанд, балки аз худ мекунанд. Ин ҳикмат то як дараҷа дуруст аст. Махсусан, агар давраҳои аввали ҳаёти қӯдакро ба ҳисоб гирем, маълум мегардад, ки дар ҳақиқат, вай гапро дар натиҷаи тақлид ба дигарон ёд мегирад. Зеро забон зуҳороти биологӣ нест, ки дар қӯдак ҳамчун инстингти авлодӣ ба вучуд ояд, балки ҳодисаи социалист, ки дар ҷамъият зуҳур мейбад. Аз ин рӯ, агар мардуми атроф бо забони адабӣ сухан кунанд, ҳоҳ-ноҳоҳ қӯдак ҳам бо ҳамон шакли забони миллӣ сухан оғоз мекунад, вале агар дар муҳити зисг лаҳҷа ҳукумрон бошад, табиист, ки нутқи бача низ аз ҳамин манбаъ об меҳӯрад. Илова бар ин, «Нутқи фаъоли адабӣ,— мегӯяд П. П. Блонский,— асосан бо роҳи тақлид ва тақрор аз худ мешавад»¹. Бино бар он, дар рафти камолоти нутқ барои қӯдак тақлид на танҳо муҳим, балки ҳамоно аз ҳаёти ӯ ҷудо-

¹ П. П. Блонский. Избранные психологические произведения. М., 1964, стр. 384.

нодазир бояд бошад. Вале дар ин маврид ду ходисаро **аз ҳам** фарқ мебояд кард: Яке — тақлид, дигаре — анъана. Тақлид **ва** анъана, дар ҳақиқат, ду ходисай аз ҳам чудо мебошанд. Тақлид тақрори ҳар чизи шунида — овоз, калима, таркиб **ва гайра** аст. Масалан, агар муаллим калимаҳои қарин **ва гунчишк-ро**, ки дар шева (шевай чанубӣ) дар шакли қалин **ва гъндъшк ба** кор мераванд **ва хонандагон ба талаффузи лаҳҷавии онҳо** қайҳо одатианд, дар сурати истифода кунад, бачаҳо ҳоҳ-ноҳоҳ ба ў пайравӣ ҳоҳанд кард. Зеро нутки устод барои шогирд меъёри ибрату намунаи пайравист. Аммо дар ҳамин зинаи камолот алҳол хонандагон мустақилона (бе пайравию **тақлид** ба дигарон) аз ўҳдаи ба шакли адабӣ бадал намудани шакли лаҳҷавии калимаҳо намебароянд. Бино бар он, зарурияти ба роҳ мондани машқҳои пай дар пай пеш меояд. Ин усули кор имкон медиҳад, ки бачаҳо доир ба характер ва нормаҳои таълаффузи адабии калимаҳо як тасаввуроти амиқ пайдо кунанд. Пас аз ин дар шогирдон одати дигар — имконияти бо сурати асл (қарин, гунчишк) кор фармудани қалин, гъндъшк барин воҳидҳои лугавӣ ба вучуд меояд. Ана ҳамин дараҷаи **нисбатан** баланди зуҳуроти малакаи мактабиён оид ба талаффузи калимаҳо дар шакли гайрилаҳҷавии онҳо мебошад, ки ин амали нек минбаъд аз рӯи анъана давом мекунад. Ҳамин тавр, агар тақлид тақрори гайри шууронаи ҳар як ходисай шунида бошад, анъана ин маҳсулни дарку фаҳми шууронаи ходисаю ვიკეახოи олами зиндагист.

Вобаста ба шароит ва имконоти иҷтимоию фарҳангии ҷо-
меа бачаҳо ба ду гурӯҳ чудо мешаванд: а) бачаҳое, ки дар муҳити лаҳҷа ба воя мерасанд, б) бачаҳое, ки дар муҳити забони адабӣ камол меёбанд. Ҳар ду гурӯҳ ҳам дар зинаҳои аввали ташаккули нутки худ раванди ниҳоят мураккабро **аз** сар мегузаронанд. Ин раванд дар бачае, ки дар шароити лаҳҷа тарбия меёбад, боз ҳам душвортар сурат мегирад. Душворӣ аз он ба миён меояд, ки нутки бача дар алоқаи муҳити иҷтимоӣ, ки ў маҳз дар ҳамин муҳит зиндагӣ мекунад, шакл мегирад ва дар натиҷа забони мардуми тагҷо — лаҳҷаи маҳалро **аз** худ менамояд. Инак, пас аз чанде ҳамин бача ба мактаб мераవад. Акунун дар мактаб дар як фосилаи нисбатан **кӯтоҳ** бояд боз ҳамон вазъияти мураккабро аз сар гузаронад **ва** ин маротиб ҳодисай мазкур зимни омӯзиши забони адабӣ **рӯй** медиҳад. Чунки нутки шогирд аллакай бар асари лаҳҷа **қолаб** ёфтааст ва маводи лаҳҷа барои ў нисбат ба маводи забони адабӣ наздиқтару ошнотар менамояд. Дар ҳамин давраи **рушди** ақл ду шакли забонӣ миллӣ — забони адабию лаҳҷаи **маҳал** дар тафаккури хонанда бо ҳам бармехӯранд.

Одатан, таъсири нутки атрофиён ба нутки бачаҳо пас **аз би** мактаб рафтани онҳо низ давом мекунад. Аз ин рӯ, қобилияти муқаллидии шогирд дар муҳити мактаб **низ** бояд истифода **карда** шавад. Чунки бачаҳо, бешубҳа, бо роҳи **тақлид метавонанд**.

зиёттар омӯзанд ва ба ин восита ба умки масъалаҳои муфид бештар фурӯ раванд. Махсусан ашхоси хушзехну хушфаҳм, ки кувван хуби шунавою даррокӣ доранд, аз доираи лаҳҷай/худ дур монанд (агар аллакай камол ёфта бошанд ҳам) низ, каму беш ба мухити нав — хоҳ лаҳҷай дигар бошад ва хоҳ забонӣ адабӣ, дарҳол мутобиқ мегарданд.

Вокеан, колектив қувваест бас бузург ва имкон дорад, ки бо андак қӯшишот муҳассилиро ба шуурона омӯхтани нормаҳои умдаи забони адабӣ ҳидоят кунад. Факат дар ин роҳ майли комилу саҳми босазо мебояд. Дар ҳақиқат, агар ҳама саҳим бошад, мебинед, ки шогӯрдон шакли адабии талафғузу наишти үнсурҳои забонро рафта-рафта дар як давраи муайяни таълим баосонӣ аз худ менамоянд. Барои ин, кабл аз ҳама, зарурати тарбия ва қавии устувор соҳтани малакаи бачаҳо пеш меояд, ки ин, албатта, бе заҳмату мушкилоте чанд муяс-сар наҳоҳад шуд. Яке аз ҳамин мушкилотото ҳодисаи аз лаҳҷа ба забони адабӣ гузаштани шогирдон мебошад, ки ин раванди ниҳоят мураккаб аст ва бисъёر оҳиста давом мейбад. Дигар ин ки, тазаҳуроти ҳодисаи мазкур давра ба давра сурат мегирад ва ҳар як давра, катъи назар аз шароитҳои яҳхела, аз рӯи мӯҳлати интиҳои суръати иҷро аз ҳам фарқ доранд. Ин фарқият ба характери ва дараҷаи устувории диалектизмҳо, ки хонандагон мебояд аз онҳо ҳалос шаванд, ҳамчунин ба собиқи тайсрии худи мактабиён дар бобати аз бар кардани муродифоти мувофиқу муносиби адабии диалектизмҳо алоқаманд мебошад. Инак, он давраҳо:

Давраи 1. Хонанда, дар ҳақиқат, эътироф мекунад, ки барои ифодай факту ракам, ҳодисаю воеан ва ашъёи гуногуни мухити зист, ғайр аз калимаҳои ба ў маълуму матбуғ (воҳидҳои лаҳҷавӣ), боз воситаи дигари забонӣ низ вучуд дорад. Чунки дар марҳилаҳои аввали таҳсил дар мактаб талаба аллакай ба фактҳои барояни нави забонӣ рӯ ба рӯ меояд ва ин имкон медиҳад фаҳмад, ки нутқаш (ҳарчанд ки аз хурдӣ бо он одат кардааст) аз нутқами назари талаботи мактабу забони адабӣ сайқалъёфта нест, ҳатто қобили қабули ҳамагон шуда наметавонад.

Давраи 2. Мактаббача оҳиста-оҳиста барои худ далелҳои нав (овозҳо, калимаю ибораҳо, таркибу ҷумлаҳо) пайдо мекунад, ба муносибати байни маъноҳои калимаҳои гуногун, ки аз хурдӣ бо онҳо ошност ва ҳам калимаҳое, ки дар давраи таҳсил ёд мегирад, сарфаҳм меравад. Ин муносибат метавонад гуногун бошад: муносибати яҳхелаю якранг, ё муқобилу муҳолиф. Ҳол он ки дараҷаи монандии воҳидҳо, дар навбати худ, боз ҳархела аст.

Давраи 3. Дар хотироти хонанда зимни муқобила бо вариантҳои лаҳҷавӣ үнсурҳои нодири забони адабӣ (лек-семаҳои алоҳида, шаклҳои грамматикӣ, қолабҳои калимасозӣ ва д.) ҷамъ шудан мегиранд.

Давраи 4. Дар фаҳми бачаҳо байни мафхумҳои наву қӯҳна рақобат пайдо ҳоҳад шуд. Вале ин ҳодиса дар зинаҳои гуногуни ҳаёти онҳо як хел ҷорӣ намегардад. Дар ибтидо калимаю мафхумҳои нав оҳиста-оҳиста дар зехни шогирдон ҷой гирифта, торафт мавкеи унсурҳои қӯҳнаро танг мекунанд, аммо сифати истеъмоли элементҳои нав, эҳтимол, дар давраҳои муҳталиф якхела набошад (истифодай баъзе аз онҳо осон аст, қисми дигар зуд аз худ мешаванд, дар қабули як гурӯҳ таъхир ба миён меояд ва ғ.).

Давраи 5. Давраи нисбатан пурра аз худ шудани воҳидҳои забони адабӣ ҳисоб меёбад. Дар ин давра марҳалан дар зехни хонандагон ҷойгир шудани элементҳои забони адабӣ бартамом ба охир мерасад. Акунун зиини камолот оғоз меёбад, ки шогирд метавонад дар ҳар гуна вазъияти нутқ бе истифодай воҳидҳои лаҳчавӣ сухан кунад.

Дар муҳити лаҳҷа зарур аст, ки муаллим ду ҳодисаи ниҳоят муҳимро ба эътибор гирад: 1). Навъҳои гуногуни диалектизмҳо ва устувории онҳо дар нутқи шогирдон; 2). Қобилияти ҳар як хонанда дар роҳи ҳалосӣ аз истеъмоли диалектизмҳо.

Ҳодисоти мазкур дар заминан як қатор фактҳои субъективӣ (хусуситҳои фардии ин ё он хонанда, ё як гурӯҳи хонандагон — имконияти даркнамой, қабули хотирот, одат)-ю объективӣ зуқур мекунанд, ки маъмултаринашон инҳоанд:

а). Дараҷаи истеъмоли ин ё он маводи забон дар лаҳҷа **ва** аз ҷумла истифодай он дар нутқи шогирдон.

б). Фосилаи вакте ки хонандагон унсурҳои алоҳидаи лаҳчавиро дар нутқи худ ба кор мебаранд.

в). Муҳити нутқ, ки элементҳои лаҳчавӣ ҳамчун зухуроти ҳамешағӣ дар он истифода мешаванд.

г) Қувваи бачаҳо дар бобати дарку фаҳми ин ё он **воҳид**и забони адабӣ ва муродифоти лаҳчавии он.

Марҳалан танг кардану аз истеъмоли ҳаррӯзаи бачаҳо баровардани калима ва шаклу қолабҳои лаҳчавӣ ноҳамвор ва нобаробар давом мекунад. Дар як маврид мебинед, ки дар нутқи шогирдон диалектизмҳо умуман ба кор намераванд, аммо дар мавриди дигар, баръакс нутқи онҳо саршор аз **воҳидҳои сирф лаҳчавист**. Чунин ранг гирифтани ҳодиса **шояд** дар натиҷаи ҳолати «дузабонӣ»-ро аз сар гузарондани **хонандаго**, ки дар як маврид бо ду шакли ифодай фикр — ҳам бо забони адабию ҳам бо лаҳҷаи маҳал, нутқ мекунанд, ба амал ояд.

Маълум аст, ки мактаббачаҳо аз талаффузи лаҳчавии **климаҳо** оҳиста-оҳиста ба шакли адабии онҳо, ки дар **мактаб** ё худ дигар ҷамъомадҳои маданиву анъанавии маҳал **меомӯзанд**, мегузаранд. Вале инсон, ки дар бобати қабули **шакли** адабии климаҳо дар хотир чунин як роҳи нисбатан **мураккабу** пурпечро тай мекунад, гумон аст, ки на ҳамеша аз **такрори** шаклҳои собиқ (элементҳои лаҳчавӣ) ёдгирифта худро **канор**

кашида тавонад. Дигар ин ки, анъанахой пешин, аз ҷумла малакай давраи бачагӣ, дар ҳар як шаҳс дуру дароз махфуз мемонад. Ииро дар мисоли нутки шогирдоне, ки пас аз омӯҳтани забони адабӣ воҳидҳои лаҳчавиро баъдан ҳам дар ис्तемоли худ фаровон истифода мебаранд, дидан, мумкин аст.

Бояд дар хотир дошт, ки ҳангоми таълими нормаҳои талаффузи адабии қалимаҳо аз ҳама гуна роҳу усули ислоҳи унсурҳои лаҳчавӣ истифода кардан мумкин нест. Дар ин боғат бисъёри нозуқ ва боэҳтиёт муносибат мебояд кард. Ба ин маъни, баҳудаю бехуда ба нутки бачаҳо, ки акнун ба мактаб омадаанд ва аз таъсири лаҳча ҳанӯз озод нагаштаанд, эрод гирифтан, ё худ дар рафти сухан ҳар лаҳза онҳоро ислоҳ кардан ба фоидай кор буда наметавонад. Зоро хонандагон, аввалин, ба сабаби ин қадар водор карданҳои муаллим сарфаҳм намераванд, сониян, ҳайрон мешаванд, ки тамоми умр бо ҳамин забони ба ҳама атрофиён маълум гап мезананд, вали имрӯз аз чи бошад, ки ба ин забон ин қадар эрод мегиранд. Ҳамаи ин боиси асабӣ шудан ва минбаъд аз сухани озод ҳаросидани онҳо мегардад, ки ҳодисаи мазкур кори муаллимиро дучанд мушкил месозад. Барои он ки ҳамин ҳолат рӯй надиҳад, месазад, ки нутки худи муаллим, пеш аз ҳама, намунаи пайравии шогирдон бошад. Дар ҳакиқат, муваффақияти таълими забони адабӣ то як дараҷа ба он вобаста аст, ки муаллими мактаб, алалхусус, муаллими забону адабиёт дар қадом савия бо забони адабӣ сухан мекунад. Нутки муаллим дар шароити мактаб қувваи махсуси таъсир дорад. Хонандагон беихтиёр ба ҷиҳатҳои неку бади он пайравӣ мекунанд.

Ҳамиро ҳам бояд гуфт, ки муаллиме, ки худ аз таъсири лаҳча берун нарафтааст, қодир нест, ки ҳар як нуқсони лаҳчавии нутки шогирдро бо забони адабӣ қиёс кунад. Масалан, муаллиме, ки дар талаффузи овози ў ба ҳато роҳ медиҳад, ё умуман ин овозро талаффуз карда наметавонад (ин ҳодиса бештар дар нутки муаллимон — намояндагони лаҳҷаҳои ҷанубӣ дида мешавад), табиист, ки дар ҳар мавриди ҷудогона (дар дарс, сұхбатҳои фардӣ, корҳои беруназсинфӣ ва ғ.) ба-рои ислоҳи ин ғалатӣ дар талаффузи шогирдон имконият на-дорад. Аз ин рӯ, ин камбудӣ дар нутки шифоҳии хонандагон торафт устувор гардида, минбаъд ба нутки ҳаттии онҳо сироят мекунад. Аз ин бадтар он аст, ки агар муаллим намояндаи лаҳҷаи дигар бошад ва унсурҳои лаҳҷаи худро дар муюширати ҳаррӯза (дар дарс, берун аз дарс) бо шогирдон истифода барад. Зоро шогирдон, ки ғайри ихтиёр ба нутки муаллим тақлид мекунанд, ҳоҳ-ноҳоҳ аз ў боз унсурҳои лаҳҷаи дигарро ёд мегиранд.

Мутаассифона, на ҳама омӯзгорон меъёри нутки адабӣ, алалхусус, тарзи талаффузи адабии қалима ва таркибу ибораҳоро дуруст риоя мекунанд, гузашта аз ин, на ҳама ба ҳисоб мегиранд, ки онҳо намояндаи ин ё он лаҳҷа буда, дар

гуфторашон хусусиятҳои алоҳидаи ҳамон лаҳча маҳфуз аст. Ҳамчунин, ҳодисае низ чой дорад, ки агар муаллим дар як мактаб солиёни дароз кор барад, ба саволи «Дар нутқи шогирдони Шумо бештар қадом унсурҳои лаҳҷавӣ мушоҳида мешаванд?» дуруст ҷавоб дода наметавонад. Бисъёр вақт дар дарьёғти ин савол ҷавобҳои зериро мешунавем: «Дар ин ҷо дуруст гап мезананд», «Мисли мардуми шаҳр гап мезананд», «Бо забони адабӣ гап мезананд», «Лаҳҷай ин мардум мисли забони адабист» ва ғайра. Воеан, аксар муаллимон, ҳатто муаллимони соҳибтаҷриба низ, нисбат ба нутқи аҳолие, ки мактаб дар он мавзеъ воеъ аст, ҷандон аҳамият намедиҳанд, дар истеъмоли худ ва шогирдони худ унсурҳои лаҳҷавиро пай намебаранд.

Ҳамаи ин исботи он аст, ки рафъи диалектизмҳо аз нутқи мактабиён корест на ҳамеша дастрас. Аз ин ҷиҳат муаллим метавонад танҳо дар мавридиҳои алоҳида ва муносибу мувоғиқ барои ислоҳи ин ғалатҳо мубориза барад. Инак, баъзе аз он лаҳзаҳо:

- 1). Дар ҳақиқат, ҳонанда дарк кунад, ки ў мувоғиқи талағи нормаҳои забони адабӣ дуруст сухан карда наметавонад.
- 2). Дар талаба ҳоҳиши аз худ кардани нормаҳои забони адабӣ боло гирад.
- 3). Ба шарте ки бача доир ба фарки нутқи лаҳҷавӣ **ва** адабӣ комилан тасаввурот пайдо намуда бошад.
- 4). Шогирд ба номукаммалии забони мӯховараи худ — **лаҳҷай** маҳал бовар ҳосил намояд.

Феълан, ин марҳалаҳо ҳамон вақт ба ҳузур меоянд, ки агар ҳар як талаба: а) ба нутқи худ муносибати оқилона карданро ёд гирад; б) оид ба муқонсаю муқобилии шаклҳои адабиву лаҳҷавии нутқи маҳорату малакаи қавӣ дошта бошад. Ин имконият дар сурате мӯясар мегардад, ки муаллим танҳо бо ишораи «ин ҳел мумкин», «он ҳел мумкин нест», «ин ҳел дуруст», «он ҳел нодуруст» маҳдуд нашуда, исбот карда, **ба баҷаҳо** фахмонад, ки дар ҳақиқат, барои чи мумкин аст, ё барои чи мумкин нест, ё худ ҷарои дурусту он ҳел подуруст аст. Ба ҳамин муносибат, оид ба сайри таърихии **калимаҳои алоҳида**, давраҳои ташаккули забони адабӣ, **сабабҳои** нисбат ба лаҳҷаҳои маҳаллӣ мукаммал будани забони **адабӣ**, мухтасар бошад ҳам, маълумот дихад.

Маълум аст, ки донистани қоидаҳои имло на ҳамеша **ба** рои бехато навиштани шогирдон кафолат шуда мставонад. **Алӣ** ин рӯ, ба назари мӯ, як воситаи асосии мубориза **бар зидди** унсурҳои лаҳҷавӣ ин ба таври васеъ ва дуруст ба роҳ **мондани** корҳоест, ки умуман ба инкишофи нутқи шогирдон **ва** қисман ба қоидаҳои талафуз даҳл доранд. Барои ҳамин **хӯб мешавад**, ки муаллим пеш аз ташкили корҳои ҳаттӣ **ҳамеша ба** шогирдон шакли талафузи дурусти овозҳо, ҳарфҳо **ва** **калимаҳои**

маю ибараҳои алоҳидаро ёд дихад. Чунки талаффузи унсурҳои забонӣ ба тарзи навишти онҳо дар хат алоқан зич ва ҷудоно-пазир дорад.

Дар бисъёр маврид ба талабагон ёд додани қондаҳои им-ло нисбат ба таълими нормаҳои талаффуз осонтар аст. Кори ҳаттие, ки дар он ягон унсури лаҳчавӣ истифода нашуда бошад, на ҳамеша онро нишон медиҳад, ки нутқи даҳонии соҳиби он аз унсурҳои лаҳчавӣ бартамом пок аст. Зоро воҳидҳои лаҳчавӣ дар нутқи даҳонӣ нисбат ба нутқи ҳаттӣ бештар ва мустаҳкамтар нигоҳ дошта мешаванд. Ин шаҳодат медиҳад, ки агар дар мустаҳкам гардидани малакаи бача дар бобати риояи дурусти нормаҳои навишт ғайр аз узвҳои шунавоӣ ва воситаҳои нутқи узвҳои ломиҷаву босира (дасту дида) низ фаъол иштирок кунанд, дар талаффуз танҳо органҳое, ки ба шунавоӣ ва нутқи даҳл доранд, роль мебозанду бас.

Мубориза барои аз унсурҳои нодаркори лаҳчавӣ тоза на-мудани нутқи шогирдон бояд ҳама соҳаи таълими забон — соҳаи лексика, фонетика, услубиёт ва сарфу нахвро бартамом фаро гирад ва аз инҳо якеро асосию дигареро дуюм ё сеюм-дарача хисобидан саҳвест ислоҳонпазир. Чунки ҳамаи онҳо метавонанд дар саводи дурусти имловӣ баровардани шогирдони таълимгоҳ ба ин ё он дараҷа таъсир расонанд. Аз тарафи дигар, чунонки гуфта шуд, воҳидҳои лаҳчавӣ дар нутқи бачаҳо бисъёр ҳам устуворанд ва аз ин рӯ, бо варианҷҳои адабӣ иваз намудани онҳо ниҳоят оҳиста ва дуру дароз тӯл мекашад. Ҳатто фактҳо собит месозанд, ки баъзе овозҳо, қалима ва шаклу қолабҳои лаҳчавӣ дар нутқи шифоҳии шогирдон нисбат ба нутқи ҳаттие онҳо дарозумранд. Масалан, овози ў дар навишти мактабиёни самти ҷануби чумхурӣ (ҳарчанд ки пурра нест) риоя шавад ҳам, дар нутқи даҳонии онҳо хеч гоҳ талаффуз намеёбад. Ба ҳамин монанд, ҳамсадои р дар навишти ҳонандагони қисми шимоли чумхурӣ ҳамеша ва дар ҳар мавриди муносиб ба кор равад ҳам, дар истеъмоли калимаҳои **корд**, **орд**, **хӯрдан**, **кардан** ва амсоли инҳо на ҳама вакт талаффуз мейёбад. Вале сабаби ин ҳодисаро ҳамеша ба ҳоди-саҳон фонетики алоқаманд донистан нашояд. Ин ҷо ҳақиқати воқеӣ, ба фахми мо, чунин аст, ки имконияти такороран истифода шудани унсурҳои лаҳчавӣ дар сухан нисбат ба навишт (нутқи ҳаттӣ) бештар мебошад. Барои барҳам задани ин камбуҷӣ лозим аст, ки дараҷаи корбарии ҳама муаллимони мактаб, қатъӣ назар аз таҳассус, дар бобати инкишофи нутқи шогирдон ва соғу беолоиши будани он баробар ва дар як ҳаҷму дар як савия сурат гирад.

Мушоҳида нишон медиҳад, ки элементҳои лаҳчавӣ дар нутқи мутассили ҳонандагон нисбат ба алоҳида ба кор бурда-ни калимаҳо, ки маҳсус барои машқ интиҳоб мегарданд, хеле зиёд аст. Аз ин ҷиҳат, бояд кӯшиш кард, ки шогирдон на ғафат дар истеъмоли калимаҳои ҷудогона, балки умуман, дар

баёни фикр ва нутки ҳамешагиу мұқаррарии худ ба иштепмөли вохидхой нодаркори лаҳчавй роҳ надиханд.

Таълими нормаҳои талаффузи забони адабий, ки яке из масъалаҳои муҳими дарс ҳисоб меёбад, дар шаронти лаҳчи кори чандон сахл нест. Зеро оид ба омӯзини нутки солим дар мактаб алҳол расман ягон барнома ё дастури махсус дастраси муаллимон нагаштааст. Барои ҳамин ҳам таълими дурусту бобарори меъёри талаффуз дар мо ба маҳорат ва салоҳини ту санъати кордонии ҳар як омӯзгор вобаста мебошад. Бино бар он, месазад, ки муаллим дар ин бобат ҳам, чун дигар қисматҳои дарс плани махсус дошта бошад. Ҳатто талаффузи овозҳои ҷудогонаро аз рӯи нақша ба роҳ монад ва агар салоҳи ин кор аз овозҳои ҳамсадо шурӯъ шавад, хубтар аст, чунки ҳамсадоҳо дар талаффуз нисбат ба садонокҳо равшану шунаво ба гӯш мерасанд. Аз тарафи дигар, ҳангоми талаффузи ҳамсадоҳо ба шогирдон нишон додани амалиёти органҳон нутк осонтар аст. Чунончи, дар талаффузи овозҳои лабӣ (б, м, п), лабудандонӣ (в, ф), бехизабонӣ (г, к, х) ва ғайра ҳаракати узвҳои биологӣ як навъ ҳаракети аёнӣ дорад. Ин роҳи омузиш имконият медиҳад, ки талаба як масъалаи дигар — тафовути ҳамсадоҳои ҷаравандору бечаранг (гар — кар, бар — пар)-ро низ аз рӯи шунид ба осонӣ аз худ карда тавонанд.

Хонанда талаффузи дурусти қалимаҳои барояш пештар по-маълумро назар ба қалимаҳои одатӣ зудтар ёд мегирад. Сабаб дар он аст, ки қалимаҳои барои бача навро заруриняти бо варианти дигар иваз кардан пеш намояд. Вале барои аз баҳри қалимаҳое, ки дар фаҳму дарки шогирдон кайҳо ҷо гирифтаанд (унсурҳои лаҳчавӣ), баромадан, пеш аз ҳама, синоними онҳо (синоними адабӣ)-ро аз худ иамудан лозим меояд.

Барои он ки мактабиён талаффузи адабии овоз ва қилимаҳои алоҳидаро зуд аз бар кунанд, мебояд онҳо:

1). Ҳисси шунавои худро бештар инкишоф диханд, то инки тафовути овозҳои сифатан монаанд ва аз ҷиҳати артикуляция наздиқро дарк созанд.

2). Дар бобати шинохтану аз таркиби қалима ҷудо кирда гирифтани овозҳои алоҳида қобилият пайдо намоянд ва галит талаффуз шудани онҳоро дар нутқ дархол сарфаҳм риванд.

3). Ҳангоми талаффузи қалимаҳо худ ва дигаронро шунида тавонанд, хусусиятҳои фарқкунандай талаффузи ин ёни овозро дар сухан ба қайд гиранд.

4). Барои дуруст талаффуз ёфтани қалима идора кардани худ, ба даст гирифтани дикқат ва инону ихтиёр ви дар вакти зарурӣ катъ гардондани суханро ёд гиранд.

Дуруст ба роҳ мондани талаффузи адабии қалимаҳо дар муҳити лаҳча, аз як тараф, аҳамияти таълими дошта бошад, аз тарафи дигар, моҳияти тарбиявӣ ҳам дорад. Зеро ба ин восита дар бачаҳо сифатҳои олии ба инсон хос, ба мисли иро-да, дикқат, нутқи муназзам ва тафаккур ташаккул мейбанд.

Зуд ва мувофиқи қонда аз худ шудани нормаҳои адабии талафғуз аз ҷониби шоғирдони мактаб ҷорабиниҳои зиёдеро тақозо мекунад, ки баъзе аз онҳоро ба таври зерин номбар кардан мумкин аст:

1). Шинос намудани бачаҳо (дар мисоли нутқи худи онҳо) бо хусусиятҳои лаҳҷаи маҳал (бо хусусиятҳои фонетикий, грамматикий, лексикий) дар муқоиса бо фактҳои забони адабӣ.

2). Ба роҳ мондани дарсҳои ҷудогона доир ба фонетика (тахлили фонетикии қалимаҳо, таҷзияи овозҳо аз ҷиҳати физиологӣ, характеристикаи органҳои нутқ ҳангоми талафғузи адабӣ ва лаҳҷавии қалимаҳо, нишон додани усули талафғуз бо истифодан аёнӣят).

3). Ба шоғирдон ёд додани (ин ҷо муносабати овозу ҳарф дар назар дошта мешавад)-и матнҳои маҳсус бо мақсади таълими қондаҳои талафғуз ва имло.

4). Ошно соҳтани талабаҳо ба меъёрҳои адабии талафғуз.

5). Ҷорӣ кардани дарсҳои иловагӣ баҳшида ба таълими нормаҳои талафғуз. Дар ин дарсҳо пас аз талафғузи муаллим шоғирдон дар пайравии ў ин ё он овозро, ки ба ҳадаф гирифта шудааст, дар таркиби қалимаю ҷумлаҳо борҳо такрор мекунанд, матнҳоро сарчамъ ва бо овози баланд меҳонанд, ягон матни маҳсусро гаштаю баргашта мутолиа менамоянд.

6). Барои дар бачаҳо бедор намудани кӯшиши тақлид зудзуд ташкил кардани дарси ҳониши ифоданок. Дар ин дарсҳуди муаллим матнҳои бадеиро бо овози баланду ифоданок меҳонад ва дар баробари ин, аз шоғирдоне, ки талафғузи адабии қалимаҳоро ҳуб медонанд, талаб мекунад, ки порчаҳои назмию насрин пешакӣ азёдшударо кироат намояд. Воеан, дар мантҳои азёдшуда истеъмоли диалектизмҳо нисбат ба нутқи муқаррарӣ хеле кам мушоҳид мешаванд.

7). Шунавондани сабти овози устодони қаломи бадеъ ба воситаи магнитофон. Аз ҷумла, баромаду шеърҳониҳои Маҳмуди Воҳид, А. Маниёзов, А. Ҳуҷамқулов ва дигарон, ташкили муҳокимаи тарзи талафғузи онҳо дар синф.

8). Зери назорати доими гирифтани нутқи ҳонандагон дар дарсӯи фориф аз дарс ва ислоҳ даровардани диалектизмҳо дар нутқи даҳонии онҳо дар ҳар мавриди мусоид (албатта, пас аз гӯш кардани ҷавоби бачаҳо).

9). Ташкил намудани назорат ба нутқи ҳамдигар (дар мактаб ва берун аз мактаб) аз ҷониби худи ҳонандагон.

10). Ба роҳ мондани баромади бачаҳо, муҳокимаи асаҳрои ҳондашуда, кинофильму ҳамониҳои саҳнавӣ, натиҷаи экскурсияҳо дар маҷлисҳову маҳфилҳои фанӣ ва дигар ҷамъомадҳои беруҷазсингӣ.

11). Аз ёд кардану ифоданок ҳондани шеър ва порчаҳои насрӣ, дар хотир нигоҳ доштани ифодаҳои ҷудогона аз тарағи шоғирдон.

12). Ташкили ишо ва нақли ҳаттӣ доир ба мавзӯъҳои маҳ-

сус, ки дар матни онҳо нутқи диалогию монологи ва муродин фоти адабии калимаҳон маъмули лаҳчавӣ зиёд бошад.

Барои он ки дарс ба хонандагон — намояндагони лаҳча дуруст ва мувофиқи талаб ба роҳ монда шавад, омузгор бояд ду масъаларо ба ҳисоб гирад: а) Барои ахолии маҳалли номифӯҳум будани ин ё он унсури забони адабӣ; б) Дар лаҳча варианти муносиб надоштани ин ё он калимаи забони адабӣ. *Пас* аз ин муаллим воҳидҳои мазкурро вобаста ба дараҷаи истеъмол ба гурӯҳҳо тасниф намуда, аз рӯи плани муайян дар ҳар як синф бачаҳоро бояд бо онҳо шинос созад. Ин як роҳи *бисъёр* ҳам муғиди такмили заҳираи луғавии хонандагон аз ҳисоби калимаю мағҳумҳон солими забони адабӣ ва ба ин восита тоза намудани нутқи онҳо аз унсурҳои бечои лаҳчавист. Вале барои ин лозим аст, ки муаллим методҳои мувофиқи дар зеҳни шогирдон ҷо додани ин навъу вариантҳоро пайдо кунад. Аз ҳама усули мувофиқ, ба назари мо, машқҳои пай дар лай, сӯҳбату муколамаҳо дар мавзӯъҳои гуногун бо бачаҳо, ҳондани матнҳои алоҳида, баромади худи шогирдон дар ҷамъомаду маҳфилҳои фаний ва ташкили дарсхои иловагӣ мебошанд.

Ташкили дарсхои иловагӣ ва ҷалб намудани аҳли синф ба онҳо аз тадорукоти ҳайри устоди ҳар як таълимгоҳ дар ҷабҳаи рушди лафзи бачаҳо ва софию покии муховараи онҳо ҳисоб меёбад. *Маҳз* ҳамин воқеяяти бебаҳс созмони машғулиятҳоеро такозо дорад, ки бевосита ба тоза соҳтани нутқи шогирдон аз унсурҳои ғализу носолими лаҳчавӣ баҳшида мешаванд. Устоди оқилу фозил қасест, ки персунуни ҳамин гуна дарехо, қабл аз ҳама, андешаи иҷрои чунин воқиботро пеш мегузорад:

а). Ҳангоми бâёни мавзӯи нав ҳамон воҳидҳоеро бештар истифода барад, ки дар бисъёр мавриди бачаҳо дар истеъмоли онҳо ба хато роҳ медиҳанд.

б). Дар мавриди таълими қоидаҳои грамматика асосан ба он қисмҳое дикқат кунад, ки омӯзиши он бобҳо барои рафғои диалектизмҳо бештар мусоид бошанд (дар ин ҳангом зиёдтар ба шаклҳои феълӣ, қолабҳои ибора, ҷои аъзои ҷумла аҳамият додан лозим аст).

в). Дар газетаи девории мактаб оид ба мезърҳон бâёну навишти забони адабӣ қиёсан ба лаҳчаҳои маҳалли зудзуд мақола нависад.

г). Доир ба зада, ки ҷои он дар лаҳчаҳо каму беш аз забони адабӣ фарқ дорад, зиёд машқ кунад.

д). Катъӣ талаб намояд, ки шогирдон матиро *бо овози* баланд қироат кунанд ва талаффузи адабии овозхоро дар таркиби калимаҳо ҷиддӣ риоя созанд.

ж). Ғалатҳои лаҳчавии бачаҳоро дар дафтариашон нишон дихад ва водор созад, ки минбаъд ҳудаҷон аз корҳон ҳаттӣ ҳамон навъи хатоҳоро ёфта муайян кунанд.

Кори муаллим дар бобати ислоҳи хатоҳои орфоэпию орфографии лаҳчавии шогирдон ҳамон вақт барор месбад, ки агар

худи ў аз масъалаҳои назарии шевашиносӣ, ҳамчун фанни мустақил огоҳии хуб дошта бошад; сабабҳои зухуроти лаҳҷаҳо дар ҷамъият, устуворию дарозумрии онҳо, муносибати лаҳҷаҳои маҳаллӣ бо забони адабӣ, аҳамияти диалектизмҳо дар асари бадей, шеваҳои асосии забони тоҷикӣ ва гурӯҳҳои доҳилии онҳоро донад, ҳусусиятҳои фонетикий, лексикий ва грамматикии лаҳҷаи маҳалеро, ки мактаб дар он ҷо воқеъ аст, дар мукоиса бо забони адабӣ ҳартарафа дарк кунад. Воеан, агар муаллим лаҳҷаи мавзеи зисти шогирдони худро пурра надонад, онҳоро босаводу бомаърифат ҳам карда наметавонад.

Шарти дигари ислоҳи ҳатоҳои шифоҳиву имловии ҳонандагон дар муҳити лаҳҷа, пеш аз ҳама, дониши фароҳи муаллим оид ба асосҳои орфоэпию орфографии забони адабии тоҷик, дар мунозираю муколамаи ҳаррӯза бо шогирдон чиддӣ риоя намудани нормаҳои адабии талафуз мебошад.

Дар ҳақиқат, бе донистани асосҳои назарии амалии фанни шевашиносии тоҷик ва нормаҳои талафузи забони адабӣ дар нутқи шифоҳии ҳонандагон муайян намудани унсурҳои лаҳҷаӣ ва дар корҳои ҳаттии онҳо нишон додани ғалатҳои имловӣ аз имкон берун аст. Танҳо дар ҳамин замини муаллим имкон меёбад, ки омӯзиши забони адабии тоҷикро дар мактаб аз нуқтai назари усули пешкадами таълим дуруст ба роҳ монад.

МАВҶЕИ САДОВУ СИМО ВА МАҶАЛЛАВУ РЎЗНОМАҲО ДАР ТАШАҚҚУЛИ НУТҚИ МАКТАБИЁН

Инсон нахуст шевави гуфторро бо лафзи модарӣ дар ҳонавода, сипас дар аҳли колектив омӯхта, баробари камоли маънавиёту рушди хирад маҳорати забондонии худро сайқал медиҳад. Табиист, ки ҳонандай мактаб чун узви комилхукуқу фаъоли чомеа аз ин ҳодисоти вокеъ дур буда наметавонад. Вай ҳамеша тавассути омилҳои маъмул, ки дар зиндагӣ роиҷаанд, савияи забондонии худро тақмил медиҳад.

Омилҳо, ки дар ташаккули фазилати суханварии шогирд метавонанд ҳиссагузор бошанд, бисёранд. Вале хизмати вакоити аҳбори умум дар ин бобат беҳамтост. Зоро зимни тиловат ва иттилоъ аз ваконти аҳбори чомеа савияи забондониву забонфаҳмии бача, тафаккурӣ солим ва маънавиёти ў бештар равнақ меёбад. Аз ин рӯ, ҳоло ки вобаста ба зарурияти татбиқи Конуни забон дар ҳаёт ҳисси кунҷковии мактабиён боло гирифтааст, мебояд боз ҳам биқушем, то дар рўзномаву маҷалла ва нутқи нотикони родиёву телевизион қолабҳои равону суфта ва соддаву рехтаи соф тоҷикӣ рӯи кор оянд. Лекин, мутаассифона, гоҳо акси ин ба мушоҳида мерасад ва дар гуфтори ровиёни радиёву «оннаи нилгун» «рафти мурофиаи судӣ», «масъалаи истеъ孚о додани роҳбар», «чорвои ширӣ», «чорвои гӯши» барин ибораҳоро вомехӯрем, ки меъёри забони адабӣ

будан онҳо гумон аст. Чунки дар ибораи якум исми **мурофия** моҳиятган амали бардавомро ифода мекунад ва аз ин ҷиҳат, иловай дигар исми ҳаммаъно (рафт) ба он ҳеч зарурат на-дорад. Ҷизи дигаре, ки дар ҳамин ибора ҳусни суханро коста-аст, истифодани бемавриди пасванди -и мебошад. Ана ҳаминду элементи nochaspon сокит ёбад ва ибора шакли «мурофияи суд»-ро гирад, назокати гуфтор ва қолаби маънӣ осеб наҳоҳад дид. Ибораи дуюм ҳам дар ҳамин равия сохта шудааст ва из баски исми **истеъфо** мағхуми амалро дар бар мегирад, ба он ҳамроҳ намудани боз як феъл (додан) аз рӯи талаби қондан фасоҳати қалом нест. Бинобар он, гумон дорем, ки ибораи дар шакли «масъалаи истеъфои роҳбар» ба кор равад, бехтар аст, зоро қолаби он фишурдаву маънӣ равонтар мегардад. Агар ҳаминро ба ҳисоб гирем, ки шогирдони мактаб ҳар лаҳза аз садову симо таъсир мегиранд, ба гуфтори нотикон пайравӣ менамоянд, қалима, таркибу ибора ва ҳатто чумлаҳои мавриди истифодани онҳоро дар ҳолати зарурӣ ба кор мебаранд, бояд ба он бикушем, ки нутқи суханварони садову симо ва ҳар он касе, ки тавассути садову симо сухан мекунад, мутобиқ ба меъёрҳои дурусти забо-ни адабии тоҷик сурат гирад, аз нигоҳи сарфу навҳ бехато ва аз лиҳози фасоҳату назокати қалом побарҷо бошад. Дар вакъаш устод Деҳотӣ ҳамин камбудии нотиконро ба назар ги-рифта, дар мақолаи «Муаллим тарғиботчиҳои адабиёт» ҷунин қайд карда буд: «Баъзе қаламдастон ё нотикон аз подонии худ бонгариши забони мороғорат мекунанд, ки ин ё он суханро бемаврид дар ҳар ҷо кор фармудан мегиранд. **Масалан**, қалимаи «мехнатдӯст»-ро гирем. Ин маънои «мехнаткаш»-ро намедиҳад... Имрӯзҳо радиои мо аз пагоҳ, то бегоҳ, ба маъни аҳло-мият надода, дар ҳама ҷо факат қалиман «мехнатдӯст»-ро (ба маънои меҳнаткаш — Ш. И.) кор мефармояд. **Масалан**: «Мех-натдӯстони фалон қишилӯк ду кӯпруки вайронро дуруст кар-данд». Ҳол он ки барон дуруст кардани кӯпрук меҳнатдӯст будан шарт нест, балки вазифаи худро шинохтан кифоя ист...»¹ Модоме ки ҳамин тавр аст ва садову симо, рӯзиномаву моҳно-маҳо аз омилҳои муҳими такомулу таҳавули нутқи ишон — чи бузургу чӣ қӯчак (албатта, дар синну сол) ба шумор мера-ванд, месазад, ки нутқи ровиву наттoк ва мухбиру муҳаррир аз ҳар гуна камбудиву нуқсони забонӣ орӣ бошад, то ин ки вазифаи муқаддаси худ — забондону забонфаҳм ишомудани аҳли чомеъаро адо карда тавонад. Ба ин муносибӣт, метавонем дар мавриди зарурӣ ба забони зиндаи ҳалқ, алалхусус шоҳа-ҳои шевагии он рӯ орем ва аз он ҷо муродифоту мувозаҳои солиму ҳамабоби нутқро сара карда, дар гуфтору таълифоти худ ба кор барем.

Воқеан, дар забони гуфтугӯни ҳалқ, ки устод Айнӣ онро

¹ А. Деҳотӣ. Қулийёт, ҷилди 5. Душанбе, 1966, саҳ. 227.

Бирхак «аибори холинашавандай моли хом» номида буд, ибораҳои «чорвои чӯшо», «гови чӯшо», «чорвои парворӣ», «гӯсфанди парворӣ» басо маъмуланд ва ба назари мо, онҳо қодираид пурра бар ивази ибораҳои «чорвои ширӣ»-ю «чорвои гушти» бисъянд, зиёда аз ин қисме аз онҳо дар асаарҳои баъзе адебии муосир кайҳо чун воситаи тасвири бадеъ мавқеъ доранд. Пас, чи хуб мебуд, агар гоҳ-гоҳ бошад ҳам, ба забони боюнгани мардумӣ таваҷҷӯҳ созем ва аз он воҳидҳои сараву умдан қобили қабулро рӯи об барорем, то ки ба истеъмоли «чорвои ширӣ»-ю «чорвои гӯштӣ» барин шаклҳои вайрон, ки табииати тоҷикӣ ҳадоранд, эҳтиёҷ намонад.

Дар соҳтани ибора на танҳо қолаб, балки маънни онро ҳам ба инобат бояд гирифт. Ин масъала дар дарс ба шогирдон фаҳмонда мешавад ва онҳо дар ин бобат маълумоти коғӣ меғиранд. Вале, чунонки мебинем, ин амри воҷиб дар нутқи барандагони барномаҳои садову симо на ҳамеша риоя мёгардад ва гоҳо дар истеъмоли эшон чунин ибораҳо дучор меоянд, ки аз лиҳози маънӣ солиму корхӯрда нестанд. Масалан, ибораи «районҳои тобеи республика» (районҳои кӯҳсари тобеи республика, районҳои водии тобеи республика)-ро гирем. Ин ибора, ки тарҷумаи таҳтуллафзии «районный республиканского подчинения»-и русист, эҳтимол, дар забони русӣ аз ҳар ҷиҳат дуруст бошад, лекин мувофиқи талаби мантиқи забони тоҷикӣ маънни он ҷандон мукаммал наменамояд. Охир, ҳама навоҳӣ дар маҷмӯъ чумхурияти ташкил медиҳад ва яке «тобеъ»-у дигаре «озод» буда наметваонад. Ҳадаф аз ибораи мазкур номхияҳоест, ки дар атрофи Душанбе (марказ), ё ба Душанбе наздик ҷойгир буда, ба ҳайати ягон вилоят дохил намешаванд. Аз ин рӯ, агар ин ибораҳо дар шакли «навоҳии атрофи Душанбе (марказ)», ё «навоҳии ба Душанбе (марказ) наздик» истифода барем, шояд маънӣ ободу қолаби ифода равонтар гардад. Ибораҳои «Тоҷикистони шимолӣ»-ю «Тоҷикистони ҷанубӣ», «Помири шарқӣ»-ю «Помири ғарбӣ» низ аз қабили ҳамон реҳтаҳои мантиқан носуфтаанд, ки дар воситаҳои аҳбори ҷумҳури фаровон истифода мешаванд. Аз ин ибораҳо ҳамин хел маънӣ мебарояд, ки гӯё дар қишивар якчанд Тоҷикистону якчанд Помир вуҷуд дошта бошад. Вале медонем, ки як Тоҷикистону як Помир дорем. Модоме ки чунин аст, оё «самти ҷануби Тоҷикистон» ва «самти (тарафи) шимоли Тоҷикистон» «қисми шимоли Помир» ва «қисми ғарби Помир» гуфтан дуруст нест? Ҳамаи ин, албатта, ба забони хонандагони мактаб, ки ба ҳар як барномаи садову симо таваҷҷӯҳи хос доранд ва он чи мешунаванд, ба назарашон мубраму солим менамояд, беасар намемонад. Ба назарашон мубраму солим менамояд, беасар намемонад. Дар ҳақиқат, мактабиён ҳоло қобилияти довариву ҳақгузорӣ надоранд ва ҳар он чиро, ки аз садову симо мешунаванд, ба китоби дарсиву гуфтаи устоди худ қиёс менамоянд ва ҳайрон мешаванд, ки ба қадоме аз онҳо бовар кунанд. Аз ин рӯ, вакте

ки муаллим калима, ё таркибу иборан галатп **бачаҳоро ислод** карданӣ мешавад, онҳо мегуянд, ки «Дар радиё, ё дар телевизион ҳамин тавр гап мезананд-ку?»

Имрӯзҳо дар матбуот бо калимаҳои «нутқунанда» (нутқунандағон) ва «истикоматкунанда» (истикоматкунандиғон) тез-тез дучор меоем, ки ба гӯш вазнину ноҳамвир месрасанд. Мӯъчиби ҳама дуруштии ин воҳидҳои лугавиро дар он **бояд** чуст, ки дар таҳти мағҳуми ҷузъҳои аввали онҳо (нутқ ва истикомат) амал ниҳон аст. Ана ҳамин ҳодиса иловай феъли дигарро тақозо намекунад. Дар забони тоҷикӣ муродифоти ин ду калима «нотикӣ» (нотикон) ва «сокин» (сокинон) ба ҳама маълуму маъруфанд ва дар талафуз сабуканду дар шунид гӯшхарош нестанд. Ба ин хотир, хуб мешавад, ки ҳам дар навишту ҳам дар гуфтор «нотикӣ» (нотикон)-у «сокин» (сокинон)-ро ба кор барем.

Галати дигари маъмул, ки борҳо гуфтаанду боз мегӯем, истифодаи бе мавқеи аломати вергул дар байни ҷузъҳои пайвандакҳои таркибишт (ҳангоме ки, вакте ки, бо вуҷуди он ки, сарфи назар аз он ки, ба дараҷаи он ки ва ғ.) Ду мисол аз рӯзномаи «Тоҷикистони советӣ»: Маро ҳангоме, ки бомро аз барф тоза мекардам... ба Қӯлоб оварда...; Сарфи назар аз он, ки дар шаҳр овозаҳои мухталиф ҳастанд, синфи коргар ба воҳима наафтода... Дар ин ҷумлаҳо аломати вергул мебоист пеш аз пайвандакҳо (ҳангоме ки, сарфи назар аз он ки) мемоад (на дар байни онҳо), то ин ки ҷумлаи пайрав аз сарҷумла дуруст ҷудо мешуд. Дарвоҷеъ, як вазифаи вергул ҳамчун аломат иҷрои ҳамин қоиди забон аст. Мутаассифона, ин ҳодисаи номатлуб дар матбуоти мо бисёр паҳн гашта, торафт ранги оммавӣ гирифта истодааст. Сабаби ин ҳамоно саҳл пиндоштани моҳияти вергул дар забон мебошад. Дар ҳақиқат, ба ҳисоб намегирем, ки аломати ист (вергул) ҳам дар нутқи ҳаттӣ ва ҳам дар нутқи шифоҳӣ мақоми басо қалон дорад: аз **нагузоштан**, ё бечо овардани он маънои ҷумла тағиیر мейбад, фикр муғлаку норавшан мемонад, сарҳади ҷумлаҳои соддай таркиби ҷумлаи мураккаб муайян намегардад. Аз ин ҷиҳат, нодида гирифтани мавқеи вергул аз рӯи сипос ба забони мадарӣ наҳоҳад буд.

Чунин нӯксонҳо дар матбуоти даврӣ имрӯзҳо хеле зиёд шуда истодаанд. Ва, ба назари мо, омӯзгорону ходимони матбуотро ҳамкориву ҳамфирӣ мебояд, то гуфтаи устодону навиштаи рӯзноманигорон якранг сурат бигирад ва муҳассилини мактабу донишҷӯёни донишгоҳҳо, ки дар ин миён ҳаками асосианд, дар роҳи муайян соҳтани ҳақиқати воеӣ саргум на зананд.

Дарвоҷеъ, татбиқи Қонуни забони давлатӣ дар **ҷумҳури** низ ҳаминро тақозо мекунад, ки садову симо ва рӯзномаву моҳномаҳо дар таъмини нутқи сареху солими аҳли ҷомеа манфиатдор бошанд. Лекин ҳамаи ин гувоҳи он аст, ки корбасти

амалии Қонуни забон дар мо алҳол суръат нагирифтааст. Ҳең на бошад, навишти нодурусти дари коргоҳҳо, магоза, номи кӯчаю суроған нақлиётро то кунун ба ислоҳ наовардаем, ки ин ҳам ба талаффузу навишти шогирдони мактаб таъсир дорад. Охир, онҳо мебинанд, ки пушти дари идораи бонуфуз на виштае ҳаст бодабдаба, магар онро ба худ намуна қабул на мекунанд? Дар хотираи ҳаст, ки талабагон оvezan даромадгоҳи Пажухишгоҳи забон ва адабиёти ба номи Рӯдакиро, ки ду галати дағал дошт, ба қиёс гирифта, борҳо мутобик набудани онро бо китоби дарсӣ пурсида буданд. Ба гумони мо, салоҳи корро аз ҳамин ҷо оғоз мебояд кард ва ҳар он чи ба ҷашми омма бармеҳӯрад, бояд ба мантиқ ва қоидаҳои сарфу нахви забони тоҷикӣ мувоғиқ бошад. Зоро ин ҳам як омили тарбияи завқи забономӯзии аҳли ҷомеа, аз ҷумла мактабиёну донишҷӯён ҳисоб мейбад. Ба ин муносибат бояд гӯем, ки тадорукот оид ба тадбики Қонуни забон саъий ҳамагонро меҳоҳад ва ҳар як фарди ҷомеа дар ин бобат мебояд ҳиссагузор бошад. Аммо як ба магозаҳои шаҳр назар созем, мебинем, ки то ин дам сабти номи ашё ба тоҷикӣ расмият наёфтааст. Ҳол он ки дар моддаи 34-и Қонуни забон навиштае ҳаст: «Ташкилотҳои савдо ва бозори республика маҳсулотро, ки аз дигар минтақаҳои мамлакат ё аз ҳориҷ меоянд, дар сурати зарурат ба маълумотномаҳои мувоғиқ ба забони давлатӣ таъмин менамоянд». Ҳамин ҳел бошад, магар вакти он нест, ки аҳли савдо ақалан номи анвои сабзвот, мева ва дигар ҳӯрданиву нӯшиданӣ, матоъу асбобҳои ҳочагӣ ва амсоли инҳоро ба тоҷикӣ нависанд? Ҷо худ ронандаҳои нақлиёти шаҳр, ки аксаран тоҷиканд, номи истоҳу майдон ва кӯчаву ҷорсӯҳоро ба мусоғирон бо забони ҳамафаҳми тоҷикӣ муаррифӣ намоянд, то ки аз як тараф, ҷашму гӯши мардуми ғайри тоҷик оҳиста-оҳисста ба забони тоҷикӣ одат кунад, аз тарафи дигар, ҳисси тоҷикиҳоҳии онҳо боло гирад ва ба ин восита ҳаваси мактабиён оид ба омӯхтану аз худ намудани номҳои тоҷикӣ зиёд гардад? Албатта, вакти ин кайҳо расида буд ва тадбики Қонуни забон аз ҳамин бояд ибтидо мегирифт, аммо аҳли қасиби мо имрӯз ҳам аз сукuti ҳамешағӣ сар набардоштааст. Бинобар он, аз худ бояд гила кард, на аз бегона, ҷонни қасри ободи забонамонро ба ин ҳол овардему аз пайи тармими он неstem. Дар ин маврид байти ҳасbihолии шоире ба ёд меояд, ки фармудааст:

Ман аз бегонагои ҳаргиз нанолам,
Ки бо ман ҳар чӣ кард, он ошно кард.

Хулюса, садову симо, рӯзномаву моҳномаҳо, оvezavу шиорҳо ва ҳар он чӣ мавриди назару иттилои ҳаррӯзан аҳли ҷомеа қарор дорад, омилест дар роҳи рушду нумуи ҳисси забондонии ву забонфаҳмӣ ва такомули қобилияти дарроқиву маънирасии шогирдони мактаб дар маҷмӯъ. Бинобар он, гӯяндагону муҳбина

рон ва масъулини ҳар яки ин бахшро зарур аст, ки дар мавриди пахши барномаҳо, нашри ҳабару мақолаҳо, сабти овзизи шиорҳо, пеш аз ҳама, манфиати оммаи **васеи хонандаву** шунавандаро ба ҳисоб гиранд. Дар назар дошта бошанд, ки забон ва тарзи баён, калимасозиву калимабандӣ, ибораорониу ҷумлаофарии онҳо, алалхусус, барои шогирдони **мактаб бехтири** ин замони меъёрҳои забони адабӣ ҳисоб мёбанд. Аз ин рӯ, қушиш ба кор баранд, ки гапу ҳарфи эшон дар асоси қондаҳои солими забони адабии тоҷик сурат гирад.

БОЛО БАРДОШТАНИ САТҲИ ЗАБОНДОНИИ ШОГИРДОН ДАР ПАРТАВИ ТАТБИҚИ ҚОНУНИ ЗАБОН

Татбиқи амалии Қонуни забони давлатӣ дар ҷумҳурӣ **ҳоло** давом дорад. Ин амри ҳайр дастҷамъӣ ва ҳамрайъии тамоми мутахассисин ва рушанфирону мутасаддиёни риштаҳои гунонгуни илму фарҳангӣ Тоҷикистонро тоқозо дорад. Татбиқи Қонуни забон, пеш аз ҳама, талаб менамояд, ки сатҳи забондониву забонфаҳмии аҳли ҷомеа баланд гардад ва бо ин роҳ забони давлатӣ, дар айни ҳол забони тоҷикӣ, ҳамчун воситаи мубодилоти умум дар ҷумҳурӣ мавқеъ пайдо кунад. Ба ин муносибат бояд дар назар дошт, ки мувофиқи меъёрҳои забони адабӣ навиштану сухан кардан аз шартҳои асосии татбиқи Қонуни забон ҳисоб мёбад. Зеро бе риояи меъёрҳои солиму ҳамабони нутқ баланд бардоштани дараҷаи саводи мардум, алалхусус саводи шогирдони мактаб, ки пешрафти минбаъдан илму фарҳангӣ ҷомеа ба онҳо саҳт марбут аст, аз имкон берун мебошад. Аз ин рӯ, пеш аз он ки оиди ин ё он мавзӯъ сухан кардани мешавем ё ҷизе менависем, бояд ҳамин тарафи масъаларо ба ҳисоб гирем.

Шогирдони мактаб зирақу кунҷков мебошанд ва ҳар гапу ҳарфи шунидаву хондан ҳудро дар хотир нигоҳ дошта, дар мавриди зарурӣ истифода мебаранд. Барои ҳамин ҳам бояд қушиш намоем, ки ҳар он ҷӣ ба хонандагон рафта мерасад (аз тарики садову симо, рӯзномаву маҷалла, **китоб ва г.**), пазлиҳози маънӣ дуруст ва аз нигоҳи сарфу наҳв **ободу корхӯрда** бошад. Агар ҳамин амри воҷибо пешаи ҳуд қарор падиҳем, танҳо дар асоси китоби дарсиву соатҳои таълимӣ саводи мукаммал пайдо намудани насли ҷавон корест номумкӣ. Ҷуники забони тоҷикӣ ҳеле бой ва муктадир буда, дар калима, таркибу ибора ва ҳатто ифодаву ҷумлаҳои он тобишиҳои гунонгуни услубӣ, лағжиши маънову муносибати сермаъниӣ ба мушоҳида мерасад. Илова бар ин, мувозаву муродифоти мухталиф ҳеле бисъёранд, ки надонистани ҷой ва мавриди корбасти онҳо дар нутқ боиси ҳаробӣ ва сактадор баромадани гуфттору навишти шогирдон мегардад. Ҳол он ки ҳамаи ишро танҳо дар

соати дарсій баён намудану ба шогирдон расондан имкон надорад.

Хамин тавр, агар васеътар нигоҳ кунем, мебинем, ки за-
бондуни забонфаҳм намудани шогирдона мактаб танҳо вази-
фаи муаллиму китоби дарсій набуда, балки амалест, ки ичрои
бомуваффақияти он саҳми ҳамаи зиёйёни чумхурии Тоҷикистон
аллакай ба сифати забони расмӣ, тадрису таълим ва мукола-
маи ахли нуфуси чомеа имконоти тоза пайдо кард. Вале било-
хира, баҳусус дар ду-се даҳсолаи пасин, вазъи он дар ва-
тани худ — Тоҷикистон ташвишовар гардид. Ба қавле «...мада-
нияти сухани тоҷикӣ дар ягон давру замон чун имрӯз паст на-
рафта буд» (М. Шукуров). Вокеан, навиштаи пургалати ове-
зай дари идораҳо, шиору плакатҳо, номи мавозеъ, бо тоҷикӣ
шикаста сухан гуфтани баъзе ашҳоси дар асл тоҷик, аз забони
модарӣ ор кардану «ботафоҳур» русӣ ҳарф задани иддае аз
ҷавонон бозгӯи ин ҳақиқати воқеист. Кор ба ҷое расид, ки
уламои мо «хизмат»-и худро дар инкори иқтидори забони то-
ҷикӣ дар таълиму тадриси мактаби олӣ ва тавассути он ба
пояи камолоти ақлӣ расидани донишҷӯён дида, ҷунин ирсол
доштанд: «Духтуроне, ки дар институт бо забони модарӣ таҳ-
сил кардаанд, наметавонанд дониши худро дар оянда дар рес-
публикаҳои дигар тақмил диханд ва гузашта аз ин барои фар-
ди боистеъод ва лаёқатманд таҳсил дар аспирантура ва кор
дар марказҳои шӯҳратманди илмӣ мушкил мешавад» (Ю. Б.
Исҳоқӣ, М. Ф. Ғуломов, Ҳ. Н. Каримов, Т. С. 29. 04. 89). Ҳатто
ин тавр ҳам шуд, ки як қисм зиёйёни шаҳр фарзандони
худро ба мактабҳои русӣ гузоштанд. Ҳамаи ин ба маҳдудияти
доираи истеъмоли забони тоҷикӣ ва футури бинои мӯҳташами
он оварда расонд. Ҳамаи ин ба коҳиши завқи забономӯзии
мактабиёну донишҷӯёни донишгоҳҳои чумхурий ва паст рафта-
ни сатҳи фарҳангӣ ахли чомеа боис шуд. Дар ин роҳ қасеро
айборд натавон кардан ба ҷуз хештан. Зоро боре фикр накар-
дем, ки савияи забондонии ҳар як ғард ба неруи хирад, сатҳи
маданияти ва камолоти маънавии худи у вобаста аст, на ба он
ки бо қадом забон таълим мегирад. Инро ҳам наандешидем,
ки қас то забони модарии худро бо ҳама ҷузъиёт надонад, ба
омӯҳтани дигар забон қодир буда наметавонад. Ҳатто ба хоти-
р наовардем, ки хирадманде ишора ба мо фармудае дорад:

Ҳар қас ба забони худ сухандон гардад.
Омӯҳтани сад забонаш осон гардад.

Мӯчиби ин бепарвою худбинихо буд, ки бақон умри авва-
лунсури миллати тоҷик аз беху бун суст гашта, тақдири он
дар вартаи хатар қарор гирифт. Акнун ахли фазл ва равшан-
фикри чумхурий салоҳи корро дар таъмини мақоми давлатӣ ба
забони тоҷикӣ медид. Ҳамин тавр ҳам шуд. Забони тоҷикӣ ма-

коми давлатӣ гирифт. Ҳоло масъалаи дигар — татбиқи оқилюнай он дар тамоми ҷабҳаи рӯзгор пеш омад, ки саранҷоми ин амали хайр ҳамдастии ҳамфикрӣ ва талоши ҳамагонро тақозо дорад. Албатта, дар иҷрои ин амри воҷиб ҳиссаи ҳар кас ба қадри ҳиммати уст: яке бештару дигаре камтар саҳим буда метавонад. Лекин, қабл аз ҳама, ҳар як сарвари оилаю мураббии қӯдакистон, омӯзгори таълимгоҳу устоди донишгоҳ ба ин бояд манфиатдор бошад ва дар муомилоту муошироти қӯдакону шогирдон ҳамеша фасоҳату салосат ва маданияти гуфторро таъмин созад. Зоро маданияти сухану маҳорати суханварӣ як ҷузъи ҷудонопазири маданияти умумиинсонист, ки риояи онро раванди имрӯзан зиндагӣ, баҳусус татбиқи Қонуни забон дар амал, талаб менамояд. Маатаассуф, на ҳама дар иҷрои ин кори наҷиб ҳиссагузоранд. То ҷое ки медонем, аксар волидон (харчанд ки дорон маълумотанд) дар ин бобат беаҳамиятанд, ҳатто ҳуд бо забони адабӣ ҳарф нағизанд, масъулони муассисоти бачагон ба ташаккули нутқи онҳо, ки ривоҷи нутқ ба колектив алоқаи узвӣ дорад, бепарво мебошанд, ғоҳҳо бидуни мулоҳизот омӯзгорони пешқадаму соҳибтаҷриба дар боҳамони расми ба меъёри талафузи забони адабӣ риоя намекунанд, харчанд медонанд, ки нутқи устод барон шогирд билкуп намунаи ибрат ва омили пайравист. Бинобар он, вақти он аст, ки муаллимону кормандони боғча ба ин масъалаи муҳим ҷиддӣ диккӣ дода, аввал дар ислоҳи ҳуд ғиранӣ, баъдан нутқи бачаҳоро зери назорати ҳамешағӣ гиранӣ, то бад-ин минвол имконоти ривоҷи лафзи солим дар шогирдон таъмин гардад.

Сайқали нутқи шогирд ба мutoилаи ӯ вобаста аст. Бехуда намегӯянд: «Пурдонӣ аз пурхонист». Аз ин рӯ, воҷиб аст, ки устодон вобаста ба завқи мактабиён асарҳои бадеиро ёфта, пас аз тиlovat муҳокимаи сарҷамъонаи онҳоро ташкил намоянд ва оиди ин ё он мавзӯи китоб иншо ё накли ҳаттио диктант гиранӣ. Ин як омили парварии зехни гиро ва ташаккули маҳорати сухандонию сухангустарӣ дар бачаҳо ҳоҳад буд.

Ин ҷо ки сухан аз вазъи боғчаҳо ба миён омад, саволе пойдо мешавад, ки оё боғчаҳои мо бо дастурҳои таълими тоҷикий комилан таъминанд? Ҷавоби ин савол, албатта, мусбат нест. Ба ин хотир месазад, ки кормандони пажуҳишгоҳи тадқиқоти илмҳои педагогии чумхӯрӣ тай ҷанд соли миhibаъд ба таълифу таҳrir ва тарҷумай асарҳои зарурӣ, ки ба сину соли қӯдакони боғча мувоғиқ бошанд, шугл варзанд. Ҷуни боғча барои давраҳои баъдинаи ҳаётӣ инсонӣ дар ҳисоби таҳкурсист ва бе таҳкурсии муносаб болосоҳте муноғиқи матлаб бунёд натвон кардан. Барои ин лозим аст, ки Вазорати Маорифи ҳалқ озмуни бардавом эълон дода беҳтарии мусанифонро ба иншои ин гуна асарҳо ҳоҳад, то дастурҳон шонстаю сазовор дархурди мураббии кормандони боғчаҳо гарданд.

Бисоти ҷовидонии миллат забони бешплати ӯст. Аз ин рӯ,

вакте ки ба забони точикӣ имконияти эҳёи дубора фаро расидааст, талош мебояд кард, ки ин рукни олии миллат дар ҷодаи ҳақиқии худ барҷо монад. Ба ҳамин ният Девони Вазирони Тоҷикистон оиди омӯзиш ва беҳбуди сифати таълими забони точикӣ дар ҷумхурӣ қарор қабул кард. Мутобик ба ин қарор аз пиман дуюми соли таҳсили 1988—1989 дар ҳама шӯъбаҳо (шӯъбаҳои ғайри филология)-и донишгоҳҳои олий таълими забони точикӣ чун ғанни мустақил ҷорӣ гардид. Вале, ҷунонки мегӯянд, ҳар амали навро душвориест нав. Муносibi маврид, бояд бигӯем, ки дар ин бобат низ ҷандин мушкилот пеш омадааст, ки ин ҷо ду-сетои онро номбар қардан коғист: Аввалин, имконияти таълим на ба он дараҷаест, ки ҷавобгӯи талаби айём бошад. Тасаввур кунед, бо гурӯҳе, ки 25—30 (баъзан аз ин ҳам зиёд) нафар муҳассилин дорад ва шогирдон бо забони точикӣ умуман ошно нестанд (гурӯҳҳои русӣ ва ўзбекиро дар назар дорем), кор бурдан ва ба онҳо асосҳои забони барояшон бегона (дар айни ҳол забони точикӣ)-ро омӯхтан магар осон аст? Албатта, не! Бинобар он, назари мо дар ин бобат ҷунин аст, ки ҳар як гурӯҳ ҳангоми дарси забони точикӣ ба нимгуруӯҳ (ҷунонки дар дарси забони русӣ меқунанд) ҷудо шавад, то муаллим барои бо ҳар як шогирд алоҳида кор бурдану натиҷаи ҳудро санҷидан имкон пайдо кунад ва барои беҳдошти сифати таълим минбаъд ҷора андешад. Ин нукта аз он ҷо ба миён меояд, ки мақсади дарси забони точикӣ танҳо таълими қоида набуда, балки умуман забондон қардани шогирдон — бегалат ва равону сӯфта ҳарф задану навишта тавонистани онҳост. Пас, сабаби ин мушкилот дар чист? Ҳамоно васеъ набӯдани базаи моддӣ-техникии донишгоҳ ва нарасидани утоқҳои тадрис. Ҳамин вазъияти ногувор дар ҳама донишгоҳҳои ҷумхурӣ солҳост, ки ҳукмронӣ дорад. Майлум, ки шумораи донишҷӯён беш аз пеш меафзояд ва муддати таҳсил аз ҷор ба Ҷанҷ сол оварда шуд, аммо адади биною ҳуҷраҳои таълим ва хобгоҳу қироатхонаҳо дар ҳамон ҳаҷме, ки бист-сӣ сол пеш буд, мондааст. Ногуфта намонад, ки аксар биноҳои ҳониш маҳсули соҳтмони солҳои сиом ва Ҷанҷоҳум мебошад ва табиист, ки ба талаботи имрӯзai маориф ҷавобгӯи нестанд. Бинобар он, сарварони Девони Вазирон ва масъулини Вазорати Маорифи Ҳалқии ҷумхуриро лозим меояд, ки сари ин масъалаи муҳим андеша кунанд, каму кости ин марказҳои илму фарҳанги ҷомеааро ба ифоқа оранд.

Воқеан, татбиқи амали Қонуни забонро дар мактабҳои олий аз ҳамин мебояд шурӯъ намуд. Зоро бе манбаи иқтисод ва манзили муносибу мувоғиқ ҷорӣ қардани тарзи дурусту дилҳоҳи таълими на танҳо ғанни забони точикӣ, балки дигар ғанҳо низ аз имкон дур аст. Дигар ин ки маҳз шароити мувоғиқ имкон медиҳад, ки устодон берун аз дарс бо шогирдорӣ корҳои мустақилона бурда, ба ин восита сатҳи саводи онҳоро боло бардоранд.

Чорй гардидани дарси забони точикӣ дар гурӯҳҳои ғайри филология икдоми созаворест дар роҳи таъмини татбиқи Қонуни забон дар ҳаёт. Зеро як талаби Қонун ҳамин аст, ки ҳар як сокини Республика, истисно аз миллату ҳалқияти худ, бояд ба қадри даркорӣ ва дараҷаи муошират забони давлатиро донад: «Аз ҳатмкунандагони таълимгоҳҳои миёнан махсус, омӯзишгоҳҳои қасбӣ — техникӣ ва мактабҳои олии РСС Тоҷикистон талаб карда мешавад, ки забони давлатиро, ба дараҷае ки барои иҷрои вазифаҳои қасбии онҳо зарур аст, бидонанд ва ба ҳамон ҳаҷм имтиҳон бидиҳанд». Аммо иҷрои ин дархост бе барномаи амиқу қитобҳои лозимӣ, ки алҳол дар мо ба вуҷуд наомадаанд, амрест ношуданий. Мушкилоти дуюм ба ҳамин вобаста аст. Барои ҳамин мебояд, ки устодон, аз ҳама пеш ба таълифи барномаҳои таълим ва дастурҳои метоҳию қитобҳои дарсӣ пардозанд ва иншои қитобҳо, воситаҳои таълиму нишондодҳои методӣ тарзे сурат гирад, ки ба қасби ояндаи шогирдон созгор бошанд.

Дигар мушкилоте, ки ба тезондани процесси дошиши студентон имкон намедиҳад, нокифоя будани соати дарсист. Та ваҷҷӯҳ кунед: 60 соат барои гурӯҳҳои точикӣ, 90 соат барои гурӯҳҳои русию ўзбекӣ. Ин ҷо муддай шояд даъвӣ пеш орад, ки 60 соат дарси забони точикӣ барои худи тоҷикон, ки забони модарии эшон ҳамин мебошад, басанда аст. Вале ин ҳукмest беасос. Дар раддияни ин иддао Мирзо Абдулқодири Бедил посухе дорад бас мувоғиқ:

Эй ки аз фаҳми ҳақоиқ дам занӣ, хушёр бош,
Умрҳо бояд, ки дарёбӣ забони хешро.

Ҳамчунин дар ҳаҷми 90 соат низ забондон карданӣ онҳое, ки аз хурдтарин қоидаҳои имлою грамматикан забони точикӣ оғоҳӣ надоранд, луғатфаҳму маънирас нестанд, кори осон нест. Бинобар он, айни муддао мебуд, агар ин масъаларо Вазорати Маорифи Ҳалқ якҷоя бо Девони Вазирони ҷумҳурӣ бори дигар санҷида, ҳаҷми соати таълимро, ҳеч набошад, дар гурӯҳҳои точикӣ ба 120 ва дар гурӯҳҳои ғайритоҷӣ ба 160 расонанд. Дар он сурат имконияти иҷрои талаби Қонуни забон, ки дар он «Коргузории органҳои ҳокимиёти давлатӣ ва идораи давлатӣ дар РСС Тоҷикистон ба забони давлатӣ сурат мегирад» — гуфта шудааст, то андозае таъмин ҳоҳад гардид. Вобаста ба ҳамин меҳоҳем зикр кунем, ки таълими забони тоҷикӣ дар мактабҳои олий мутассил аз курси як то охир бояд давом кунад, илова бар ин, пеш аз имтиҳони давлатӣ ҳатмкунандагон диктанти санҷиши савод нависанд ва касе аз диктанти баҳои мусбат нагирад, ба имтиҳон роҳ наёбад, то ин ки масъулият боло гирифта, муддати 5—6 сол ин фанро танҳо ба хотири рафъи санҷишу имтиҳон наомӯзанд.

Чунонки мебинем, барои татбиқи амалии Қонуни забон ва

дар зимни он баланд бардоштани сатҳи забондонии мардум алҳол корҳои нокарда хеле зиёданд, ки анҷоми онҳо саҳми ҳамагонро меҳоҳад. Аз ин ҷиҳат, ватқи он расидааст, ки аҳли зиёни чумхурӣ бо мададу дастгирии масъулони Вазорати Маторифи Ҳалқу дигар муассисоти босалоҳият ба корҳое даст зананд, ки ҳар чи зудтар ба татбиқи Қонуни забон дар зиндагӣ мусоидат дошта бошанд.

Вале ин маънои онро надорад, ки татбиқи Қонуни забон бо таври очил ва бе барномаи муайяну мурассасъ сурат гирад. Ҳаргиз ин тавр не. Мо фикр мекунем, ки татбиқи Қонуни забон дар ҳар як корхона, аз ҷумла, дар мактаби мутавассита ва донишгоҳҳои олӣ дар асоси барномаҳои амиқ зина ба зина (курс ба курс, синф ба синф) вобаста ба синну сол ва дараҷаи дарку фаҳми шогирдон ба роҳ монда шавад. Воқеан, агар дар рафти татбиқи Қонуни забон синну соли шогирдон ба хисоб гирифта нашавад, кори колективи муаллимон барор наҳоҳад кард, зеро пӯшида нест, ки тараққиётি ақл ва дараҷаи фаҳмиши бача ба синну соли ў вобаста аст.

ТАЪЛИМИ АҶОИДИ УСТОД АЙНӢ РОЧЕҶ БА ИНҚИШОФИ ЗАБОНИ АДАБӢ ДАР МАКТАБ

Маълум аст, ки проблемаҳои муҳимми забон ба шогирдон бо ду роҳ таълим дода мешавад: 1). Дар дарс, вобаста ба барнома ва китоби дарсӣ; 2). Берун аз дарс, дар маҳфилҳои фанӣ ва ҳар гуна сӯҳбату машғулиятҳои алоҳида.

Мавзӯе, ки алҳол мавриди таваҷҷӯҳи шогирдон қарор дода мешавад, ба барномаи таълимӣ ва китоби дарсӣ ҳеч алоқаманд нест. Аз ин рӯ, лозим меояд, ки онро муаллим дар маҳфили забоншиносӣ бо қувваи хонандагони синфҳои болоҳаллу фасл намояд. Ошно соҳтани мактаббачаҳо ба фаъолияти илмии Айнӣ барин арбоби илму адаб аз чанд ҷиҳат аҳамиятинон аст: а). Шогирдон Айниро, пеш аз ҳама, ҳамчун нависанда мешиносад ва вакте ки ў ба ҳайси олим ба хонандагоҳи муаррифӣ карда мешавад ва чандин асари илмии ў номбар мегардад, онҳо фаҳмида мегиранд, ки дар ҳақиқат, хизмати устод дар ҳаёти фарҳангии Тоҷикистон танҳо аз иншои асарҳои бадей иборат набудааст; б). Вакте ки маҳорати забоншиносии Айнӣ ва саҳми ў дар бобати такмили забони адабии тоҷик дар солҳои бисту сӣ баён карда мешавад, шогирдон мебаҳманд, ки дар роҳи барқарор соҳтани ҷумхурӣи Тоҷикистон, миллати тоҷик ва забони миллии тоҷик чи қадар ҷонбозиҳо шуда будааст. Айниву дигар ҳамсафони ў буданд, ки забони адабии тоҷик имрӯз ба поян баланди тараққиёт расид; в). Огоҳ соҳтани шогирдони мактаб аз фаъолияти забоншиносии Айнӣ як наъвъ сипосест ба поси хотири ин марди нациб ва

хизмати бедареги ў дар роҳи равнақи фарҳанги кухнабунёду тозагустариши мардуми тоҷик.

Чунонки медонем, як соҳаи аз ҳама муҳими фаъолияти илмии устод Айниро тадқики масоили мубрами забони тоҷикий ташкил медиҳад. Устод Айнӣ дар давоми умри пурфайзу пурбаракати худ дар мавридҳои муносибу мувоғиқ зимни муҳокима ва ҳалли ин ё он масъалаи муҳимми руз доир ба паҳлуҳои гуногуни забоншиносӣ — лексикаю грамматика, маданияти нутқ, забони нависандагони алоҳида, муносибати забони адабиу шеваҳои маҳаллӣ, роли забони адабӣ дар ҷамъият ва амсоли инҳо фикрҳои судманд ва ҷолиби дикқат баёни кардааст.

Фактҳо собит менамоянд, ки ақида ва назариёти Айнӣ оид ба проблемаҳои забони тоҷикий асосан дар ду шакл сурат гирифтаанд: аввалан, ў ҳамчун забоншиносӣ мумтоз ва сухансанчи беҳамто як идда мақолаҳои илмӣ эҷод намуда, дар онҳо соҳаҳои алоҳидаи забонро мавриди муонисаю муноҳида қарор додааст, сониян, зимни таълифи асарҳои бадӣ бисъер вишондоду пешниҳодоти худро, ки дар роҳи такмилӣ минбаъда ва соддаю оммафаҳам гардонидани забони адабӣ барои аҳли савод дастури раҳнамо буданд ва ҳоло низ дорон аҳамияти бузурги илмианд, ба таври амалий моҳирона санҷида, ба оммаи васеи хонанда пешкаш кардааст. Иро аз мутолиаи нахустин шеъру достон, асарҳои публицистӣ, ҳикояю очерк ва новсусту романҳои устод то асарҳои дар солҳои охири умр ба қалам додаи ў муноҳида менамоем.

* * *

Яке аз проблеммаҳои ниҳоят муҳим ва фавзи ҳалталаб, ки пас аз инқилоби Октябрь дар назди зиёнени пешқадами тоҷик менистод, соддаю оммафаҳам ва ба асоси ҳалқиаш наздик кардани забони адабӣ буд. Садриддин Айнӣ, ки табиати рангин ва ҷиҳатҳои бартамом нозуки забони тоҷикро ҷуқур ва дақиқ дарк мекард, аз ибтидои ташкили матбуوت дар ҷумҳурии ҷавони Тоҷикистон дар асару мақолаҳои ҷудогонан худроҳу равиши ба фаҳми омма наздик кардани забони адабии тоҷикро нишон медод, илова бар ин, аҳли қаламро ба риояи ҳартарафаи ин тарзи ифода дар услуби баёни ҳама гуна жанрҳои адабӣ раҳнамун месоҳт. «Вазифаи бузург, ки ба гардани ходимони матбуوت ва нашриёти тоҷик бор шудааст,—қайд мекунад, ў,— аз ҷиҳати забон наздик кардани матбуوت аст ба оммаи мардуми тоҷик».

Устод Айнӣ лаҳҷаҳои маҳаллиро як маинан асосии тараққиёту такомулоти забони адабӣ ҳисоб мекард ва соддаю оммафаҳам намудани онро низ дар доинистону мавридишиносона истифода кардани воҳидҳои солиму зарурӣ лаҳҷаҳои маҳаллӣ мединд. Ин нукта дар мақолаи ў «Мактуби кушода ба рағиқ

**Толис», ки то имрӯз ҳам дар тарбияи идеявию маънавии ҷа-
вонони навқалам аҳамияти бағоят бузург дорад, хеле равшан
тавҷеҳ ёфтааст: «Дар ин ҷо ҳар чанд аз мавзӯи ин мактуб бе-
рун буда, ба ҳикояи Шумо даҳл надорад, як роҳи инкишифӣ
забони адабиро ҳам қайд карда меҳоҳам. Ин кор фармудани
лугатҳои маҳаллӣ аст».**

Худи устоди донишманд дар бобати истифодаи устокорон-
и воҳидҳои созу дурусти лаҳҷаҳои маҳаллӣ бо эҷодиёти сер-
соҳа ва гуногунжанраш, ки ҳар як асари ҳурду қалони ӯ ба-
рои аҳли қалам намунаи ибрат ва сазовори пайравӣ мебошад,
хизмати азим кардааст. Дар ин ҳусус Р. Гаффоров дуруст қайд
мекунад, ки «Бо саъи ин суханвари моҳир садҳо қалима ва
воҳиди фразеологӣ ба ҳамон маъное, ки дар нутқи омма маш-
ҳуранд, ранги адабӣ гирифтаанд»¹. Дар ҳақиқат, дар як по-
вести «Одина» муаллиф дарак, ҷапгалат, ҷойдорӣ, пургӯи кар-
дан, манаҳ задан, ҷумак (ҷумаки офтоба) барин қалимаю тар-
кибҳои зиёди маҳаллиро ба қалам додааст, ки бештари онҳо
кайҳост ҳарактери умумӣ пайдо намуда, имрӯз ҳамчун унсу-
ри фаъоли нутқ дар таълифи дигар адабони тоҷик низ фаро-
вон истифода мешаванд.

Як ҳислати наҷибу ибратбахши устод Айнӣ ин буд, ки дар
ҳар ҳолат ва дар ҳар мавриди мусоид табиати рангин ва пур-
ҷилои лаҳҷаҳои маҳаллиро меомӯҳт, унсурҳои дурусту қобили
қабули онҳоро ҷудо мекард ва дар асарҳояш моҳирона ба кор
мебурд. Ӯ **арбада** (аз забони ангурфурӯши ҳарангонӣ), **офари-
ниш** (дар таркиби қалимаи **ошофарин**, аз нутқии ошпази ғиж-
дувонӣ), **поистан** (дар шакли **напояд**, аз ривояти як сокини
Душанбе) ва ба ҳамин монанд боз як силсила қалимаю маф-
ҳумҳои мувоғиқу муносибо аз мардуми қасбу кор, синну сол
ва ҷои зисташон гуногун шунида дар таълифоти ҳуд сарро-
фона истифода бурдааст ва ба дигарон низ дар ёфтани кор
фармудани ҳамин қабил воҳидҳои луғавӣ дар ҷои ҳуд сарпа-
растӣ кардааст. Дар ин бобат ёдовар шудани дастури зерини
устод ба Пӯлод Толис бисёр бамаврид аст: «...дар наздикӣ,—
мегӯяд Ӯ,— рафик Деҳотӣ аз райони Қолхозчиён қалимаи «ко-
ристон» (ба маънои корҳои ациб)-ро шунида омад, ки қобили
интихоб ва умумӣ кардан аст».

Дар баробари ин, Садриддин Айнӣ ғамхорона таъқид ме-
кард, ки дар интихоб ва истифодаи унсурҳои лаҳҷавӣ як навъ
таҳаммул ва эҳтиёт мебояд, зеро ҳама гуна воҳидҳои луғавӣ
ва таркибу қолибҳои грамматикии лаҳҷаҳои маҳаллӣ бевосита
ба забони адабӣ ҳуқуки роҳ ёфтани надоранд, балки пеш аз ҳа-
ма, он воситаҳои лаҳҷавӣ сазовори қабуланд, ки то андозае
оммавӣ буда, ба қонуну қоидаҳои забони адабӣ мусоидат мекунанд. Ба ин маънӣ, устод менависад: «Ба ғаҳми ман, дар

¹ Гаффоров Р. Айнӣ ва забони ҳалқ. Газетаи «Маориф ва маданият». 16-уми апрели 1977.

кор фармудани луғатҳои маҳаллӣ бисёр эҳтиёт кардан, аммо ҷизҳои нағзи онро аз назар нагурезондан лозим аст».

Таълимоти устод Айнӣ роҷеъ ба истифодаи сарвати бою пурцилои забони зиндаи ҳалқ, алалхусус шаклҳои лаҳҷавии он, пеш аз ҳама, ба проблемаи демократӣ кардани забони ҷаҳонӣ тоҷик дар солҳои аввали ташкилии Республикаи Тоҷикистон вобаста аст. Ҳалли ин проблемаи ниҳоят муҳим, ки аҳамияти бағоят бузурги сиёсию иҷтимоӣ ва маданий дошт, барон аҳли савод вазифаи аввалиндарача ҳисоб меёфт. Айнӣ ин зарурияти таърихири дуруст ва хеле бамаврид дарк карда, барои ҳар чӣ зудтар ва беҳтар анҷом додани он мубориза мебурд. Аз ин ҷост, ки ўз аз нахустин иқдоми ҳуд дар арсаи илму адаб ҳамчун тарғибари забони соддаю ҳамафаҳм ба таври реалий ва бо забони оммавӣ тасвир кардани ҳақиқати ҳаётро дар матбуоту сабитқадамона талаб менамуд: «Дар ин роҳ мазмунни навиштаҳо роли қалон бозӣ мекунад: мазлумон ва меҳнаткашони Шарқ аз риёкорӣ, аз муболигаҳои бемаъни, аз ҳаёлоти ҳушӯк, аз мавҳумотфурӯши мулло ва эшон ба ҷон омадаанд. Акнун ба онҳо ба кучо будани манфиати моддӣ ва роҳи ҳалосии онҳоро нишон додан даркор аст, аз муболига ва ҳаёлоти шарқӣ даргузашта, ҳар ҷизро монанди будаш намоён кардан зарур аст. Ин вазифаро танҳо матбуоти шӯроӣ, адабиёти сиёсии коммунистӣ ва тасвири муборизаҳои синғӣ адо карда метавонад».

Дар таҳти мағҳуми соддаю оммафаҳм будани забони адабӣ устод Айнӣ хизмати баробар ва якхелай онро барои тамоми аъзоёни ҷамъият дар назар дорад. Лекин барои он ки забони адабӣ дорои ҷунун имконият бошад, дар навбати аввал, бояд ҷамеи воҳидҳои дурусту сараи лаҳҷаҳои маҳаллиро дар ҳуд муттаҳид созад. Дар он маврид дар байни забони адабӣ ва лаҳҷаҳои маҳаллӣ, ки ду шоҳаи баробархукуқи як забон — забони миллии тоҷик мебошанд, як навъ оmezish ва ихтилот ба амал меояд дар натиҷаи ин забони адабӣ, аз як тараф, соддаю оммафаҳм мегардад, аз тарафи дигар, таркиби лугаию соҳти грамматикии ҳудро инкишоф медиҳад.

Дар роҳи оммавӣ кардани забони адабӣ ва тараққиёту тақомулоти он Айнӣ ба асос гирифтани яке аз лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ ва дар навбати ҳуд, аз ҳисоби лаҳҷаҳои дигар пурра соҳтани онро як шарти аз ҳама зарур медонист: «Инро ҳам аз ёд набаровардан даркор аст, ки барои ба кор апдохтани забони авомфаҳми тоҷик лаҳҷаи ҷоеро асос карда гирифтани лозим аст, лекин ба шарти пурра кардан ва дуруст кардани он бо лаҳҷаҳои ҷойҳои дигар» — гуфтани ўз бо ҳамин муносибат аст.

Пешниҳоди устод Айнӣ оиди ба асоси забони адабии ҷорӣ гузоштани ин ё он лаҳҷаи ҷонибдорони зиёд пайдо кард. Бо вучуди ин, агар нуқтаи назари онҳоро ҷиддӣ ба муюнна гирем, маълум мешавад, ки дар ин бобат на ҳама ҳамфирӯз ҳамма-

ром ва дар сари як ақида буданд. Ҳамин буд, ки баъзехо ба тарафдори лаҳчаҳои Бухорою Самарқанд, ки марказҳои қадимаи сиёсӣ ва маданий иқтисодианд, баромада бошанд, қисми дигар баръакс лаҳчаҳои кӯҳистониро, ки аз таъсири беруна дар канор ва нисбатан соғу беолоиш мондаанд, пешниҳод ме карданд. Чунин ақидаҳои хилоф дар байни зиёнёни тоҷик о съезди якуми забоншиносони чумхӯрӣ (соли 1930) давом ёфтаанд. Дар охир намояндагони анҷуман бо маслиҳату машварат ба ҳулосае омаданд, ки лаҳчаҳои Миёнколот — Бухорою Самарқанд имконият доранд, ки танҳо дар бобати орфоэпия асоси забони адабӣ қарор гиранд¹. Аммо барои пур намудани ҷоҳои ҳолии дигар қисматҳои забон, алалхусус қисматҳои лексикаю грамматика, лаҳчаҳои кӯҳистонро тафтиш ва истифода бояд кард.

Устод оммафаҳам кардани забони адабиро, ки олитарин сарвати маънавии ҳалқ аст, дар заминай унсурҳои созгору шоистаи лаҳчаҳои маҳаллӣ салоҳ дониста, дар айни замон ба он ишора менамоем, ки «...масъалаи хуш карда гирифтани лаҳча ва қабул карда гирифтани лаҳчаҳои умумитар як масъалаест, ки бо андак-мундак кӯшиш ҳал намешавад». Ин таъкиди у ба он ваҳҳ аст, ки дар иҷрои ин кори ҳайр як қувваи сарчамъу муттағиқ ва бузургу муктадир, ба таври дигар, ҳамдастии во-рисони ҳама лаҳчаҳои тоҷик мебояд, зеро ба сомон расондани ҳалли масъалаи мазкур бе даҳолати умум тавассути саъю қушиши як ё як-ду нафар аз ҳаҷли савод ба ҳузур наҳоҳад омад. Дар мавриди дигар ин душвориро, ки анҷоми он заҳматау меҳнати аз ҳад зиёд талаб мекард, ба таври зерин баён месозад: «Нависандагони маҳаллӣ, ки дар гирди нашриёти тоҷик ғуҷ шудаанд, донотарини инҳо танҳо лаҳҷаи Бухоро, Самарқанд, агар бисёр донанд, лаҳҷаи Ҳуҷандро медонанд».

Айнӣ тарафдори ба забони адабӣ бештар доҳил шудани во-ситаҳои солими лаҳчаҳои маҳаллӣ буд. Зеро ин як роҳи мусоиди аз истеъмоли умум ҳориҷ шудани унсурҳои нодаркори қайҳо иқтибосшуда, воҳидҳои ҳарактери арҳаистидошта, таъ-бирҳои забонзада ва ба ин васила соддаю ҳамафаҳам гардида-ни забони адабӣ мебошад.

Диққати устод Айниро бештар лаҳчаҳои кӯҳистон ҷалб карда буданд. Ин бесабаб нест. Аввалан, дар лаҳчаҳои кӯҳистон ҳусусиятҳои лугавию грамматикии давраи забони адабиёти классикий бештар ва хубтар нигоҳ дошта шудаанд. Маҳз аз ҳамин ҷиҳат устод водор мекард, ки «Барои оммафаҳам кардани забони адабиёти тоҷик тафтиш кардан ва донистани лаҳчаҳои кӯҳистон низ зарур аст, ки ба ин вазифа то ҳол даст расонда шашудааст». Сониян, муҳити ҷуғрофӣ ва як андоза аз марказ дур будани сукунатгоҳи мардуми кӯҳистон имкон додааст, ки

¹ Дар ин ҳусус муфассал ниг: Р. Ғаффоров, С. Атобуллоев, Б. Бердиев. Дар ҷустуҷуи дурданҳои сухан.— Садои Шарқ. № 1, 1970, саҳ. 139.

лаҳчаҳои онҳо дар муқоиса бо дигар лаҳчаҳои забони тоҷики аз ҷиҳати омезиш ва ихтилот бо забонҳои гайр инсбатан соғ ва беолоиш монанд. Айнӣ ҳамин ҳолатро маҳсус ба ҳисоб гирифта, дар мақолаи худ — «Дар бораи китобҳои мактабии тоҷикон» чунин менависад: «Забони шаҳри Ӯротеппа ва Ҳуҷанд агарчи аз забони тоҷикони шаҳри Самарқанд қадаре софттар аст, маазолик аз таъсири ўзбакӣ ва ихтилоти лугат ва адотҳои ўзбакӣ ҳолӣ нест. Бинобар ин моро лозим аст, ки дар китобҳои мактабии тоҷикони забони кӯҳистони тоҷикро қабул кунем. Забони кӯҳистони тоҷик забони форсии содда, аз такаллуфоти эронӣ ҳолӣ, ба лугатҳои арабии ношунида ҳалт наёфта ва бо сарфу нахви форсӣ мувофиқ аст. Оре, дар талафуз назар ба забони форсияни шаҳрӣ қадаре ғализӣ дорад. Маазолик соғ ва мувофиқи қоида аст». Устод доир ба истифодай лаҳчаҳои кӯҳистон минбаъд ҳам мулоҳизаи худро давом дода, дар ҷои дигари ҳамин мақола ин тавр мефармояд: «Ба ҳамин мулоҳизот гуфта мешавад, ки бояд забони китобҳои мактабии тоҷикони забони форсии содда бошад. Ба иборати дигар, забони аксарияти тоҷикони кӯҳистон бошад». Ҳамин ақида баъдтар аз ҷониби А. Дехотӣ дастгирӣ ёфт¹.

Чунонки маълум мегардад, дар тасавури устод Айнӣ мағҳуми кӯҳистон ҳеле васеъ буда, зимни ифодаи «лаҳчаҳои кӯҳистон», «забони кӯҳистони тоҷик» лафзи қариб тамоми тоҷиконеро дар назар дорад, ки дар ҳудуди имрӯзан Тоҷикистон, кӯҳистони Самарқанду Бухоро, Қашқадарё Сурондарё зиндагӣ мекунанд ва забони аксарияти тоҷикони кӯҳистон...» гуфтани ў ба ҳамин муносибат аст. Ин назариёти ў аз мавқеи зарурияти интихоби расмии ин ё он лаҳча дар мӯкаммал ва оммавӣ кардани забони адабӣ ва дар зимни он таълифи китобҳои мактабӣ ба миён омада буд. Зеро китобҳои дарсии солҳои аввали бист, аз як тараф, ба усули таълими мактаби нав ҷаҳон мувофиқ набуданд ва аз ҷониби дигар, дар забон ва услуби баёни муаллифон низ як навъ мураккабӣ, маҳдудияти фикр ва норасоию нуқсонҳои аз ин ҳам зиёд мушоҳида мешуд. «Китобҳои оид ба сарфу нахврӯ мӯҷазтар тартиб дода, қондаҳоро соддатар ва возехтар баёни кардан ва материалҳои мэнӯ ва тақрорро чунон интихоб кардан лозим аст, ки онҳо ба руҳи забон бегона набуда, ба қоидае, ки баёни мешавад, равшан ҷавоб дода тавонад...»² — гуфтани Раҳим Ҳошим аз номи устод низ бешак далели он аст, ки китобҳои таълими ба он талаботе, ки оммаи васеи ҳонанда дар назди системани маорифи ҳалқ ва зиёйени он гузашта буд, пурра ҷавоб дода наметавоништанд. Ана ҳамин вазъияти таъхирнопазир водор соҳт, ки Айнӣ ҳамчун сарвари зиёйени пешқадам ва доинишманди пухтакор дар роҳи таъмини сифати баланди китобҳои дарсӣ ҷораҳон за-

¹ Ниг.: А. Дехотӣ. Куллиёт, ч. 5. Душанбе, 1966 саҳ. 310-317.

² Р. Ҳошим. Суҳан аз устодон ва дӯстои. Душанбе, 1983, саҳ. 38.

түри андешад ва пеш аз ҳама, барои суфташу равон ва ба фиқми хонандай мактаб' мувофиқ гардондани забону услуби онҳо ҳамин гуна фикрҳои бикр пеш роид. Бояд гуфт, ки муборизан устод Айнӣ дарроҳи соддаю оммафаҳм кардани забони китобҳои дарсии тоҷикӣ ва ба зеҳни шогирдони мактаб наздиқ намудани онҳо аз нахустин асару мақолаҳои ўғоз шуд ва ин амали хайр то охири умр дар тамоми асарҳои солҳои баъд эҷодкардааш ҳам давом ёфт.

Садриддин Айнӣ нисбат ба он гурӯҳи воҳидҳои луғавӣ, ки як вақт ҳарактери умумистеъмолӣ доштанд ва дар эҷодиёти классикони адабиёти тоҷик фаровон истифода мешуданд, вале бо тақозои давр аз истеъмоли умум баромада, имрӯз ҳамчун диалектизм танҳо дар лаҳчаҳои алоҳида бοқӣ мондаанд, таваҷҷӯҳи маҳсус зоҳир карда, дарёфтани аз нав оммавӣ намудани онҳоро дар забони адабии ҳозира як факти зарурӣ ва қонунӣ медонист: «...дар забонҳои маҳаллӣ,— мегӯяд ў,— баъзе калимаҳо ҳастанд, ки классиконаанд, бо вуҷуди дар як маҳал зинда будани он гуна калимаҳо, онҳо ба дараҷае классиконаанд, ки баъзе қасони бехабар онҳоро «забони қадимаи мурда» мепиндоранд ва дар арҳаизм медароранд. Чунончи, «гусл» дар Ленинобод дар байни авоми бесавод кор фармуда мешавад. Аммо бухороиён дар ҷои ин калима «узод»-ро кор мефармоянд. Вазифаи нависандагон ин гуна калимаҳоро умуми кардан аст-.

Устод Айнӣ, ки ба масъалаҳои гуногуни забон дақиқона назар мекард, ҳамиро ҳам меомӯҳт, ки баъзе аз калимаҳои дурусту соғ тоҷикӣ дар лаҳчаҳои маҳаллӣ бо шаклу маънни андак дигар (шаклу маънни ҳоси лаҳҷа) истеъмол мейбанд ва аз ин рӯ, ба нормаи забони адабӣ дароварда, истифодау умумӣ кардани онҳо аз вазифаҳои муҳимми ҳар як соҳибқалам аст. Дар ин ҳусус ў навишта буд: «Дар ин ҷо бояд ҳамиро ҳам қайд кунам, ки дар баъзе маҳалҳо баъзе калимаҳои хуби тоҷикӣ ба шакли вайрон кор фармуда мешаванд. Вазифаи нависанда он гуна калимаҳоро гирифта, рост ва дуруст карда кор фармудан аст. Чунончи, дар Бухоро фарзанди аввалро «фарзанди нахустабин» ва шаби аввали як каси вафоткарда-ро «шаби нахустабин» мегӯянд. Вазифаи мо ин калимаро гирифта ба шакли дурусташ «nahustin» карда кор фармудан аст».

Дар асару мақола ва баромадҳои алоҳидаи худ Айнӣ ба исорот таъкид мекард, ки заҳираи луғавии лаҳчаҳои маҳаллӣ дорои ганцинаҳои зиёди қиматбаҳоанд ва барои такмили минбаъдаи забони адабӣ ба онҳо такя намудан мумкин аст. Аз ин рӯ, воҷиб аст, ки аҳли қалам аз баҳри истифодан унсурҳои маҳдуди маҳаллӣ баромада, бештар ҳамин гуна воҳидҳои пурарзиш — луғатҳоеро ба рӯи кор оранд, ки доираи истеъмоловашон васеъ аст, аз худуди як ё якчанд лаҳҷаю шева барома-

да, то ба лаҳҷаю шеваҳои дигар рафта мерасанд. «Хулоса, дар забони зиндаи ҳалқи тоҷик,— ишора мекунад устод,— чунон ҳазинаҳо ҳастанд, ки пур аз дурданаҳои пурқимат мебошанд. Вазифаи мо — нависандагон ана ҳамин дурданаҳоро ёфта, ба омма тӯхфа кардан аст, на ин ки дар бораи умумӣ кардани баъзе луғатҳои хона ва маҳаллаи худ бикӯшем». Бо вуҷуди ни, Айнӣ истифодаи үнсурҳои маҳдуди лаҳҷавиро, ки қобилиқабули умум нестанд, дар асарҳои бадей тамоман рад намекард. Ӯ дар асоси таълимоти М. Горький ба адібони тоҷик дастур медод, ки ин гуна воҳидҳои луғавиро ҳақ доранд дар ҳар гуна порчаҳои ҳаҷвӣ, вобаста ба талаботи услуб, ба нияти фардӣ кардани нутқи персонажҳо, алалхусус персонажҳое, ки таълими мактаби советӣ надидаанд, инчунин дар нутқи образҳои манфии бесавод, ки мақсади нависанда фош кардани рафттору кирдори ношоями онҳост, ба кор баранд: «Дар лаҳҷаҳои маҳаллӣ монанди «иби»-и бухориён қалимаҳое ҳастанд, ки қобилияти умумӣ шудан надоранд ва ин гуна қалимаҳоро танҳо дар порчаҳои ҳаҷвӣ кор фармудан мумкин аст».

Зарурияти пеш гирифтани ин равиш аз рӯи зикри устод дар он аст, ки ба ин восита хислат, савияи забондонӣ ва муносабати қаҳрамонҳои асар ба ҷамъият дар пешнишони ҳонанд ба ҷилва меояд. Ӯ ин матлабро таъқидан ин тавр ба қалам додааст: «Дуруст аст, ки ҳоло ҳам дар миёнаи муаллимон ва талабаҳо қасоне ҳастанд, ки қалимаи «шашум»-ро аз «шиштум» фарқ накарда гап мезананд. Вазифаи нависанда ба ин гуна «муаллимҳо» ва «талабаҳо»-и бесавод тақлид кардан набуда, балки дар порчаҳои ҳаҷвӣ камбудин забони он шахсони ҷудогонаро масҳара карда нишон додан аст, то ки он гуна одамони «аҳли илм» камбудии худро фаҳмида ислоҳ кунанд ва қасони дигари монанди онҳо зимнан аз камбудии худ ҳабардор шуда, аз паи ислоҳи худ афтанд».

Садриддин Айнӣ ба масъалан ҷамъ намудану мураттаб соҳтани луғатҳои маҳаллӣ низ дикқати маҳсус медод. Устод аз байни анбӯҳи қалимаҳои забони зинда, алалхусус шоҳаҳои шевагии он, воҳидҳои сазовор ва лоикро бештар ҷустуҷу карда, ба нияти оғаридани фарҳангӣ муқаммали забони тоҷикий онҳоро ба қайд мегирифт. «Ӯ дар айни замон роҳи ба таври система омӯҳтан ва гирд овардани ҳама луғатҳои мардуми тоҷик ва аз он ҷо бо маслиҳату машварат ҷудо карда гирифтани қалимаҳои даркориро нишон медод»¹ гуфтани Ш. Рустамов низ ишора ба ҳамин аст. Инак, ҷамъбости ин амали нек панҷоҳ фоизи луғати тафсилии ӯро ташкил намудани ҳамин гуна қалимаю таъбирҳо мебошад. Худи устод дар ин бора мегӯяд: «Манбаъҳои ин китоб дар панҷоҳ проценти охирӣ «Ғиёс-ул-луғот» ва «Бурҳони қотеъ» барин китобҳои лугати кӯҳна

¹ Ш. Рустамов. Забон ва замон. Душанбе, 1981, саҳ. 197.

ва китобҳои адабӣ буда, дар панҷоҳ проценти якум забони зиндаи ҳалқ аст, ки дар муддати умри он қадар кӯтоҳ набудаи худам дар дафтари хотири худам фун шудаанд».

Аз мутолиаи батадриҷ ва муоинаю мушоҳидай асар маълум мешавад, ки Айнӣ дар фарҳанги худ бештар он воҳидҳои маҳаллиро ҷо додааст, ки як дараҷа умумӣ, аз ҷиҳати ифодаи маънӣ мӯҷаз ва аз ҷиҳати образнокӣ хеле равону дилчаспанд. Илова бар ин, агар ба муносибати тематики — семантикийонҳо батаанӣ назар созем, мебинем, ки аксаран моҳияти этнографӣ доранд. Ҳамчун, амоҷ, атола, **андовидан**, аспакбозӣ, арғуштак, лоша, **хомсӯз**, ҷаҳиз, ҷилбур, ҷуволдӯз, ҷулидан, нон **шикастан** ва ғайра, ки дар ифодай номи асбобҳои ҳочагӣ, предметҳои рӯзгор, амалиёти гуногуни одамон ва амсоли инҳо меоянд. Восеан, муаллиф истифодай төъодди зиёди этнографизмҳоро дар асар мувофиқи мақсад ва аз рӯи эҳтиёҷ салоҳ дониста, пеш аз ҳама, ҳаминро дар назар дорад, ки онҳо барои такмили минбаъдаи ин соҳаи таркиби луғавии забони адабӣ ниҳоят заруранд.

Луғат аз ҷиҳати ҳаҷм ҷандон қалон нест, вале материали он ниҳоят бой ва пурмазмун буда, яке аз беҳтарин луғатҳои тафсилӣи филологӣ ба ҳисоб меравад.

Ба ин тариқа, Садриддин Айнӣ дар роҳи рушду камол ва соддаю оммафаҳм намудани забони адабии ҳозираи тоҷик аз ҳисоби яке аз сарҷашмаҳои пурбаракат ва холинашавандаи он — лаҳҷаҳои маҳалли ҳизмати бедарегеро анҷом додааст. Устод ҳамчун донишманди мумтози забон ва адаби нуктасанҷ аз имкониятҳои фаровони лаҳҷаҳои маҳалли санъаткорона истифода намуда, чунонки гуфта шуд, як силсила қалимаи ибора ва шаклу қолибҳои нодирро ба кор бурдааст, ки қайҳо ба нормаи забони адабӣ даромада, ҳусусияти оммавӣ пайдо кардаанд. Ӯ ҳамчун пешоҳангӣ матин ва сарвари серталаб дигар адабонро низ ба дониста, дар ҷои ҳуд истифода кардани воҳидҳои маълуму маъруфи лаҳҷаҳои маҳалли ва ба ин восита соддаву мукаммал соҳтани забони адабии тоҷик раҳнамун меҳсоҳт. Дар ин бобат зикри зерини Н. Маъсумӣ ҷолиби дикқат аст: «Садриддин Айнӣ ҳамчун ташкилотчӣ ва муборизи фаъоли соҳаи забон масъалаи аз ҳисоби забони гуфтугӯии ҳалқ ва элементҳои умумишавандаи лаҳҷаю шеваҳои тоҷикӣ бой гардондани забони адабиро ҳамеша дар маркази дикқат гузошта, дар ин бора таъсири бузурги адабиёт ва роли муҳимми навишандагонро такроран қайд мекунад»¹.

Бо ҳамаи ин устод Айнӣ исбот карда тавонист, ки дар фахму дарки ганҷинаи забони ҳалқ, истифодай заргаронаи он ва ба ин восита ҳиссаи азим гузоштан дар роҳи ташақкули нор-

¹ *Маъсумӣ Н.* Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии тоҷик. Сталинобод, саҳ. 29.

маҳон забони адабии имрӯза, дар ҳақиқат, қобилияти фавқулодда бузург дорад. Иň нуктаро Мирзо Турсунзода чунин таъкид карда буд: «Садриддин Айнӣ устоди забон буда, ба моён... калиди кори ба вучуд овардани забони ягонаи адабиро дод, забонеро, ки ба оммаи васеи хонандагон фаҳмо бошад».

МУНДАРИЧА

Муқаддима
Забони адабию лаҳҷаҳои маҳаллӣ ва умумияту фарқияти онҳо
Баъзе хусусиятҳои таълими забони адабӣ дар мактаб
Таълими овозҳои садонок дар муҳити лаҳҷа
Ислоҳи хатоҳои лаҳҷавии хонандагон ҳангоми таълими овозҳои ҳам-
садо
Истифодаи лексикай лаҳҷаҳои маҳаллӣ дар таълими забони адабӣ
Роҳҳои бартараф намудани диалектизмҳои лексикӣ аз истеъмоли ҳо-
нандагон
Ғалатҳои имловии хонандагон ва роҳҳои ислоҳи онҳо
Оид ба таълими калимаҳои тақлидӣ
Таълими калимаҳои наздиқталаффуз
Чанд мулоҳиза оид ба инкишофи нутқи шогирд
Мавқеи садову симо ва мачаллаву рӯзномаҳо дар ташаккули нутқи
мактабиён
Боло бардоштани сатҳи забондонии шогирдон дар партави гатбики
Қонуни забон
Таълими акоиди устод Айнӣ роҷеъ ба инкишофи забони адабӣ дар
мактаб

ШАМСУЛЛО ИСМОИЛОВ

**БАЪЗЕ МАСъАЛАҲОИ ТАъЛИМИ ЗАБОНИ
ТОЦИКӢ ДАР МАҚТАБ**

Мудири редакция *Атъзами Ҳудодод*
Муҳаррир *Сайёд Гаффор*
Муҳаррири ороиш *Ҳомид Сафарӣ*
Муҳаррири техникӣ *К. Салимзода*

